

85934

А. ХУШМАТОВ, Ф. ҚУРБОНОВ,
С. СОДИҚОВА, Н. ПИРМАХМАТОВА

НАЗОРАТИ ТЕХНОКИМИЁВИИ ИСТЕҲСОЛИ ШАРОБ ВА ЛИКЁРУ АРАК

ОФЕРНЬЯСТ



А. ХУШМАТОВ, Ф. КУРБОНОВ,
С. СОДИҚОВА, Н. ПИРМАХМАТОВА

НАЗОРАТИ
ТЕХНОКИМИЁВИИ
ИСТЕҲСОЛИ ШАРОБ
ВА ЛИКЁРУ АРАҚ



Душанбе
2014

УДК 663.8 (575.3)

ББК 30.6+35.61+36.87

Х-94

Мукарризи:

доктори илми кимиё, профессор *М. Каримов,*

профессор *М.А. Исмоилов,*

номзади илмҳои физикӣ *Н.С. Одинаев,*

доктори илми қишиоварӣ, профессор *Қ.Г. Кодиров*

доктори илми кимиё, профессор *М. Куканиев*

Муҳаррир:

Сайдмуҳтор ОЛИМОВ

Бо қарори *Мушиовараи Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон* ба чон шавсия карда шудааст.

**А. Хушматов, Ф. Курбонов,
С. Содикова, Н. Пирмаҳматова.**

Назорати технокимиёвии истехсоли шароб ва ликеру арак. – Душанбе: 2014. – 144 с.

Курси «Назорати технокимиёвии истехсоли шароб ва ликёру арак» яке аз силсилафандон махсусе мебошад, ки бо барномаи таълими донишҷӯёни ихтисоси 270500 пешбинӣ шудааст. Максади асосии фании мазкур ба амал баровардани назорати равандҳои технологӣ ва тарзҳои гузаронидани онҳо мебошад, то ки бо сарфи камтарини ашёи хом ва кувваю воситаҳо махсулоти хушсифат ба даст оварда шавад.

Донишҷӯён дар раванди омӯзиши курси мазкур масъалаҳои асосии назорати технокимиёвии истехсоли шароб ва ликёру аракро меомӯзианд, ки ин амал сатҳи дониши онҳоро онҷ ба сифати махсулот боло мебардорад.

ISBN 978-99975-807-2-6

© А. Хушматов, Ф. Курбонов,
С. Содикова, Н. Пирмаҳматова, 2014.



МУНДАРИЧА:



Мукалдима	5
Кисми якум: Ташкили назорати кимнёвию технологий дар корхонаҳои арак ва шаробкашӣ	6
1. Маълумоти умумии назорати техникии ва кимнёвӣ	6
2. Сохтори озмоишгоҳи технокимиёвии корхона.	
Рӯйхати мансабҳои озмоиштоҳ. Накшай кор	7
3. Мансабдорони озмоишгоҳ	9
4. Накшай тартиби кори озмоишгоҳ	10
5. Техникон бехатарӣ ҳангоми кор дар озмоишгоҳ	10
Кисми дуюм: Асбобҳои озмоишӣ ва истифодан онҳо	16
1. Чевони ҳушккунӣ	16
2. Пикнометр	16
3. Спиртченкунак	17
4. Кандченкунак	17
5. Поляризметр	17
6. Рефрактометр	18
7. Потенциометр	19
8. Фотозлектроклориметр	19
9. Колориметр-нейфелометр	20
10. Спектрофотометр	20
Кисми сеюм: Вазифаи назорати технокимиёвӣ	23
1. Назорати сифати ашёи хом. Пухтарасии ангур	27
2. Қабул ва нигоҳдории ашёи хом	28
3. Назорати равандҳои технологӣ. Назорати шаробкашин аввали	30
4. Соғкории шираи ангур	31
5. Суфиткунонӣ ва соғкунии шарбати меваю гучуммева	31
6. Туршонӣ, спиртонӣ ва аз зарфи дигар рехтани шароби нимтайёри ангур	32
7. Истифодан парговҳон шаробкаши	33
8. Назорати истехсолоти корхона. Нигоҳдории шароби нимтайёри ангур, зғолизатсия ва омехтақунӣ	34
9. Нигоҳдории шароби меваю гучуммева ва омодасозии он барои туршонӣ	35

Кисми чорум: Коркарди технологий	38
1. Риояни схемаи технологий	38
2. Назорати шустан, рехтан ва ба расмият даровардани маҳсулоти тайёр; назорати биноҳо	40
3. Назорати вазъи биноҳо, таҷхизот ва зарфиятҳо	42
4. Назорат, микдори баромад, партонҳо ва талаф	43
Кисми панҷум: Баҳодиҳии органолептикӣ ба шароб ва ликёру арак	48
1. Бӯй, мазза ва накҳат. Фарқияти байни мағҳумҳон бӯй, мазза ва накҳат	52
2. Баҳодиҳӣ ба маҳсусияти накҳати шароб	56
3. Муайян кардани шиддатнокӣ, мӯътадисӣ ва маззани шароб	58
4. Системаи тавсифномаи сифати шароб аз рӯи панҷ уисури асосӣ	69
5. Нишондиҳандоҳои физикию қимиёӣ	78
Кисми шашум: Усулҳои назорати қимнёвӣ.	118
1. Муайян кардани зичӣ	120
2. Усули арсометрӣ	122
Кисми хафтум: Назорати ашён ҳом ва маҳсулоти ёрирасон	126
1. Муайян кардани хосиятҳои физикӣ	127
2. Муайян кардани микдори модлаҳои муаллак (халиашуда)	129
3. Муайян кардани ҳолати зоҳирӣ, мазза, бӯй ва шаффоғии маҳлӯл	133
4. Муайян кардани нишондиҳандоҳои органолептикӣ	135
Саволнома барои худтакмилдииҳӣ	139
Рӯйхати адабиёт	141

МУҚАДДИМА

Технологияи кредитии таълим дар Чумхурии Тоҷикистон бо мақсади мутобик кардани системаи маорифи чумхурӣ бо фазон маърифати ҷаҳонӣ, инчунин эътирофи байналхалқии барномаҳои миллӣ маълумоти умумӣ, саъю кӯшиши ва гайрати донишҷӯёни ва ҳайати профессорону устодони таълим ва дигарон татбик карда шудааст. Дар раванди татбиқгардонӣ зарурати таҳияи воситаҳои даҳлдори таълимие ба миён меоянд, ки ҳусусиятҳои технологияи мазкурро ба хисоб мегирад.

Курси таълимини «Назорати технокимиёвии истехсоли шароб ва ликёру арак» яке аз силсилафандои маҳсус мебошад, ки бо барномаи омӯзиши донишҷӯёни ихтиноси 270500 пешбинӣ шудааст.

Дар рафти омӯзиши курсҳои мазкур донишҷӯёни бояд вазифаҳои асосии назорати технокимиёвиро дар истехсолоти шароб ликёр ва аракбарорӣ аз худ кунанд.

Ҳангоми оғози кор дар озмоишгоҳи кимиёвӣ мутахассисони ҷавон аз сабаби бақадри кофӣ надонистани тарзи гузаронидани корҳои озмоиши ба як катор душвориҳо дучор мешаванд.

Дар натиҷаи омӯхтгани тарзи гузаронидани корҳои озмоиши ва иштироки бевосита дар озмоишҳо мутахассисони ҷавон донишшу таҷриба пайдо мекунад.

Бинобар ин, барои дуруст гузаронидани корҳои озмоиши ба қадри зарурӣ донистани кимиё, физика ва дигар илмҳои дакик зарур аст.

Ёдовар мешавем, ки иншоотҳои назорати ашёи хом, нимтайёр ва маводҳои ёрирасон, равандҳои технологияи ҳамаи давраи истехсол, маҳсулоти тайёр, микдор, партовҳо, таҷаф ва зоёй (брак), биноҳои истехсолӣ, таҷхизот, зарфиятҳо, асбобу анҷом ва гайра иборатанд.

Фанини мазкур ба донишҷое асос меёбад, ки донишҷӯёни дар вакти омӯзиши курсҳои «Кимиёи гайриорганикӣ», «Кимиёи органикӣ», «Кимиёи физколлоидӣ», «Технологияи умумии соҳа» онҳоро аз худ кардаанд. Дар охири китоб маводҳои истифодагардидаи таълимию методӣ номбар карда шудаанд.

**ҚИСМИ ЯКУМ.
ТАШКИЛИ НАЗОРАТИ ТЕХНОЛОГИЮ
КИМИЁВЙ ДАР КОРХОНАҲОИ ИСТЕҲСОЛИ
ШАРОБ ВА ЛИКЁРУ АРАҚ**

Маълумоти умумии назорати техникии ва кимиёвий

1. Назорати технокимиёвий дар озмоишгоҳҳои технологи кимиёвий корхонаҳои истехсоли шароб ва ликёру арак гузаронида мешавад.

2. Назорати ҳаматарафаи ҳамаи равандҳои технологи истехсолот, аз доҳилшавии ашёи хом то истехсоли маҳсулоти тайёр, фаъолияти асосии назорати технологию кимиёвий (НТК) мебошад. Вазифаҳои асосии НТК инҳоянд:

а) Назорати сифати ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр, маводҳои асосӣ ва ёрирасон ва маҳсулоти тайёр, инҷунин мувоғнати онҳо ба стандартҳо ва кондитсияҳои мӯкараркардашуда ва шартҳои техники;

б) Иштирок дар таҳияи схемаҳои асосноки технологи коркарди ашёи хом, ки ба таъмини устувор ва сифати баланди маҳсулот равона шудаанд;

в) Назорати риояи меъёри сарфи ашёи хом, талафпартовҳо ва баромади (микдори) маҳсулот;

г) Назорати равандҳои технологи истехсолот, ки ба риояи схемаҳо, режимҳо, кондитсияҳо ва ресептураҳои мӯкараркардашуда равона шудаанд;

д) Назорати ороиши беруни маҳсулот, баставандӣ ва тамғазанини он;

е) Назорати вазъи санитарии биноҳои истехсолӣ, таҷхизот, зарфҳо, асбобу анҷом;

3. Барои озмоишгоҳон НТК оид ба қолабҳо ва мӯхлатҳо хисоботдихӣ мӯкаррар карда мешавад.

4. Озмоишгоҳҳои марказии корхонаҳо роҳбарии умумии озмоишгоҳҳои корхонаро ба ўҳда доранд.

Сохтори озмоишгохи технокимиёвии корхона.

Рўйхати мансабдои озмоишгоҳ.

Накша - тартиби кор

Озмоишгохи корхона бояд дар бинохое чой дода шавал, ки аз чойхон ларзиш (вибрратсия), аз дегҳо, дудбароҳо ва сеххое, ки ҳаворо ссрчант мекунанд ва ин ба аниқии кор бо асбобҳои ҷенкунҷ ва маҳтулҳои стандартӣ таъсир мерасонад, дур бошад. Озмоишгохи кимиёвиро асосан дар бинои истехсолии завод дар ошёнаи якум ё дуом ҷойгир мекунанд. Тарафи шимол ё шимолу шарқ барои ҷойгир кардани озмоишгоҳ бехтарин аст.

Майдони бинои озмоишгоҳ ба шуморан кормандон вобаста мебошад, ки дар навбати худ иқтидори истехсолии корхона ба назар гирифта мешавад. Одатан, бинои озмоишгоҳ аз 6-7 ҳуӯраи дорон майдони зайл (m^2) иборат аст:

- ҳучра барои таҳлил 20-30;
- тарозу 6-8 m^2 ;
- поляриметрӣ 3 m^2 ;
- анбор 4-6 m^2 ;
- ҳучра барои таҳияи намунаҳо 4 m^2 ;
- дафтари кории мудири озмоишгоҳ 5-6 m^2 ;

Дар озмоишгохи спиртӣ корхона барои корхони микробиологӣ бояд ҳучраи майдонаш $12-18m^2$ ҷудо карда шавад. Баландии бинои озмоишгоҳ бояд 3,5-4,9 м бошад.

Дар вакти ташкили озмоишгохи корхона бояд меъёрҳон беҳдоштии санитарии балоиҳагирии корхонаҳои саноатӣ ба хисоб гирифта шаванд. Барои як нафар корманд бояд $14 m^2$ ҷонӣ корӣ ва мизи кории дарозиаш $1,5-3$ м ҷудо карда шавад. Ҷои кор бояд на кам аз 15 лк равшани дошта бошад.

Зарур аст, ки рангубори девору фаршҳон бинои озмоишгоҳ ба инъикоси хуби рӯшиной мусоидат карда, аз буту газҳои пайдо шуда, кам тагӣир ёбад. Девори биноҳои озмоишгоҳ бояд ранги сафед, зарду қаҳвараниги равшан ва панели ($1,8-2$ м) баланд дошта, ранги равғаний пӯшонида шуда бошад. Шифт, дарҳо, тирезаҳо бояд ранг ранги сафед ранг карданпуда бошад. Дар ҳамаи биноҳои озмоишгоҳ бояд

чойхон ҳаводарову ҳавокашй барои дар як шабонарӯз се ма-
ротига тоза кардани ҳаво пешбинӣ шуда, қубури об ҷараёни
хуб дошта бошад.

Ба мизҳои озмоиши бояд кубурчаҳои обу газ гузаронида шаванд; миз барои обгармкунакҳои баркӣ ҳатман бояд розеткаҳои штепселий ва раковинаҳо (аз як тараф ё аз ҳар ду тарафи миз) дошта бошад.

Фаршҳои озмоишигҳо бояд ба туршиj ва оташ тобовар бошанд. Дар ҳонаҳои асосии озмоиши густурдани фаршҳо бо плиткаҳои металлӣ нисбатан беҳтар мебошад. Рӯи онҳо бо линолиуми камбари дароз пӯшонида мешаванд.

Дар биноҳо, ки тадқиқоти кимиёвӣ гузаронида намешавад, масалан, дар тарозухона ва бинои поляримстриj, фарши паркетӣ беҳтар аст. Ҳарорати ҳавои биноҳои озмоиши бояд -18-20 °C бошад.

Тирезаҳо бояд чунон чой дода шаванд, ки ҳаман ҷойхон корӣ, мизҳои тарозудор як хел хуб равшан гарданд. Беҳтараш равшани озмоишигҳо дутарафа бошад. Ба озмоишигҳо набояд нурҳои рости офтоб афтад. Майdonи (андозаи) тирезаҳо бояд 15-20 ғоизи майдони озмоишигҳоҳро ташкил дихад. Рӯшанини аз ҳад зиёд дар ҷараёни гузаронида таҷрибаҳо зарари қалон дорад.

Тарозу ва асбобҳои таҳлилиро, ки барои онҳо ҷои доимӣ (электрометрикӣ, оптикаj ва ғ.) зарур аст, одатан дар тарозухона ҷойгир карда мешаванд.

Тарозухона бояд деворе дошта бошад, ки ба он муҳаррикҳои баркӣ ё дигар мошиниҳо, ки қодираанд ларзишро ба вучул оваранд, набояд наздиқ гузашта шавад. Ба зери ҷунин девори асосӣ (капиталӣ) барои ҳар як тарозу мармари баравш 45-50 см ва баландиаш 80 см, наасб карда мешавад.

Ҷои шустани зарфи озмоиши бо мизҳои маҳсуси шустушӯй таҷҳизонида мешаванд, ки яктои онҳо ҷевони ҳавокаш барои дур кардани моддаҳои зааровари бадбӯй ва барои шустани омехтани хромдор, ду ҷевони дигар барои шустани бо маҳлули сода ва оби тоза кушода бошанд.

Дар озмоишигҳои таҳлили ду ҷевони ҳавокаш меғузоранд: яке барои моддаҳои зуднари бадбӯй ва сӯхтани моддаҳои органикӣ, дигаре барои нигоҳдории моддаҳои

осонпар ё барои саломатии одам заарнок (броми моеъ, кислотай гализи азоту намакдор, эфир, бензол ва г.).

Вобаста ба иқтидори корхона дар майдони зерин хучраҳои озмоишӣ тавсия карда мешавад: дар сурати истехсоли то 0,5 ҳазор дал /шабонарӯз -67м², беш аз 1,5 ҳазор дал/шабонарӯз-105м², беш аз 1,5 ҳазор дал/шабонарӯз-123м².

Мансабдорони озмоишгоҳ

Шумораи мансабдорони озмоишгоҳи корхонаи камиктидор бояд аз 5 нафар иборат бошад: мудири озмоишгоҳ мухандиси кимиё, микробиолог, озмоишгар (лаборант), назоратчӣ. Дар корхонаҳои иқтидорашон дар як шабонарӯз 1,5 ҳазор дал. ва зиёда аз он шумораи кормандон то 10-13 нафар зиёд карда мешавад.

Барои корхонаҳои шароббарории ибтидой ва корхонаҳои омехта, ки нуқтаҳои дури шароббарорӣ доранд, ба таври илова кимиёни таҳлилгар мукаррар карда мешаванд.

Корхонаҳое, ки намудҳои маҳсуси шаробу май истехсол мекунанд, метавонанд шумораи иисбатан зиёди мансабдоронро дошта бошанд.

Мудири озмоишгоҳ барои назорати технологӣ ва микробиологии раванди истехсолӣ, таҳдиди сифати маҳсулоте, ки истехсол карда ва бо сабаби вайроншавӣ баргардонида мешавад, инчунин барои дурустии кори асбоби назорати ченкуний ва аниқ тайёр кардани маҳлулҳои стандартӣ масъул аст. Мудири озмоишгоҳ бояд барои дуруст ва сари вакт пур кардани дафтар (журнал)-и озмоишгоҳ ва таҳия намудани хисобот дар бораи кори озмоишгоҳ назорат барад.

Мудири озмоишгоҳ ҳукук лорад истехсоли маҳсулоти тайёрро, ки ба талаботи даҳлдори технологӣ ё аломатҳои сифатӣ мувоғикат намекунад, манъ кунад. Қарори катъиро оид ба ҳамаи маҳсулоти баҳспонке, ки байни роҳбари корхона ва мудири озмоишгоҳ дар раванди иҷрон функсияҳои вазифагии худ пайдо мешаванд, ташкилотҳои болой дилда мебароянд.

Кимнёгар оид ба ашёи хом мувофики стандартҳои чорӣ, шароити техникӣ ва дастуралмалҳо ба мувофиқати сифати ашёи хом назорати озмоишӣ мебарал, инҷунии сифати ашёи хомро аз ибтидо ва ашёи хоми ба истехсолот дохилшавандаро ба хисоб мегирад.

Микробиологи корхона оид ба муайян кардани сифати об, ифлосии биологии ашёи хом, маводҳо ва биноҳои истехсолӣ талқикот бурда, ҷушии амалҳоро назорат мекунад; ташкил ва гузаронидани чорабинҳои антисептикӣ, саривакт таъмин кардани организмҳо бо зироатҳои тоза ва ба хисоб гирифтани назорати микробиологии истехсолот.

Накшай тартиби кори озмоишгоҳ

Озмоишгоҳи хар як корхонаи спиртбарор ва истехсоли никӯру аракӣ ва шароббарор барои назорати доимии истехсол накшай тартиби кор таҳия менамояд. Дар он нуқтаҳои зайл пешбинӣ мешаванд: пажӯшишгоҳи хар як заводи

- объекти назорат;
- ҷон интиҳои намуна;
- муайянкуниҳое, ки дар объекти мазкури назорат гузаронида мешавад;
- даврагӣ будани муайянкуниҳо.

Мутобикан ба хар як корхона накшай тартиби кор, вобаста ба намуди ашёи хоми коркардашаванда, иқтидори истехсолӣ ва шароити дигари маҳаллӣ аниқ карда мешаванд.

Техникии бехатарӣ ҳангоми кор дар озмоишгоҳ

Ташкили кор оид ба техникии бехатарӣ дар озмоишгоҳи корхонаи истехсоли машрубот ба зинмӣ мудир гузошта шудааст. Шахсоне ба кори озмоишгоҳ роҳ дода мешаванд, ки оид ба техникии бехатарӣ ва техникии зиддисӯҳтор имтиҳон супоридаанд ва дастур гирифтаанд. Дар ин ҳусус дар лафтар навиштаҷоти даҳлдор кайд карда мешавад.

Дар сурати муносибати нодуруст бо реактивҳо, шиша, асбобҳои гармкунак ва баркӣ дар озмоишгоҳ ҳодисаҳои

нохуш рўй медиҳанд. Файр аз ин, муносибати беътиштона бо асбобҳои гуногуни баркӣ ва таҷхизот ҳавфи заарбиириро аз барк ба вуҷуд меорад. Бинобар ин, аз кормандони озмоишгоҳ талаб карда мешавад, ки ба тъмини бехатарии шароити меҳнат диккати чиддӣ диханд.

Барои роҳ надодан ба ҳодисаҳои нохуш дар вакти кор бо реактивҳо қондаҳои зайлро ба асос гирифтган зарур аст:

- дар сурати илова кардани кислотаи сулфит ва азотдор кислотаро бо девораи зарф боътиёғ ба болои оби даруни зарф рехтан даркор аст; дар акси ҳол, яъне аз рехтани об ба кислота, тез гармӣ чудо мешавад, ки ин боиси сӯхтани пӯст аз пошхӯрии кислота мегардад;

- барои тайёр кардани маҳлул аз ишқор онро пешакӣ майдо кардан лозим аст, то ки зарф аз пораҳои калони он нашиканад. Ишқорро дар рӯи тунукаи тоза бо айнаки муҳофизатӣ дар ҷашмҳо, ҳалати тугмаҳояш пурра гузаронидаги дар тан ва бо дастиӯши резинӣ майдо мекунанд. Пораҳои ишқорро бо кошуки фарфор (фарфор) ё фулузӣ – дастак, оташгирак, пинсет ва факат дар мавриди хеле зарур бо даст мегиранд, вале ҳатман бо дастпӯшаки резинӣ;

- корҳои бо сӯзонидани маҳсулоти таҳлилӣ, инчунин бо истифодаи реактивҳои оташангез ё истифодаро аз дудбарон марбут дар ҷевоиҳои заҳркаш анҷом медиҳанд;

- дар сурати истифодаи маҳлули гализи кислотаҳо, ишқорҳо, омехтаи хром ва моддаҳои заҳрдор барои роҳ налодан ба афтодани мосъ ба даҳон аз пинсетка ва пуфаки муҳофизӣ ё резинӣ истифода мебаранд.

Баъди кор ҳамаи зарфҳоро бо кислотаи маъданӣ, ишқор, моддаҳои заҳрдор истифодашударо ҳамон замон шустсан лозим аст.

Омехтаи хромдорри истифодашударо барои шустани зарф, чун дигар омехтаҳои сертасир, ба дастшӯяк рехтан мумкин нест. Ин маҳлулҳоро дар ҷони алоҳида ба зарфи маҳсуси сафолӣ мерезанд.

Вакти истифодаи зарфи кимиёвии шишагӣ ва асбобҳо риояи кардани ҷориҳои эҳтиёти зарур аст. Доим дар ёд дошттан лозим аст, ки зарфи кимиёвӣ дар аксар мавриди тунукишиша ва зудшикан аст, аз ин рӯ дар сурати муносибати

нодуруст шикасттан ё дастро буриданни он мавчуд аст. Зарфу асбобхоро охииста, бо аингуштхо саҳт зер накарда, доштан лозим аст. Дар вакти шустани зарфҳо аз чӯтка (сунба) ё чӯбаки шишагӣ хеле бо зҳтиёт будан зарур аст, чунки бо иӯти он ба таг ва ё девораи зарфҳо зарар расонидан мумкин аст. Барои пешгири кардани он дар охири шишири луч пораи найчай резинӣ мепӯшонанд.

Зарфу асбобҳои кимиёй набояд саҳт ба рӯи миз гузашта шаванд, маҳсусан вакте, ки он рӯйкаши фулузӣ ё сафолӣ надошта бошад. Онҳо бояд дар зарфи шишагин дар болон тӯри асбестӣ гарм карда шаванд, гармкунӣ дар болон оташни кушод таҳро бо истифода аз зарфи маҳсус, масалан, колбани Келдал, мумкин аст. Вакти гарм кардани моеъ дар пробирка, онро тез-тез ҷулибонидан ва қисми кушодани онро аз худ чаппа нигоҳ доштан зарур аст, то ки моеъ ба рӯй ва либос поши нахӯрад. Моддаҳои оташангезро дар зарфҳои обдор ва гайра, ки горелкай он хомӯш карда шудааст, гарм мекунанд. Асбобҳои баркӣ, газӣ ва асбобҳои дигари гармкунандаро болон миз нағузашта, ба таги онҳо рӯи тахтаасбести гафсиаш 8-10 мм мегузоранд. Зарфи гармро бо дасти луч доштан ё гирифтсан мумкин нест.

Захираи спирт ва дигар моеъҳои зудпар дар озмоишиҳо бояд барои кори ҷории ҳаррӯза начандон зиёд, вале ба микдори зарурӣ, нигоҳ дошта шаванд. Он бояд дар ҷевони (шиғифи) алоҳида ва дур аз манбаи оташ нигоҳ дошта, дараҷ зич пӯшида шавад.

Озмоишиҳо бояд бо воситаҳои зиддисӯхтор: оташ-хомӯшкунак, сатил, куттӣ, рег, болопӯш (олеяло), ё намад таъмин бошад. Дар мавриди оташ гирифтгани моддаҳои сӯзанд (сӯзишворӣ) онро бо сачоқ ё намад пӯшонида, агар зарур шавад, ба он рег пошидан ва ё оташхомӯшкунакро истифода бурдан зарур аст, дар чунин маврид обро истифода бурдан мумкин нест, чунки об боиси паҳншавии оташ метарлад. Баллонҳои гази моеъдор (SO_2 , CO_2 , N_2) ба ҷойҳои маҳсус ё пештаҳтаҳо гузашта ва бо ҳамутҳои оҳанин ба мизи корӣ ё девори камаш 1м. наздик аз радиатори наздиктарии аз горелкаҳои газӣ, дар масофаи 5м. аз манбаи гармии алангааш кушод (беруна) мустаҳкам мекунанд.

Бо гази тазыкй танхо бо бодкаши хуб кор кардан мүмкин аст. Дар озмоишгоҳ, бояд дар чои хубу дастрас моддахони бетаъсир гардониди (2, 3 ва 5% махлуди гидрокарбонати натрий ва 3% ва 5% махлуди кислотаи атсестат), дорухонаи хурде (аптечка) бо дорувору воситаҳои ҷароҳатбандӣ гузошта шуда бошанд, то ки ба қормандони озмоишгоҳ дар сурати ҷароҳатгёбӣ, сӯхтани ва заҳролудшавӣ ёрини аввалини расониди тавонанд.

Мебел ва таҷхиготи озмоишгоҳ бояд чунин ҷойгир карда шаванд, ки гузаргоҳҳоро танг иакунанд. Дар рӯи мизи озмоишӣ набояд ҷизҳое гузошта шаванд, ки ба корҳои иҷро мешудагӣ даҳле надоранд, ҷевонҳои заҳркаши бо предметҳои ба иҷрои таҳлили ҷорӣ алокамандиабуда танг карда намашаванд.

Ҳавои озмоишгоҳ боял чунони бошад, ки омезишни моддаҳои заҳрдор, буг ва ҷангӣ ҳаво аз гилзати ҳадли имкон-пазирини месъёрҳои мукаррар гардидаи ҷорӣ зиёд набошад.

САВОЛҲОИ ТЕСТИ

1. Назорати технокимиёвӣ дар қадом корхонаҳо ба амал бароварда мешавад?

- а) корхонаҳои ликёру арак;
- б) қабул ва фурӯши махсулот;
- в) нуктани вурӯш.

2. Махсулоти тайёр бо қадом назоратҳо вобаста аст?

- а) назорати асбобҳои кимиёй, реактивҳо;
- б) назорати сифати ашёи ҳом, махсулоти ҳом, махсулоти нимтайёр, маводи асоси ва ёрирасон;
- в) махсулоти тайёр ва асбобҳои кимиёй.

3. Пайдарҳамии назорат аз ашёи ҳом то муайян кардани махсулоти тайёр?

- а) махсулоти тайёр, ашёи ҳом, махсулоти нимтайёр, маводи ёрирасон ва асосӣ;
- б) махсулоти нимтайёр, маводи ёрирасон ва асосӣ, махсулоти тайёр, ашёи ҳом;
- в) ашёи ҳом, махсулоти наимтайёр ва махсулоти тайёр, махсулоти асосӣ ва ёрирасон.

- 4. Җойгиришавии биноҳон озмоишгоҳ бояд чигуна бошад?**
- а) дур аз сехҳо ва анбор;
 - б) дур аз чойҳон ларзиши, дегҳо, дудбарорҳо;
 - в) дур аз даромадгоҳҳои корхона.
- 5. Майдонни бинои озмоишгоҳ аз чи вобаста аст:**
- а) аз микдори истехсоли маҳсулоти тайёр;
 - б) аз воридшавии ашёи хом;
 - в) аз микдори талаф;
- 6. Дар озмоишгоҳи корхонаи спиртбарор қадом ҳучран иловагӣ вуҷуд дорад?**
- а) ҳучра барои корхони микробиологӣ;
 - б) ҳучра барои коҳон кимиёвӣ;
 - в) ҳучра барои қабули маҳсулот;
 - г) ҳучра барои истироҳат.
- 7. Ҳангоми ташкили озмоишгоҳ қадом меъёрҳо бояд ба ҳисоб гирифта шавад.**
- а) меъёрҳои хунукузароонӣ;
 - б) гармигузароонӣ;
 - в) ҳавогузароонӣ;
 - г) санитарӣ.
- 8. Равшанини ҷон кор дар озмоишгоҳ?**
- а) 30лк;
 - б) 15лк
 - в) 5лк
 - г) аз 0 то 7лк
- 9. Ранги деворҳон озмоишгоҳ;**
- а) қаҳваранг;
 - б) сабзи қабудтоб;
 - в) сафд, зарди қаҳваранг;
 - г) сиёҳ
- 10. Ҳачми майдони тирезаҳои озмоишгоҳ чӣ микдор бошад?**
- а) 20-30 фонзи майдони озмоишгоҳ;
 - б) 15-20 фонзи майдони озмоишгоҳ;
 - в) 50 фонзи майдони озмоишгоҳ.

11. Микдори кормандони озмоишгохи корхонаи камиктидорчанд нафар бояд бошад?

- а) 10 нафар;
- б) 4 нафар;
- в) 5 нафар;
- г) 2 нафар.

12. Накшан кори озмоишгох?

- а) объекти назорат, чои интихоби намуна ва даврагии муайянкуниҳо;
- б) объекти назорат, даврагии муайянкуниҳо;
- в) чои интихоби намуна, муайянкуниҳо дар объекти мазкури назорат;
- г) даврагии муайянкуниҳо, муайянкуниҳо аст, объекти мазкури назорат.

13. Ташкили назорати техникаи бехатарӣ ба зиммай кӣ гузашта шудааст?

- а) мудири озмоишгоҳ;
- б) мудири сех;
- в) мудири аибор;
- г) дар зиммай ягон қас гузорӣта нашудааст.

14. Кихо ба кори озмоишгоҳ роҳ лода мешавана?

- а) шахсоне, ки имтиҳони хатти технологияро супоридаанд;
- б) шахсоне, ки дастур гирифтаанд;
- в) шахсоне, ки оид ба техникаи бехатарӣ ва техникаи зидисӯхтор имтиҳон супоридаанд;
- г) шахсони дилҳоҳ;

15. Дар сурати омехта кардани кислота бо об қадом маҳлулро аввали бояд индохт?

- а) рехтани об ба кислота;
- б) рехтани ҳарду дар якҷояй;
- в) рехтани кислота дар об;
- г) омехта кардани ин маҳлулҳо тамоман мумкин нест.

16. Воситаҳон зидисӯхтор қадомхоянид?

- а) оташхомӯшкунак, сатил, куттӣ бо рет ва намад;
- б) куттӣ, боддиҳак;
- в) оташхомӯшкунак, дафтари воситаҳон зидисӯхтор;
- г) сатил, бел.

ҚИСМИ ДУЮМ. АСБОБХОИ ОЗМОИШӢ ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО

Чевони хушккунӣ. Аз ду левораи дукабатай пӯлодини ба бодлес (коррозия) тобовар, алюминӣ мис иборат аст, ки бо куввани барқ ё оби гарм баробар гарм мешавад. Дарунаи он рафчаҳои тунукағии суроҳидор дорад. Барои хушкенидани моддаҳои саҳт то вазни доимӣ пешбинӣ шудааст. Ин асбоби танзимгари ҳарорат имкон медиҳад, ки ҳарорати зарурӣ дар доираи аз 35 то 350°C нигоҳ дошта шавад.



Пикнометр. Колбачаҳои тағпаҳни мудаввари дорони даҳонаи тангигӣ дароз карда шудае, ки бо пӯки притерӣ маҳкам карда мешавад, гунҷоишаш 10, 25, 50 ва 100 мл. Барои аниқ кардани зичии моеъ истифода бурда мешавад.



Спиртченкунак. Навъи (тиши) БС1 ва БС2 бо шкалаи таксимот 0,1. Ҳадди камбӯдии имкоиазир барои ареометро бо ҳадди ченкуни аз 0 то 10% об $\pm 0,2\%$ об, барои 10-20 ва аз он зиёд $\pm 0,1\%$ об. Бо онҳо гилзатро бо фоиз мувофики микдори спирти этилии дистиллят ва маҳдули обу спиртлор чен мекунанд. Нишондихандаҳои ареометр бо менискан поёни хисоб карда мешавад.



Қандченкунак (сахарометр). Ареометро меноманд, ки бо маҳдули сахарозаи тоза дараҷабандӣ карда шаудаст. Тартиби кори ареометр ба конуни Архимед асос ёфтааст. Зичине нисбии мосъ хар қадар зиёд бошад, дараҷаи ба он гӯтиданӣ ареометр ҳамон қадар кам мешавад. Ин имкон медиҳад, ки аз рӯи дараҷаи (шкалаи) ареометр мутаносибан дараҷаи гӯтиши он ба мосъ дар бораи зичине нисбии ин мосъ мъалумот гирифта шавад.




Поляриметр барои муайян кардани микдори моддаҳои аз ҷиҳати оптикаи фаъол (сахароза, краҳмал ва ғ.) дар маҳсулоти таҳқиқшавандӣ истифода мебаранд.




Бо рефрактометр андозаи нишондихандай тагйирёбии маҳдулро чен мекунанд. Барои муйян кардани микдори моддаҳои хушк, қанд, спирт, шираи ҳамираи шароб истифода карда мешавад. Шкала нинишондихандай тагйирёбӣ ва % масса (%) вазн) микдори моддаҳои хушкро нишон медиҳад.



Рефрактометри сахроӣ (РС) барои кор дар шароити сахроӣ таъин шудааст.



Потенциометр (рН- метри озмоиши) рН -метр – милливолтметр барои ченкунии фаъолии ионҳои гидроген (рН) ва баркарории туршии нерӯ (Eh), шарбат, ширা, шароб таъин гардидааст. Асбоб метавонад ба сифати нул - индикатор ва милливолтметри баланд ОМ истифода гардад. Дар сурати истифода намудани электродҳо, катионҳои селективии яквалентӣ бо ёрии асбоб ченкунии фаъолии ин катионҳо имконпазир аст.




Фотоэлектроклориметр. Барои ченкунии зичии оптикаӣ ва коэффициентҳои гузаронидани маҳтулҳои рангкардашуда истифода мешавад. Дар мачмӯъ аз нӯҳ светофильтрҳои тангбар дар соҳаи спектр аз 315 то 630 нм таъмин аст. Дар сурати муайянкуниҳои калориметрии ҷузиёти гуногуни шаробҳо, инчунин ҳангоми муайянкуниии ранги шаробҳо истифода мегардал.



Нефелометри— каториметрий. Имконият медихад, ки ба хиратобии маҳлул баҳо дода шавад.



Спектрофотометр. Барон ченкунни зичи оптикай ва коэффициентхой рўшноигузаронии моддаҳон обакӣ ва гафс истифода мешавад. Спектрҳои ҳудуди аёни фурӯбарӣ (400-760 нм), ултрабунафш (220-400 нм) ва инфрасурҳи наздик (760- 1100 нм) –ро омӯхтан мумкин аст.



САВОЛҲОИ ТЕСТӢ:

1. Асбобҳои ғизмоиши қадомхояни:
 - а) филтратсия, тактири (перегонка);
 - б) пикнометр, спиртченкунак, қандченкунак, поляриметр, рефрактометр, потенсиометр, колориметр ва тактири;
 - в) колориметр ва тактири
 - г) филтратсия, пикнометр, тактири.
2. Ҳангоми ошкори фаркини дар таҳлили ашёи хоми воридшаванда чӣ бояд кард?
 - а) ашёи хомро қабул намекунанд;
 - б) қабул мекунанд, лекин бон архи арзонтар;
 - в) таҳлили дубора гузаронида мешавад;
 - г) шахсони дилҳоҳ.
3. Вазифаи пикнометрро муайян қунед:
 - а) барои аниқ карданни кувватнокии моеъ;
 - б) барои муайян карданни ҳарорати моеъ;
 - в) барои муайян карданни зичии моеъ;
 - г) барои муайян карданни қанди моеъ.
4. Вазифаи спиртченкунакро муайян қунед:
 - а) муайян карданни зичии моеъ;
 - б) муайян карданни микдори қанди маҳсулот;
 - в) муайян карданни микдори спирти этилий;
 - г) барои муайян карданни ҳарорати маҳсулот.
5. Вазифаи қандченкунакро муайян қунед:
 - а) муайян карданни микдори қанд;

- б) муайян кардани микдори спирти этий;
 - в) муайян кардани ҳарорати маҳсулот;
 - г) муайян кардани зичии маҳсулот.

6. Вазифан поляриметтрро мұайжын күнед:

- а) муайян кардани микдори қанд;
 - б) муайян кардани микдори спирти этилий дар маҳлул;
 - в) муайян кардани pH метр;
 - г) муайян кардани зичии маҳсулот.

7. Натицаҳои назорати техникиро дар кучо сабт мекунанд:

- а) дар китоби стандарти давлатӣ;
 - б) дар дафтари технолог;
 - в) сабт карда намешавад;
 - г) дар дафтари маҳсуси назорати озмоишгоҳ.

ҚИСМИ СЕЮМ. ВАЗИФАХОИ НАЗОРАТИ ТЕХНОКИМИЁВИ

Назорати технокимиёвии истехсоли машрубот яке аз роҳҳон асосии баланд бардоштани сифати маҳсулот мебошад.

Объектҳои назорат инҳо мебошанд:

- ашёи ҳом, маҳсулоти нимтайёр, маводҳои асосӣ ва ёрирасон;
- равандҳои технологӣ дар тамоми давраи истехсол;
- маҳсулоти тайёр;
- микдор, партов, талаф;
- биноҳои истехсолӣ, таҷхизот, зарфият, асбобу анҷом.

Тибки низомномаи тасдиқгардида, назорати технокимиёвӣ дар истехсолот аз тарафи озмоншгоҳои корхона гузаронида мешавад.

Вазифаҳои асосии озмоншгоҳ ва шӯъбаи назорати техникӣ (ШНТ) аз инҳо иборатанд:

- назорат ба истехсолот воридшавии ашёи ҳом (ангур, мева, гучуммева), маҳсулоти нимтайёр (шароби нимтайёр, шарбати меваю гучуммева, ширя (чавҳар)), маводҳои асосӣ (спирт, шакар) ва ёрирасон (туршиҳои хӯрокворӣ, моддаҳои ҷасандана, филгримасса, катрони молиданӣ ва ғ.);
- мукаррар кардани мувофиқати онҳо бо стандартҳо;
- назорати риояи тартибу схемаҳои технологӣ;
- санчиши сифати маҳсулоти тайёр тибки кондитсияни мукарраркардашуда ва ороиши зоҳирӣ;
- назорати сарфи ашёи ҳом ва маводҳои ёрирасон;
- таҳлили микдор (баромад), талаф ва партовҳо;
- муноҳидан вазъи санитарии биноҳои истехсолӣ, зарфиятҳо ва таҷхизоти шаробкашӣ.

Ҳангоми ба корхона ворид намудани ашёи ҳом ва маводҳои пастсифат ва ё бо таълоботи стандартҳои давлатӣ (шартҳои техникӣ) иномувоғик озмоншгоҳ ва ё ШНТ барои пешниҳоди дэъвон товонгирӣ (рекламатсия) ба молфиристандагон санадҳо тартиб медиҳад.

Дар сурати ошкор гардидани фаркият дар тахлилҳо молфирист ва қабулкунаандай он намунаи маҳсулоти бадсифатро такроран барои тахлили дубора ба озмоишгоҳи ҳакамӣ (арбитражӣ) мефиристанд. Ии макомоти нозир, дэъвои товонгирии истеъмолкунаңдагонро нисбати маҳсулоти корхона ҳамачониба меомӯзал, сабабҳои пайдошавии маҳсулоти нуқсондорро ошкор мекунад ва барои бартараф кардани истехсоли маҳсулоти бадсифат ҷороҳо мебинанд. Дар сурати ошкор гардидани риоя нашудани қоидаҳо ва схемаҳои мукарраркарданшудаи технологӣ, озмоишгоҳ талаб мекунад, ки камбудихо ва вайронкориҳои ошкоргардида бегаъхир бартараф карда шаванд.

Мудири озмоишгоҳ ё сардори ШНТ, вобаста ба вазъи мавҷуда, ҳуқук лорад истехсол ва фиристодани маҳсулоти ба шартҳои стандарт ва технологӣ номунофикро боздорад. Вай дар ин ҳусус бояд фавран ба роҳбари корхона ҳабар лиҳад, роҳбар дар навбати ҳуд метавонад танҳо бо фармони ҳаттӣ истехсоли маҳсулотро манъ кунад. Ихтилофи байни роҳбари корхона ва сардори ШНТ оид ба масъалаҳои сифати маҳсулот аз тарафи ташкилоти болой ҳаллу фасл карда мешавад.

Натиҷаҳои назорати технокимиёй дар дафтарҳои маҳсуси озмоишӣ сабт карда мешаванд. Ии дафтарҳо бояд бо ракамгузорӣ баставандӣ карда шаванд ва мӯҳри ташкилотро, ки озмоишгоҳ дар хайати он аст, дошта бошанд.

Мудири озмоишгоҳ ё сардори ШНТ барои маҳсулоти истехсолшавандай ба стандартҳои мукарраргардида мувоғиқ сертификат медиҳал, ки дар он навни шароб, шаффоғии он, нитондихандони кимиёй (зичӣ, микдрор ва сифати спирт, қанд, туршии титршаванда ва кислотаҳои зудлар), инчунин микдрори шароби додан корхона нишон дода мешаванд.

САВОЛҲОИ ТЕСТӢ:

1. Назорати технокимиёви дар қадом корхонаҳо ба амал бароварда мешавад?
 - а) корхонаҳои ликёру арақбарорӣ;
 - б) қабул ва фурӯши маҳсулот;
 - в) нуқтаи фурӯш;
 - г) корхонаи расонидани маҳсулот.
2. Маҳсулоти тайёро чӣ тавр назоратҳо мекунанд?
 - а) назорати асбобҳои кимиёвӣ, реактивҳо;
 - б) назорати сифати ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр, маводи асосӣ ва ёрирасон ва маҳсулоти тайёр;
 - в) маҳсулоти тайёр ва асбобҳои кимиёвӣ;
 - г) маҳсулоти хом ва коркади маҳсулоти нимтайёр.
3. Пайдарҳамии назоратро аз ашёи хом то маҳсулоти тайёр муайян кунед:
 - а) маҳсулоти тайёр, ашёи хом, маҳсулоти; нимтайёр, маводи ёрирасон ва асосӣ;
 - б) маҳсулоти нимтайёр, маводи ёрирасон ва асосӣ, маҳсулоти тайёр, ашёи хом;
 - в) ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр, ва маҳсулоти тайёр, маҳсулоти асосӣ ва ёрирасон;
 - г) ашёи хом, маҳсулоти тайёр ва реактивҳо барои гузаронидани таҳдил.
4. Ҷойгиршавии биноҳои озмоишгоҳ:
 - а) дур аз сехҳо ва анбор;
 - б) дур аз ҷойҳои ларзиш, дегҳо, дудбарорҳо;
 - в) дур аз даромадгоҳи корхона;
 - г) биноҳои озмоишгоҳ дар дохиили корхона набоянд ҷойгир бошанд.
5. Майдони бинои озмоишгоҳ ба чӣ вобаста аст:
 - а) ба микдори истеҳсоли маҳсулоти тайёр;
 - б) ба вориди ашёи хом;
 - в) ба микдори талаф;
 - г) ба микдори вориди ашёи хом ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр.
6. Дар озмоишгоҳи корхонаи спиртбарор қадом ҳучран иловагӣ вучуд дорад?
 - а) барои корҳои микробиологӣ;

- б) барои корхон кимиёй;
- в) барои кабули маҳсулот;
- г) барои истироҳат.

7. Ҳангоми ташкили озмоншгоҳ қадом месъёрҳо бояд ба ҳисоб гирифта шаванд?

- а) хунукгузаронӣ;
- б) гармигузаронӣ;
- в) ҳавогузаронӣ;
- г) санитарӣ.

8. Равшанини ҷон кор дар озмоншгоҳ;

- а) 30лк
- б) 15лк
- в) 5лк
- г) аз 0 то 7лк

9. Рангги девораҳои озмоншгоҳ;

- а) қаҳваранг
- б) сабзи қабудтоб
- в) сафед, зарди қаҳваранг
- г) сиёҳ

10. Майдони тирезаҳои озмоншгоҳ;

- а) 20-30 фоизи майдони озмоншгоҳ;
- б) 15-20 фоизи майдони озмоншгоҳ;
- в) 50 фоизи майдони озмоншгоҳ;
- г) 15-40 фоизи майдони озмоншгоҳ.

11. Шуморан кормандони озмоншгоҳи корхонаи камиктидор:

- а) 10 нафар
- б) 4 нафар
- в) 5 нафар
- г) 2 нафар

12. Накшай кори озмоншгоҳ:

- а) объекти назорат, ҷон интиҳоби намуна ва даврагии муайянкуниҳо;
- б) объекти назорат, даврагии муайянкуниҳо;
- в) ҷон интиҳоби намуна, муайянкуниҳо дар объекти мазкури назорат;
- г) даврагии муайянкуниҳо, муайянкуниҳо дар объекти мазкури назорат.

13. Ташкили кор оид ба техникаи бехатарӣ ба зиммани гузошта шудааст?

- а) мудири озмоишгоҳ;
- б) мудири сех;
- в) мудири анбор;
- г) ба зиммани ягон кас гузошта нашудааст.

14. Кихо ба кори озмоишгоҳрох дода мешаванд?

- а) шахсоне, ки имтиҳони хатти технологиро супурдаанд;
- б) шахсоне, ки дастур гирифтванд;
- в) шахсоне, ки оид ба техникаи бехатарӣ ва техникаи зиддисӯҳтор имтиҳон супурдаанд;
- г) шахсони дилҳоҳ.

15. Дар сурати омехта кардани кислота бо об қадом маҳлулро аввал бояд анҷоҳт?

- а) рехтани об ба кислота;
- б) рехтани ҳар ду онҳо дар якҷоягӣ;
- в) рехтани кислота ба об;
- г) омехта кардани ин маҳлулҳо тамоман мумкин нест.

16. Воситаҳои зиддисӯҳтор қадомҳоянд?

- а) оташхомӯшкунак, сатил, куттӣ бо рег ва намад;
- б) куттӣ, боддиҳак;
- в) оташхомӯшкунак, дафтари воситаҳои зиддисӯҳтор;
- г) сатил, бел.

Иазорати сифати ашён ҳом

Пухтарасии ангур

Озмоишгоҳ барои назорати пухтарасии ангур ду моҳ пеш аз ҷамъоварӣ, аввало 2-3 рӯз ва баъд ҳар рӯз аз ҳар китъаи ангулзор ангулро дидо мебарояд. Нишондихандан асосии пухтарасии техникии ангур зиёд шудани қанддорӣ ва камшавии туршиҷ мебошад.

Барои гузаронидани таҳлил намунаи миёнаи ангулзор дар пресси (афшурандан) озмоишӣ шибба мекунанд, дар сурати набудани ин асбоб бо даст шираи ангулзор дар халтакан аз матои саҳт дӯхташуда меафшуранд.

Дар шираи ҳосилшуда бо ареометр ё рефрактометр микдори қанд ва бо титронидан ишқордорӣ ва индикатор туршии титршавандаро муайян карда мешавад. Дар сурати дар гузаронидани таҳлил ба ҷӯш омадани шира мумкин аст, яъне ба туршшавӣ сар мекунад. Барои пешгирии туршшавӣ ба оби ангур ҷанд қатра антисептик – формалин, толуол, равгани ҳардал ва г. чаконидан лозим аст.

Натиҷаҳои таҳлил, инчунин тавсифи ҳолати ангур (фоизи меваҳои бемор ва заардида)-ро бо нишон додани шартҳои метрологӣ ба дафтари маҳсуси назорати пухтарасии ангур дохил мекунанд, ки дар он аз рӯи нишондихандашои қанддорӣ ва туршии титршаванда ҷадвали пухтарасии ангур тартиб дода мешавад.

Саршаробаз дар асоси маълумоти назорати кимиёвӣ рӯзи саршавии ҷамъоварии ангурро мӯкаррар мекунад, ки он ба дафтари назорати пухтарасии ангур дохил карда мешавад.

Қабул ва нигоҳдории ашёи ҳом

Озмоишгоҳ ба сифат, дараҷаи пухтарасӣ ва ҳолати ашёи ҳоми ба нуқтаҳои коркард дохилшаванда, инчунин дар вакти ҷашонидани ашёи ҳом ба тозагии зарфҳо ва эҳтиёт кардани ашёи ҳом аз таъсири нурҳои офтоб, ҷангри роҳ ё борон (бо пӯшидани брезент) назорат мебарад.

Озмоишгоҳ бояд ба нигоҳдории дуру լарози меваҳо дар ҷойҳои ҷамъоварӣ, ки ин ба аз ҳад зиёд пухтан, талағи шарбат ва инкишофи микроорганизмҳо алокаманд аст, роҳ налиҳад. Саракунии оҳирини меваҳо ва гӯчуммеваҳо бевосита пеш аз коркард назорат карда мешаванд.

Озмоишгоҳ ба он назорати ҷиддӣ мекунад, ки ашёи ҳоми ба корхона овардашуда фавран коркард карда шивад. Ҳадди нигоҳдошти тилфи ангур на зиёда аз 4 соат, шаҳтути заминӣ (земляника), тамашӣ (малина), кулфинай, мармарунҷак (марминҷон) на зиёда аз 6 соат; зардолу, олуча (олуболу), ҷерника (ангури сагак), қоти сурх ва сафед на зиёда аз 12 соат; олу, гелос, қизил ва бектошӣ на зиёд аз 24

соат; себ, нок ва қоти сиёҳ на беш аз 48 соат мұкаррар шудааст.

Мудири анбор ё мудири нұктай коркард бо иштироки кормандони озмоишлоқ ашёи хомро қабул мекунанд ва вазын сифаттам онро мұкаррар мекунанд, аз ҳар ашёи хоми овардашуда намунаи миёнаро мегиранд ва қанддорй, түршии титршаванда, ифлосй (фоизи партов), дарача ва тарзи зарабинни (механик, микробиологи) онро муайян мекунанд. Ашёи хомро бо ҳамон усулжөне таҳлил мекунанд, чуноне дар вакти назорати пухтарасии ангур қабул шудаанд. Дар мавриди таҳлили меваю гүчуммева рефрактометр таңхо дар вакти муайян кардан кандории шарбати нағыздан себзор бөгіп истифода бурда мешавад.

Вазын ашёи хоми воридшуда, инчунин натичаҳои таҳлилпро ба дафтар ва квитансия қабул барои хисоб бо молрасон дохил мекунанд.

САВОЛҲОИ ТЕСТИИ МАВЗЎИ 2:

1. Озмоишлоқ барои назорати ангур чанд моҳ пеш таҳлилпро оғоз мекунад:

- а) 4 моҳ
- б) 2-5 моҳ
- в) 2 моҳ
- г) 3 ҳафта

2. Барои таҳлил чӣ тавр намуна мегиранд?

а) намунаи миёнаи маҳсулотро чудо ва баъдан таҳлил мекунанд

- б) ҳамаи маҳсулотро дар алоҳидагӣ таҳлил мекунанд
- в) баъди полоиш таҳлил карда мешавад
- г) маҳсулот таҳлил карда намешавад

3. Саршаробназ дар асоси қадом маълумот рӯзи ҷамъоварии ангурро муайян мекунад?

- а) дар асоси маълумоти назорати кимиёй
- б) бо розигии директори корхона
- в) дар асоси маълумоти шахсони истеммолгари маҳсулот
- г) ҳукуқ дорад, ки ихтиёрӣ муайян кунад.

4. Ангур бা�ъли воридкуй ба корхона чанд соат нигоҳ дошта мешавад?

- а) то 1 соат
- б) 24 соат
- в) 4 соат
- г) тамоман нигоҳ доштан мумкин нест

Назорати равандҳои технологӣ

Назорати шаробкашии аввалин

Қабул ва шустани ашён ҳам. Озмоишгоҳ ашён ҳоми барои коркард дохилшударо месанҷад. Файр аз ин, вай ба хуб шуста шудани меваю гучуммева назорат меқунад, ба тағйирёбии шакли он ва қашолёбии шустан роҳ намедиҳад, чунки ин ҳолат боиси ишкоршавии моддаҳои маҳсус (экстрактивӣ) мегардад.

Резакунӣ ва шиббазани. Дар вакти реза (майдӯ) кардани меваю гучуммева озмоишгоҳ дурустии насиби валтсҳоро барои пурратар зер (пачак) кардани ашён ҳом санҷида мебарояд.

Озмоишгоҳ инчунин назорат меқунад, ки амали майдою резакунӣ ҳаддалимкон тезтар анҷом дода шавад, чунки дар сурати суст шудани ин раванд пачаккунӣ дар натиҷаи туршшавӣ, шарбат ранги тира мегирад ва пайвастаҳои ҳалнашаванд ба вучуд меоянд. Барои роҳ наёдан ба туршшавии тилф шиббазани низ бояд дар мӯҳлати кӯтоҳтарин анҷом дода шавад. Озмоишгоҳ мушоҳида мебарад, ки режими (тартиби) шиббазани барои системни мазкури қабулшудаи шиббазани ба таври ҷилдӣ мувофиқат дошта бошад, дар айни ҳол кофтани тилф ва миқдори шарбат бо омехтааш назорат карда мешивад.

Дар вакти коркарди ангур кори мошинҳои майдакунӣ ва ҷудокуни думчаҳо, ҷойҳои шоридани шарбат, шиббазанакҳо, миқдори фишурда ва фишори даастгоҳ назорат карда мешавад.

Дар шарбату тилф туршии титршаванди ва қандзории онро мувофиқи омехтаҳо алоҳида муайян меқунанд. Натиҷаҳои таҳлил ба дафтари ва нишондиҳандаҳои миқдории

коркардро бошад, бо иштироки шаробназ, мудири озмоншгоҳ ва сардори бригада ба шакли санад ба расмият медароранд.

Озмоншгоҳ баъди ба охир расиддани шиббазаний ба сари вакт тоза кардани тилф аз асбоби шиббазаний назорат карда ва хуб шуста шудани онро тафтиш мекунад.

Софкории ширин ангур

Озмоншгоҳ дарачаи соғии ширин, тозагии зарфҳоро мессанҷад, ки ба онҳо барои соғишавӣ ширин мерезанд, ба соғ шудани ширин мушоҳид мебарал, вояи ангидриди сулфитро зимни бахисобгирии ҳарорати бино ва ширин соғишаванд, инчунин таркиби кимиёвӣ ва микдори мавҷудаи микрофлораи онро мукарарар карда, санҷида мебарояд.

Дар сурати дар корхона мавҷуд будани яҳлон вакти соғкорӣ (таҳшинкунӣ) сулфитикуониро бо хунук кардани ширин мутобик (яқҷоя) мегардонанд. Дар ин маврид озмоншгоҳ ба тартиби дурусти хунуккунӣ, ҳарорати ширин аз табдилҳишандар гармӣ назорат мекунад. Дар вакти соғишавӣ ба ҳар як зарғони соғишаванд алоҳид мушоҳид мебарад. Дар баробари ҳосили кардани соғии дозимӣ бо нишонди озмоншгоҳ шираро аз соғкорӣ чудо мекунанд. Ҳаман маълумоти соғкории ширин бо назардошти ҳарорат, давомнокни соғишавӣ (таҳшиншавӣ), таркиби кимиёвии ширин ва тавсифи микробиологӣ дар дафтари қайд навишта мешаванд.

Сулфиткуонӣ ва соғкунини шарбати меваю гучуммева

Озмоншгоҳ раванди сулфитшавини ширин ба мӯҳдати дуру дароз нигоҳдошташавандаро вобаста ба намудҳон шарбат ва ҳарорат назорат мекунад. Азбаски баъзс намудҳон шарбат дорон микдори зиёди моддаҳон пектинӣ мебошад шароби ҳосилшуда душворсоғишаванд ва ноустувор мешавад, аз ин лиҳоз усули ферментативни соғкунин шарбатҳоро бо ёрии ферментҳои пектолитӣ истифода мекунанд.

Дар ии мавриц озмоишгоҳ дарачаи зарурии фермент ва вояи онро бо рохи софкории намунаӣ дар колбаҳои зарфиятшон 100 мл мукаррар мекунад. Софкуни намунавиро бо чунин тарз анҷом медиҳанд. Ба ҳар колба миклори афзояндан аз 0,2 то 1,6% (аз рӯи вазн) ферментро илова ва то ҳарорати 38-40°C гарм мекунанд ва бо ҳамин ҳарорат дар тӯли 72 соат дар термостат нигоҳ медоранд. Интихоби вояҳо баъди филтркунни шираи ҳар колба алоҳида ба воситаи филтри когазин бо назардошти софкории бехтарин, суръати филтркунонӣ ва сарфи камтарини фермент муайян карда мешавад. Чунки дар сурати софкории ферментӣ дар шароити истеҳсолӣ риояи дурустӣ (сахехӣ) режими бехтарини ҳарорат зарур аст, вай бояд хеле хуб ва бо назорати ҳатмини озмоишӣ гузаронида шавад.

Туршонӣ, спиртонӣ ва аз як зарф ба зарфи дигар рехтани шароби нимтайёри ангур

Озмоишгоҳ дар вакти тайёри ба туршонӣ бакорони бино, вазни чойҳои бодрав, ҳарорат, тозагии зарфиятҳои туршониро тафтиш мекунад. Ба дарачаи пур карда шудани зарфиятҳои туршонӣ бо назардошти мондани камераҳо барои кафкунини шира ва вакти туршонӣ дикқат дода мешавад.

Дар раванди туршонӣ озмоишгоҳ ҳар рӯз ҳарорати ширапо мессанҷад, ки тагйирёбии қанддорӣ аз 30°C зиёд набошад. Дар асоси маълумоти ба даст омадае, ки ба дафтар доҳил карда шудаанд, ҷадвали туршонӣ тартиб лода мешавад.

Озмоишгоҳ дарачаи туршониро вобаста ба мавҷуд будани бокимондай қанд назорат мекунад. Дар сурати фаркият дар рағти туршонии мӯътадил барои рағби камбузидҳои қайдгарлида дидани чораҳо тавсия карда мешаванд.

Дар вакти истеҳсоли шароб бо парвардани шира дар тилф (портвейн, мускат ва ғ.) ва туршонӣ дар тилф (шароби сурҳ, ноб, қаҳсениӣ ва ғ.) озмоишгоҳ (аз рӯи ранг) дарачаи

кашида гирифтани моддахон даббогӣ ва рангуборро мувофики талаботи навъҳои тайёркардашаванда тафтиш мекунад, инчунин микдори спирт ва кандро аз назар мегузаронад ва вакти шиббазанини тилф ва спиртикунониро мукаррар мекунад.

Озмоишгоҳ дар вакти спиртонӣ сарғи спиртро назорат ва бо роҳи таҳлил қондитсияи (микдори спирт, канҷ) шароби хосилишудаи нимтайёро муайян мекунад.

Озмоишгоҳ раванди рехтан, соғиҷавии шароби нимтайёр ва аз ҳамиртуруши (рехтани якум ба зарғи дигар) чудо шудани онро назорат мекунад.

Дар истехсоли шароби нимтайёри ноб, барон ба охир расидани туршои назорат бурда мешавад. Назорат барон чудо кардани шароби спиртдор аз таҳшон ба қадри соғиҷавии он бурда мешавад. Маълумоти назорат дар дафтар қайд карда мешавад.

Озмоишгоҳ баъди чудо кардани шароби нимтайёр аз ҳамиртуруши, сари вакт то охир рехта шудани шароби ноб ва спиртдорро месанҷад.

Истифодан нартовҳои шаробкашӣ

Озмоишгоҳ дар вакти барон нигоҳдорӣ мондани тилф зичии шибба, инчунин микдори кандро дар тилф месанҷад. Дар раванди нигоҳдорӣ ба туршонии канди тилф назорат карда, бо намунаҳои маҳсус гирифташуда таҳлил мегузаронад.

Дар вакти тактири тилф ва таҳшинҳои ҳамиртуруши барон спирт озмоишгоҳ микдори спирти онҳо, инчунин куввати спирти тактиришударо муайян мекунад. Назорати раванди тактир бо роҳи (ба ҳисоби алкоголи мутлак - абсолютӣ) дар маҳсулоти истифодашаванда ва тактиришуда бурда мешавад. Фаркият дар ин ду андоза (микдор) талафро вакти тактир ташкил медиҳад.

Дар мавриди коркарди тилф ё таҳшинҳои ҳамиртуруши озмоишгоҳ микдори кислотаи шаробро чи дар маҳсулоти истифодашаванда ва чи дар он хосил шудани оҳаки туршидори шаробро муайян мекунад.

Озмоишгоҳ раванди таҳшиншавии тилф ва бетарафшавии нейтралашавии онро тайёршавии шири оҳакӣ, илова кардани кислота ва риояи ҳароратро назорат мекунад.

Вакти нигоҳдории оҳаки туришуда озмоишгоҳ ба хушккунин оҳаки туришуда ва тайёр кардани ҳамиртуруши хушк, инчунин шароити нигоҳдориро назорат мекунад, ба магорбандӣ, ки боиси талафи кислотаи (туршии) шароб мегардал, роҳ намедиҳад.

Назорати истехсолоти корхона. Нигоҳдории шароби нимтайёри ангур, эгалитасия ва омехтакуи

Озмоишгоҳ дар кабули шароби нимтайёр иштирок карда, нигоҳубини онро назорат ва таҳлили зарурии кимиёвиро иҷро мекунад.

Озмоишгоҳ якҷоя бо саршаробпаз шароби нимтайёрро барои эгалитасия ва омехтакуи дарҳост карда мегирад. Вазифаҳои озмоишгоҳ вакти омехтакуи, ҷун дар вакти эгалитасия, ба назорати хубомехтакуи низ асос мёбад. Барои ин зични намунаҳои шароби нимтайёри омехташавандаро, ки аз қисми боло ва зери зарфият гирифта шудаанд, муайян мекунанд.

Баъди мукаррар кардани як хел (баробар) омехташавӣ озмоишгоҳ микдори қанд, спирт, туршидории титрӣ ва микдори турши (кислота)-ҳои дигарро муайян ва мувоғиқати шароби нимтайёрро ба типу наъъ мукаррар мекунад. Маълумоти бадастомадаро ба дафтари озмоишгоҳ доҳил мекунаанд. Гайр аз ин, озмоишгоҳ дар тартиб додани санади омехтакуи иштирок мекунад (ин асосан ба истехсоли шароби ангур мансуб аст).

Дар мавриди спирттонӣ ва илова кардани қанд ба шароби нимтайёри омехташавандаро меваю гучуммева озмоишгоҳ мувоғиқати микдори қанд ва спирт (лар байзе мавриди хам кислота)-ро барои ҳар наъъи кондитсияҳо, инчунин дурустии хисобу китоби қанд, спирт ва кислотаи иловашавандаро ва дурустии ба расмият даровардани санади омехтакуи санҷила мебарояд.

Нигоҳдорни шароби меваю гучуммева ва омодасозии он барон туршой

Дар вакти нигоҳдории шарбати сүлфитонидашуда озмоишгоҳ чи микдори умумӣ ва чи микдори озоди кислотаи сүлфитро месанҷал, چунки кислотаи сүлфити алокаманд хосиятҳои антисептиқӣ надорад. Агар корхона бо шарбату шираи овардашавандӣ кор қунад, пас вакти қабули он озмоишгоҳ аз рӯи натиҷаҳои таҳлили органолептиկӣ, микробиологӣ ва кимиёӣӣ сифатро мӯкаррар мекунад.

Мазай шарбат дар ҳар зарфият алоҳида муайян карда мешавад. Барои таҳлили озмоиш намунаи миённа гирифта мешавад, ки дар он зичӣ, микдори спирт, қанд, туршии титршавандӣ ва микдори кислотаи сүлфит, вакти зарурӣ-микдори кислотаҳои зудшар, металҳои вазнӣ ва бокимондаи хушӯк муайян карда мешавад. Файр аз ин, намунаи миённаро тадқиқоти микробиологӣ мекунанд. Натиҷаҳои таҳлили кимиёӣӣ ва микробиологиро дар дафтари озмоишгоҳ сабт мекунанд.

Дар сурати нигоҳдории дурудароз шарбатро мунтазам аз санчиши органолептиկӣ мегузаронанд, ки он баъди десулфитатсия гузаронида мешавад. Дар сурати ошкор карданӣ шарбати нуксондор таҳлили кимиёӣӣ ва микробиологӣ гузаронида, барои ислоҳкуни ин нуксонҳо тавсияҳо дода мешаванд.

Озмоишгоҳ ба он назорат мебарал, ки шарбат дар зарфиятҳо пур карда нигоҳ дошта шавад, ба зарфиятҳо сари вакт шарбати навъи яҳхелан солим (пешакӣ дар озмоишгоҳ таҳлишуда илова мекунанд), дар сурати зиёд шудани микдори шарбат (дар натиҷаи аз ҳад баланд шудани ҳарорат) бошад, микдори онро кам мекунанд. Озмоишгоҳ рафти десулфитатсияро назорат (микдори умумӣ ва озоди кислотаи сүлфитро) муайян, дурустии омехташавии шарбатро пеш аз туршионидан санҷида баромада, инчунин омехташавии шарбатро вобаста ба микдори қанд, кислота, баъзан спирт низ таҳлил ва натиҷаҳоро ба дафтар ворид мекунад; гайр аз ин, сифати қанду оби нӯшокиро месанҷал.

Озмоишгоҳ раванди туршонии шираи меваю буттамеваро чун шираи ангур назорат мекунад.

Сарфи ашёи хом бо назардошти чудо кардани зироатхон тоза аз хамиртуруши, бо санад, бо ингироки шаробпаз, мудири озмоишгоҳ ва сардори сех ба расмият дароварда мешавад.

САВОЛҲОИ ТЕСТИ

Назорати равандҳои технологӣ.

Назорати шаробкашии аввалия

1. Ашёи хоми барои коркард воридшударо, кӣ назорат мекунад?

- а) намояндагони сехи коркард;
- б) озмоишгоҳ
- в) беназорат кабул карда мешавад;
- г) технолог

2. Ҳангоми майдаю реза кардани мева ва гучуммева озмоишгоҳ бояд қадом равандро назорат кунад?

- а) раванди вориди мева ва гучуммева;
- б) раванди шустани мева ва гучуммева;
- в) бе назорат коркард карда мешавад;
- г) дурустии наасби валтҳоро назорат мекунад.

3. Дар натиҷаи сустшиудани майдакуи қадом раванд ба вучӯд меояд?

- а) шарбати туршавандла ранги тира мегирад;
- б) шарбат аз туршавӣ мемоиад;
- в) раванди вайроншавӣ;
- г) шарбат ба туршонии сиркӣ мегузарад.

4. Озмоишгоҳ раванди сүлфитшавии шираро ба мӯҳлати дуррӯ дароз нигоҳданшавандаро вобаста ба чӣ назорат мекунанд?

- а) вакти коркард;
- б) вакти ҷамъоварии ангур;
- в) вобаста ба навъ ва ҳарорат;
- г) вобаста ба спиртнокӣ.

5. Тагйирёбни қанидорӣ дар раванди туршонӣ бояд ҷанд градусро ташкил дихад?

- а) 15°C

- б) 20°C
- в) зиёлтгар аз 30°C на бошад.
- г) зиёлт аз 0,5°C.

6. Дар асоси маълумоти ба даст омадае, ки ба дафтар дохил карда шудааст, қадом ҷадвал тартиб дода мешавад?

- а) ҷадвали ҳарорат;
- б) ҷадвали қувватиoki;
- в) ҷадвали туршонӣ;
- г) ҷадавали раванди технологӣ.

7. Дарачаи туршониро вобаста ба бокимондсан чӣ назорат мекунад?

- а) бокимондсан ҳамиртуруши;
- б) бокимондсан спирт;
- в) бокимондсан алдегид;
- г) бокимондсан кислотаи зудпар.

8. Ҳангоми барои нигоҳдорӣ мондани тилф чиро бояд санҷид:

- а)зичии шибба ва туршонӣ;
- б) туршони ва микдори канӣ;
- в) зичии шибба ва микдори канӣ;
- г) бе санҷиш нигоҳ дошта мешавад.

9. Ҳангоми қабули шароб озмоншгоҳ қадом равандхоро бояд назорат кунад?

- а) нигоҳдории шароб ва тахдили зарурӣ кимиёро;
- б) раванди туршонро;
- в) раванди шиббазаниро;
- г) раванди сулфиткуний ва полоишро.

ҚИСМИ ЧОРУМ. КОРКАРДИ ТЕХНОЛОГИЙ

Риояни схемаи технологӣ

Частонанда (оклейка). Озмоишгоҳ ба ҳушнисфатии моддаҳои истифодашавандӣ частонанда назорат мебарал, дурустии омодасозии маҳлули моддаи частонандаро дар истехсолот мувофиқи натиҷаҳои частонидани озмоишӣ ба мушоҳида мегирад, тартиби андохтани маҳлули соғкунандӣ, хубтар омехтакунии онро бо шароб, раванди саршавии шароб ва вакти ҷудошавии шароб аз таҳшинро назорат мекунад. Маълумоти ба даст омада, дараҷаи соғшавӣ ба дафтари озмоишгоҳ доҳил карда мешаванд. Баъди баҳохиррасии частони шароби меваю гучуммева таҳшинҳои ҳамитуруши ва ширадорро бо об мешӯянд. Озмоишгоҳ микдори спирт, қанд ва туршии титршавандаро дар оби шусташаванд месанҷад, чунки онҳоро барои тайёр карданни шароби мева истифода бурлан мумкин аст.

Устуворӣ. Дар вакти коркарди шароби ангур устувории онро нисбати туршишавии сафедагӣ ва шаффоӣ санҷидан лозим аст.

Барои муайянӣ қадани туршишавии сафедагии шароб санҷиши гармӣ мегузаронанд, ки моҳияти он ба таври зайл аст. Шароби таҳқиқиашавандӣ (10-15 мл) бояд пешакӣ соф карда (аз фільтр гузаронила), ба пробирка рехта шавад. Баъд пробиркаро бо ҷуннин ҳисоб ба ҳавзҷаи об мегузаранд, ки ҳарорати шароб дар пробирка 70°C бошад, баъди он дар ҳамин ҳарорат муддати 10 дакика нигоҳ медоранд.

Барои муқаррарар карданни дараҷаи шаффоӣ ба пробиркан дигар тақрибан ҳамин микдор шароби соф (шаффоӣ) мерезанд, ки гармкарда нашудааст. Баъди хунук шудани шароби гарм кардашула усувории он вакти нигоҳдорӣ бо роҳи мукоисаи шаффоӣ шароби санҷидашавандӣ ва намунаҳои назоратӣ бо усули нефелометрӣ муқаррарар карда мешавад.

Чор дарачан шаффофф мукаррар карда шудааст:

1) барои шаробе, ки дарачан шаффофиашро дар мӯҳлати нигоҳдорин 50-рӯза ва аз он ҳам зиёд (аломати шартӣ -) гум намекунад;

2) барои шароби сӯзон 40-50 рӯз (+);

3) барои шароби тиратоб 30-40 (++);

4) барои шароби тира 10-20 (+++).

Таъсири хунукуни барои усувории шароб ба таври зайл муайян карда мешавад. Шароби шаффофи санчиширо ба пробиркаҳои якхела реҳта, дар ваниҳои намакобдорӣ ё шкафи хунуки то ҳарорати 5-10 °C вобаста ба таркиби шароб хунук мекунанд. Пробиркаҳои шаробдорро дар ҳарорати паст мӯддати 10-15 дакика ё 30-40 дакика дар яҳдон (хунукишраф) нигоҳ медораанд. Дарачан шаффофи шароби хунуқкардашуда базди ба ҳарорати хона баробар шудани ҳарорати он бо роҳи мукоиса бо намунаи ҳамон шаробе, ки хунук карда нашудааст, мукаррар карда мешавад. Дар мавриди муайян кардани мӯҳлати устуворӣ ҳамон шкалас истифода бурда мешавад, ки дар мавриди гармкунӣ истифода шуда буд. Ба ҳамии тарик, бо ёрии ин усул усувории шаробро чӣ нисбати баландшавии ҳарорат ва чи пастшавии он, муайян кардан мумкин аст.

Агар шароб дар рафти санчиш гайрикофӣ резад, онро коркарди даҳлдории термикӣ мекунанд. Дар ин ҳол озмоишгоҳ ба тартиби коркарди шароб (бо гармӣ ё хунукиӣ) назорат мебарад.

Полоши (фильтратсия). Маводҳои полошиӣ (пластинаҳо, массаи филтратсияни), ки ба истехсолот оварда мешаванд, аз тарафи озмоишгоҳ низ барои муайян кардани мавҷудияти бӯйҳои дигар ва ифлосиҳо санҷида мешаванд. Файр аз ин, озмоишгоҳ дар раванди полоши сифати полошиӣ, инчунин сарфи пластинаҳои полошири мессанҷал.

Риояи схемаҳои технологӣ. Файр аз гузаронидани таҳлили зарурии физикий, аз тарафи озмоишгоҳ, инчунин аз тарафи истехсолот риоя шудани ҳамаи амалиёти технологиро, ки онҳо ба схемаи мукаррағардидан коркард доҳил мешаванд, инчунин мӯҳлати пеш аз реҳтани кам кардани реҳтани шароб ва полоширо иҷро мекунад. Ба

шаробе, ки тартиби пурраи технологияи коркардро нағузаштааст, барон рехтан иҷозат дода намешавад.

Назорати шустан, рехтан ва ба расмият даровардани маҳсулоти тайёр; назорати биноҳо

Санҷидани сифат, дохилшавии зарфҳо ба истехсолот ва дуруст яккачин кардани онҳо вазифаи назорати озмоишӣ мебошад. Бо ин мақсад корманди озмоишгоҳ ё ШНТ (шӯъбани назорати техникӣ-ОТК) ҳар рӯз зарфи яккачириро дидар мебарояд, камаш 100 шишаро аз назар метузаронад, ки оё онҳо аз ҷиҳати шакл ва зарфи яккачириро мувоғикат аст ё не. Дар сурати ошкор кардани зарфи бадсифат назоратчӣ ба истиғодан он роҳ намедиҳад ва дар ин хусус барои қабули меъёроҳои даҳлдор ба сардори сех ҳабар медиҳад.

Озмоишгоҳ инчунин назорат мекунад, ки зарфи яккачин ва барои шустани шишаҳоро назорат мекунад. Зарфи шусташуда бо ёрии рӯший хеле хуб сара карда мешавад. Дар айни замон озмоишгоҳ ба назорати таг ва гулӯи шишаҳо, инчунин пурра рехтани об аз шишаҳон шусташуда аҳамияти маҳсус медиҳад.

Корманди озмоишгоҳ ҳар рӯз тозагии шишаҳон барои рехтан воридшавандаро месанҷад. Дар сурати мавҷуд будани шишаҳон ифлос (саракунанда) онҳоро чудо карда, лар ин хусус барои чораандешӣ ҳатман ба сардори сех ҳабар медиҳад.

Рехтан. Корманди озмоишгоҳ ё шӯъбани назорати техникӣ дар оғози рехтан дурустии тартиби кори мошинҳои шаробрезро (аз ин мошинҳо пурра ба шишаҳо рехтани онро) назорат мекунанд.

Шароб аз шиша ба зарфи ҷенакдори пешакӣ санҷилашуда рехта мешавад. Сипас ҳарорати шаробро ҷен мекунанд, ҷунки тагирёбии анлаки ҳарорат метавонад бон-

си хатогии натичаҳо гардал. Агар ҳарорати шароб аз мӯътадил (20°C) фарқ кунад, онро бо роҳи гарм ё хунуккунин шароб то 20°C мерасонанд. Дар байзә мавридҳо, агар то 20°C расондани ҳарорати шароб имконнозазир бошад, коэффициентҳои испохкунанда истифода бурда мешаванд. Мачмӯаи ҷадвалҳои нишондихандаҳои кимиёни физики шароб. Институти «Магараҷ».

Байд аз ин микдори шароби ҳар як шишаро мукаррар мекунанд. Мувоғики қондаҳои ҷорӣ фарқияти микдори шароб дар шишаҳои зарфияташон $0,5\text{l}$ ба $0,9 \pm 5$ мл, дар шишаҳои $0,8l \pm 6$ мл; дар шишаҳои $1,0\text{l} \pm 6$ мл (барои қоняқ дар шишаҳо $0,25\text{l} \pm 3$ мл) роҳ дода мешавад. Мукаммалии рехтаро рӯзе се маротиба камаш дар 10 шиша месанҷанд. Сипас, шароби рехта оид ба микдори спирт, қанд ва туршии титршаванда таҳлили кимиёвӣ ва зичи (гафсии) шароб, агар зарур бошад, микдори дар он фулузоти (металлҳои) вазнин, кислотаҳои зуднар ва кислотаи сүлфит муайян карда мешавад. Агар шароб ба қондитсияҳои мукаррар гардила мувоғикат накунад, ё ки аз ҷиҳати сифат қоҳиш ёбад, ба истехсоли он иҷозат надода, онро ҳатман барои коркарди иловагӣ бозмегардонанд.

Натичаҳои таҳлили кимиёвӣ ва санҷишҳои мукаммали рехта шудани шаробро дар дафтари озмоишгоҳ сабт мекунанд.

Махсусан аз тарафи озмоишгоҳ ба санҷишни чиддии брокёра (мавҷудияти иловахои бегона) дода бояд таваҷҷӯҳ шавад. Шароби зоеъро ба сехҳои истехсолӣ месупоранд. Яке аз сабабҳои ба шароб афтиҷани иловахои бегона (сарпӯши пробкагӣ, шишапороҳо) сифати хуб надоштани маводи маҳкамкуй, инчунин дуруст нагузоштани механизми шӯйндани мошини маҳкамкуй мебошад. Сари вакт санҷидани сифати маводи маҳкамкуй ва дурустии мошинҳои маҳкамкуй ба вазифаи озмоишгоҳ мебошад.

Назоратчиёни сехи рехтани шароб бояд ба дурустии ороими шишаҳоро назорат кунад, роҳ налиҳанда, ки шишаҳо ҷаканд ё барҷастиҳо қач часпонида ва ё ҷиндор шаванд. Номи шароб дар рӯи барҷастиҳо ва зарфияти дар онҳо

нишондодапуда, бояд ба номи шароб ва ҳачми он мувофиқат кунанд, дар тарафи дигари барчаси бояд мӯҳри корхона хуб дила шавад ва санай рехтани шароб ва ракамҳои бригада ишион дода шуда бошанд.

Озмоишгоҳ аз ҳар партияи шароби рехташууда 3 шиша мегирал, ки аз онҳо як шишаро барои таҳлил гирифташуда, ду шишаш дигар дар озмоишгоҳ дар мавриди санҷии, вакти реклама дар муддати 3 моҳ нигоҳдошта мешаванд.

Интиқол (Экспедитсия). Пеш аз интиқоли маҳсулот ба нуктаҳои савдо озмоишгоҳ вазъи ороиши зоҳирӣ маҳсулот, инчунин шаффоғии шаробро мессанҷал, то ки ба даруни шишашо ягон чизи зиёдатӣ наофтода бошад. Дар сурати ошкор шудани нуксон дар ороиши зоҳирӣ (барчаспҳои қаҷшудаю ҷиндор, дуруст ҷасонданашуда) партияи мазкури шароб дар ҳузури ШНТ ё озмоишгоҳ аз тарафи кормандони сех аз нав коркард карда мешавад.

Шишашои нуксондошта байди аз нав исплоҳкунӣ имконияти ба нуктаҳои савдо фиристода шуданро пайдо мекунад, дар сурати ошкор шудани ягон омехта дар даруни шишашо (пардагирӣ, зарраҳои шишаш, пробка ва ғ.) ин шишашоро ба сехи шаробрезӣ барои коркарди шароб супурда, дар ин бора санади даҳлдор тартиб медиҳанд.

Озмоишгоҳ ба ҳарорати нигоҳдории шароб ва тарзи интиқоли маҳсулот дар доираи 10-16°C риоя шудани коидҳои баставандӣ назорат мебарад. Ҳамзамон ба маводи баставандӣ маҳсус бояд диккат дода шавад, то ки вакти қашонидан он хушк бошаду ба ороиши зоҳирӣ шишашо осеб нарасонад.

Назорати вазъи биноҳо, таҷхизот ва зарфиятҳо

Корманди озмоишгоҳ дар комиссия оид ба омода кардани ашёи ҳом дар мавсум иштирок карда, тозаю сафедкунии биноҳои истеҳсолӣ, инчунин тайёрии даҳлдори таҷхизотро дила мебарояд. Дар ин ҳол ба сари вакт рӯйпӯш кардани қисмҳои фулӯзӣ бо локи ба кислота тобовар дикқати маҳсус медиҳанд. Файр аз ин, корманди озмоишгоҳ ҳар рӯз ба риоя шудани тартиби мукарраргардидаи

санитарӣ (тозагии фаршҳо, набудани мағор, ҳавокаш-вентилятсия) мушоҳид мебарад ва дар сурати риёо накардани он дар ин хусус зуд ба директор ё саршаробази корхона маълумотро мерасонад.

Озмоишгоҳ ҳар рӯз ҳарорат ва рутубати ҳавои биноҳои истехсолиро чен карда, натиҷаҳои онро дар дафтар сабт мекунад.

Инчунин зарур аст, ки ба ҳолати санитарии зарфҳои булутӣ ва рӯдаҳои об ҷиддӣ назорат карда шавад, ҷунки зарфҳои ифлос маинбаи инкишифӣ маризихои сироятӣ шуда метавонад, ки ин сабаби паст шудани шидати шароб ва ҳатто вайрон шудани он шуда метавонад.

Зарфҳои, ки дар истехсолоти шаробсозӣ кор фармуда мешаванд, бояд пешакӣ андозагири шуда бо моддаҳои маҳсус тозаю безараар гардонида шаванд. Зарфро мувофиқи ҳаҷмаш бо андозагир (мерник) ё бо микдори обе, ки ба зарфи муайян рехта мешавад, чен кардан мумкун аст. Натиҷаҳои ченкуниро дар санад бо иштироки саршаробаз, сардори сех, шаробази сех ва намоянидаи озмоишгоҳ ба расмият медароранд.

Андозагирий ва санчиши зарфҳои кӯҳнаи статсионарӣ, инчунин ҷалакҳо метавонанд аз рӯи микдор (ба хисоби литр ё декалитр) бо ёрии ченкуниакҳои маҳсуси аники класси I ё мувофиқи микдори обе, ки барои пур кардани ҷалакҳо сарф шудааст, гузаронида шаванд. Дар мавриди охирин барои гузаронидани микдори об ба хисоби ҳаҷм (литр) микдори умумии оби дар зарф бударо доностан зарур аст. Ин миклорро ба зичии об $D_4^{20} = 0,99823$ таксим кардан даркор аст.

Аз ин рӯ, агар микдори умумии оби дар систерни буда 15630 кг-ро ташкил дода бошад, пас ҳаҷми зарфияти чен кардашаванда 15630:0,99823=15667 литр мебошад.

Назорат, микдори баромад, шартовҳо ва талаф

Озмоишгоҳ вакти коркарди меваю гучуммева микдори баромади шарбатро месанҷад, дар вакти коркарди ангур дар

комиссияе иштирок мекунад, ки он микдори баромади назоратии шираи онро муайян мекунад.

Мельёри микдори баромад ва талафи шароби нимтайёр ва шира барои хар корхона, вобаста ба баромади миёнаи мукарраркардашуда бо назардошти номгӯй (ассортимент), технологияи коркард ва хусусияти нохия, ба нақша гирифта мешавад. Баромад ва талафи ҳакикӣ мувофики маълумоти инвентаризатсия муайян карда мешаванд, ки онро бо иштироки ҳатмин намояндаи озмоишгоҳ барои муайян кардани нишондиҳандаҳои зарурӣ (канал, спирт, кислотаи титршавандла ва г.) мегузаронанд ва микдори чен кардашударо ба ҳарорати мӯътадил (20°C) мерасонанд.

Дар мавриди зарурӣ фоизи талаф вакти коркарди ангул бо формулаи

$$X = A - (B + C),$$

мукаррар карда мешавад, ки дар он;

А- микдори ашёи хом;

В- микдори ширае, ки бо роҳи аз нав ҳисоб кардани ҳачм мувофики зичӣ муайян карда шудааст;

С- микдори тилфи нав фипурдапшуда мебошад.

Дар вакти спиртоии шира (шарбат) ва шароби нимтайёр микдори талафро бо формулаи

$$X = (A + B) - (B + T),$$

ҳисоб кардан мумкин аст, ки дар он;

А- микдори шира ё шароби спиртонидашаванд;

Б- микдори спирти иловашуда;

В- микдори шира баъди спиртонӣ;

Т- микдори талаф (тахшиниҳо) мебошанд.

Ин мувозинаҳо (саросар ва ҳачмдор) асоси мувозинаи хотимавӣ оид ба мавсими ангури шароббоб мебошанд, ки бо иштироки кормандони озмоишгоҳ мураттаб мегарданд.

Микдори шароб ва микдори талаф дар шароббарорӣ, вобаста ба хусусияти истехсол, ба ҳисоб гирифта мешавад. Чунончи, ин нишондиҳандаҳо дар истехсоли шароби ангул ва шамлан мувофики ҳачм, дар истехсоли коняк аз рӯи микдори спирт, ки дар таркиби спирти конякӣ ва коняк

мавчуд аст, дар истехсоли шароби меваю гучуммева аз рүй микдор ва кисман ашёи хом (спирт) ифода мешаванд.

Талаф дар асоси талафи миёнаи дар корхонаҳо аз тарафи макомотҳои даҳлдор мӯқарар карда шуда ба месъёр дароварда мешавад.

Талафро ба З гурӯҳ чудо кардан мумки аст: талаф аз хушкшавӣ (вакти нигоҳдорӣ), талафи истехсолӣ, инҷунин рехтани шароб ва талаф вакти кампоидан.

Микдори талаф дар истехсолот дар асоси далелҳои инвентаризатсия (аникинни микдори бокимондаи шароб), муайян кардани месъёрнокии онҳо бошад, бо роҳи мукоиса бо талафи ҳадди имконӣазир мӯқаррар карда мешавад, ки мувоғики амалиёти гузаронидашудаи технологӣ ва вакти воеени нигоҳдорӣ ҳисоб карда шудааст.

Гайр аз талаф, дар раванди тайёр кардани шароб, инҷунин партовҳо (бокимондаи ҳамиртуруши ва таҳшинҳо, таҳшин вакти ширеш ва т.) пайдо мешаванд, ки ба месъёри талаф доҳил намешаванд ва бо санадҳои инвентаризатсия ба қайд гирифта мешаванд.

Андозаи талаф дар истехсолот аз тарафи корманди назорати технокимиёӣ ба мақсади таҳияи ҷорабинҳои санҷидан мумкин аст, ки асосан ба кам кардани он нигаронида шудааст. Дар ин ҳол, санҷишни таҷрибавӣ бояд дар шароити мӯъгадили раванди технологӣ ва дурустии пурраи таҷхизот ва зарфҳо (гунонши он бояд хуб санҷида шавад) гузаронида шавад.

Дар сурати ҳар гуна амалиёти технологӣ талафи воеӣ дар фарқияти байни микдори ибтидоии шароб ва микдоре, ки дар охири амалиёт ҳосил шудааст, бо назардошти микдори партовҳо, муайян карда мешавад. Дар ин ҳол, дар аксар мавриҷҳо, микдори ҷеншавандан шароб бояд ба микдоре баробар бошад, ки ба ҳарорати мӯътадили мувоғикат мекунад.

Барои ба даст овардани натиҷаҳои бозътимод ҳар амалиётро на кам ду маротиба месанганд, дар мавриди фарқияти зиёди натиҷаҳои ҳосилшуда қарати санҷишҳоро зиёд мекунанд.

Дар вақти санчиши талафи вөкей бояд шаронти маҳсуси корхонаи мазкур ба назар гирифта шавад.

Муайян кардани пурра рехтани шароб ба шишаҳо, чен кардани микдори зоёъ ва шикастани шишаҳо дар вақти мукаррар кардани андозаи талаф чинхатҳои маҳсусан муҳим мебошанд.

Пурра рехтани шароб (андозаи миёна) бо роҳи чен кардани микдори шароби на кам 10 шиша мукаррар карда мешавад. Микдори зоёъро мувофиқи микдори шишаҳои корношоям ва ба микдори миёна рехтани шароб муайян мекунанд. Шикастани сари шишаҳо ба назар гирифта мешавад, аммо бокимондаи шаробро ба хисоби літр чен мекунанд ва дар охир бо микдори бокимондаҳои дигар (дар лӯлаҳо, філтрҳо ва мошинҳои шаробрезӣ) чамъ мекунанд. Натиҷаҳои санчиши таҷрибавиро бо меъроҳои мукарраргардида муюнса мекунанд.

Асоси меъёри ҳадди охирини талаф ҳангоми коркарди технологии шароби зингур ба таври зайл аст:

- 1) рехтан аз зарфи хурд (то 120 дал)-0,14%;
- 2) рехтан аз зарфи калон (зиёда аз 120 дал)-0,09%;
- 3) омехтакунӣ (вақти купаж, часпонидан ва г.) бо роҳи кашидан бо насос 0,07%;
- 4) ҷаббидани шароб бо қабати полоишӣ ва талафи бевосигта вақти полоиш-0,05% (барои пахтаи полоишӣ) ва 0,15% (пластинаҳои полоишӣ).

Инро ба асос гирифта, меъёри талафро дар раванди нисбатан мураккаби истехсолӣ бо ҷамъқунии талаф мувофиқӣ амалиётҳо, ки аз онҳо иборат аст, мукаррар мекунанд. Ҷунонҷӣ, меъёри талаф вақти купаж ва кашидан бо насосҳо аз зарғони калон, омехтакунӣ ва кашидан бо насосҳо ва рехтан ба дигар зарфиятҳо $0,09+0,07+0,09=0,25\%$ -ро ташкил медиҳад.

Талафи вөкей аз ҳолати таҷхизот ва схемаҳои татбиқшаванди технологии коркард вобаста мебошад. Бинонбар ин дар корхонаҳое, ки раванд нисбатан самарарабаҳш ташкил карда шудааст, талаф, одатан, кам мешавад.

Истехсоли харсололи чахонии шароб беш аз 30 млрд.лм 3-ро ташкыл медихал.

Шаробро ба ангурй, мевагй ва пурчүш чудо мекунанд. Шароби ангурро вобаста ба усули истехсол, миклори спирт ва канд, сифат ва мүхдати нигоҳдорй ва ранг тасниф мекунанд.

Истехсоли шароби ангур аз чуши мархилаҳои асосӣ таркиб месбад: ҳосил кардани шираи (суслаи) ангур, коркард ва нигоҳдории шароб.

САВОЛҲОИ ТЕСТӢ

1. Пайдалани дарачаи шафофиро муайян кунед:

- а) барон шароби сӯзон 40-50 рӯз (+), тиратоб 30-40 (++) ,тира 10-20 (+++)
- б) барон шароби сӯzon 40-50 rӯz (+1), tиратоб 30-40 (++) ,тира 10-20 (+++3)
- в) барон тшароби сӯzon 10-15 rӯz (+), tиратоб 70-80 rӯz (++) ,тира 5 mox (+++);
- г) барон шароби сӯzon 70-80 rӯz (+1), tиратоб 0,5-1 (++) ,тира 2,5-3 (+++3).

2. Дар қадом ҳолат шаробро коркарди даҳлдори термикӣ мекунанд?

- а) рехтани гайрикофӣ дар вакти санҷинӣ;
- б) дар вакти гармкуни;
- в) дар вакти нарехтани шароб аз зарф;
- г) дар вакти полоиш.

3. Назорати шустани шишаҳо аз чӣ иборат аст?

- а) аз тартиби кабули зарф ва шустани он;
- б) аз тартиби нигоҳдорй ва таркуни шишаҳо;
- в) аз тартии шустани, ксилатаю ишкордорӣ, таркуни;
- г) аз ишкордорӣ ва назорати нигоҳдорӣ.

4. Ҳангоми рехтани маҳсулот қалом равандро бояд назорат кард:

- а) дурустии шустани зарфро;
- б) дурустии тартиби кори таҷхизотҳо, пурра ба таҷхизот рехтани маҳсулотро;
- в) дурустии тартиби кори технологро;
- г) дурустии кори транспортёро.

ҚИСМИ ПАНЧУМ. БАҲОДИХИЙ ОРГАНОЛЕНТИКӢ БА ШАРОБ ВА ЛИКЁРУ АРАҚ

Баҳодихии органолентикӣ ба шароб. Таҳлили кимиёвӣ дар бораи микдори ҷузъҳои шароб (спирт, канӣ, туршӣ ва г.) маълумот медиҳад, мазааш бошад-ин барои бâъзе наవъҳо (Рислинг, Каберие, Силванер ва гайр) ё тишҳо (портвейн, мадера, қагор, херес ва г.) хос аст, инчунин ҳушибӯй ва маза пайдо кардани шароб бо ёрии ҷошнигирӣ, ки дар он органҳои хис: босира, шомма, маза ва бâъзан шунавоӣ иштироқ мекунанд.

Тавсифи намуди зохирӣ баҳои шаффоффӣ, ранг, таҳшин, сайлониятго дар бар мегирад.

Шаффоффӣ ба микдори хиссаҳои коллоидии шароб вобаста аст, ки кодир аст нурҳои рӯшиноиро парокандад. Барои тавсифи дараҷаи шаффоффӣ аз шаклани шифоҳӣ, тасвири маълумот бо тартиби камшавии шаффоффӣ истифода мекунанд:

- чун булур (чун оина, бо дураҳш) шаффофф- тамоман шаффофф, бо дураҳш, пурчило;
- соф -вале бе дураҳш;
- тира-шаффофф, дар рӯшани хиссаҳои ба ҷашм намоён дидад мешавад;
- опалесишаванд (дорон зарраҷаҳои ҷилодиҳанд, микдори зарраҷаҳои аён ҳеле зиёд, ба дараҷае камшаффофф аст, ки ба воситаи он танҳо шакли предметҳоро (омехтаҳоро) дидан мумкин аст;
- хиратоби зиёд;
- шаффофф не-гализ;
- ҳеле тира-шаробе, ки нурҳои зиёди манбаъро намегузаронанд.

Аз рӯи тирагӣ нуқсониҳо ё қасалиҳои шаробро муайян кардан мумкин аст. Дар вакти тавсифи он истилоҳҳои «ваулемонанд» «кабудранг» «кабуд», «боҷило», «абрениш-ранг» ва гайра истифода мегарданд.

Шароби тайёри ба шишаҳо рехташуда бояд чун шиша шаффофф, гайр аз шароби коллексионие, ки бе декантатсия

(барон рох надодани талафи накхат ва таъм) ба чошигирӣ пешкаш мегардад. Шароби аз ҷалак реҳтаниуда низ бояд шаффоф бошад. Тамоми дараҷоти дигари шаффоффӣ, ки бо шаклай шифоҳӣ, пешкаш шудааст, нишонаи ба поён нарасидани силсилаи (сикли) технологӣ ё фарқият дар инкишифти мӯътадили шароб мебошад.

Шаффоғии шароб дар натиҷаи инкишифти микроорганизмҳо ва моддаҳои қимӣӣ: сафедаҳо ва карбогидрадҳои калонмолискула, пайвастаҳои поли-ғенолӣ, ионҳои фулӯзӣ вайрон мешавад.

Тахшин:

- сабук - майдалисперӣ, осон тира мегардад, оҳиста тахшин мешавад;
- вазин - ба шакли зарраҷаҳои ва ихтилоти (конгломератҳои) майдан тез тахшиншаванд;
- булӯрӣ - ба шакли булӯри дураҳшдори сангӣ шароб ё булури нисбатан калони бедураҳши намакҳои калсий;
- аморфӣ - тахшин бе ягон аломат;
- даҳтамонанд - ба шакли лаҳтаҳои калон, ки қисман ба танаи шиша ҷаспидаанд;
- дуобӣ - тахшини гализи часпак- пайдоиши он нишонаи касалини шароб;
- твогрғомонанд - ба шакли ҳамираи гафси мулоим.

Сайлоният ба ҷунуни категорияҳои тасниф мешавад:

• часпак - вакте, ки шароб сабук ва тез аз танаи қадаҳ мешорад, ин барон шароби сабуки ширааш ками табиӣ хос аст;

• *гафси равғандор* - вакте, ки шароб ҳангоми даврзании қадаҳ оҳиста омехта мешавад, дар тана ба шакли ҳалқаи (ҳалқа-ҳалқаи) оҳиста ҷоришаванда нигоҳ дошта мешавад, ин нишонаи микдори зиёди моддаҳои ширалор, дар навбати якум, қанд ва глицерин мебошад.

• *гулубиши гализ* - аломати касалини шароб, шароб аз қадаҳ бо ҷараёни яклухт мерсзад, ки бо зоҳирин ҳуд сафедан тухмро ба хотир меорад.

Ранг- шароб аз рӯи ранг сафед, гулгун (гулобӣ) ва сурҳ мешавад.

Шароби сафед ранги равшан ва тира дорад. Ба якумин шароби туршиаш кам аз навъҳои берангни ангури техникии пухтарасида мансуб аст.

Ранги шароби рӯшан чунин маъниидод мешавад:

- *сафеди нукратоб, қарив беранг-* барои шароби аз ширари худ роич (чоришаванд), ки бо антишти фаъол коркард шудааст;
- *сабзи равшан, сабзранг-* ба байзэ намудҳои шароб хос аст (Рислинг, Матсване, Силванер);
- *шираи камкӯввати гиёҳҳо;*
- *коҳмонанди равшан, зардтоб-* барои навъҳои бисёри шароб (Семилён, Сафеди асалранг ва гайра) хос аст, дар байзэ мавридиҳо-наздикии зиёдатии шира бо тилф. Ба намудҳои шароби тираи сафед чунин навъҳои шароб мансубанд; шаробе, ки аз ангури пухтарасида ва пухтагузашта тайёр карда шудааст; вакти дурудароз дар ҷалакҳо ё зарфи дигари масомадор нигоҳ дошта мешавад, шароби туршиаш мӯътадил; нигоҳдории натурали ҷалакӣ, қаҳстӣ, тоқайӣ ва г. Як ғурӯҳи шароби бакувват ва десертӣ низ ба шароби тира мансуб аст. Шароби тира зардтоб, зарду қаҳваранг (дорчинӣ)ва қаҳваранг мешавад.

Ин рангҳои гувогун ба таври зайл мебошанд:

- *коҳранг, коҳранги зард* - дар шароби натуралии нигоҳдориаш дар ҷалакҳо ва катъи назар аз навъ;
- *тиллорангӣ равшан, тиллоранг, тиллорангӣ зард* - рангҳои мукаррарии шароби натуралий ва спиртдории десертии типи сабук;
- *тиллорангӣ тира*, қаҳрабой, қаҳрабони тира - ба шароби спиртдори десертӣ ва бакувват хосанд, аломати илова карданни шираи чӯшонида гафс (кузок) карда барои ширинтар карданни шароб шуданаш мумкин аст;
- *қаҳварангӣ тира* - ин ранги нисбатан нодири шароби десертӣ (шароби намуди малагӣ) дар натиҷаи зиёд будани микдори шираи гафспуда пайдо мешавад, ки онро дар раванди истехсол илова мекунанд.

Шароби гулгуиро аз навъхон сурхи ангури магзаш беранг, инчунин аз аксари навъхон сурх вақти тез чудо шудани шира аз тилф истехсол мекунанд. Шароби гулгуиро бъяди туршонидали шира дар тилфи навъхон сурх ва омехтакуни шароби сафед ва сурх хосил мекунанд. Намудҳон шароби гулгун байни шароби сафед ва сурх гурӯҳҳон гузариш мебошад. Онҳо бо хушбӯй ва маза ба шароби сафед, аз рӯи ранг ба шароби сурх наздикианд. Ранги шароби гулгун сафедтобу гулобиранг, сафедтобу сурх, сурхи равшан шуда метавонад.

Ранги намудҳон шароби сурх:

- *сурхи шаффоф*, сурх- шароби сабук;
- *ёкутранг*, сурхи ёкутранг- тобишҳон шаффофи шароби баландсифат;
- *сурхи тира*, ёкутранги тира, аморранг- шароби сурх аз ангури кишварҳон чанубӣ
- *бунафши* сурх, кабуду сурхрангҳои шароби навистехсол аз навъхон хуб рангдошта (Аликант Буше, Бастардо, Саперавӣ ва г), шароб вақти нигоҳдорӣ, чун коида, шаффофт мешавад.

Мавҷудияти тобииши пиёзӣ, хиштӣ ё дорчинӣ дар шароби сурх далели равандҳои зиёдатии туршонии моддаҳо, вақти расиши ва далели давомнокии нигоҳдории шароб мебошад.

Ранги шароби сафед вақти нигоҳдорӣ ҳамчунин ба тарафи ҷолиб тағиیر меёбад. Шароби сурх вақти нигоҳдорӣ равшанини рангиро гум мекунад, хеле шаффофт мегардад, яъне аз рӯи ранг дар бораи синну сол ва вазъияти (ҳолати) шароб ҳукм рондан мумкун аст.

Вақти баҳодихии ранги шароб тобишҳои иловагисро чудо мекунанд, ки дар он сифат ва шаффофи ранги асосӣ тавсиф дода мешавад, масалан, шароби сурхи ёкутранг бо тобииши андак бунафшранг; шароби коҳранги сабзтоб.

Дар вақти муайян кардани ранги шароб зарур аст, ки ба хусусияти он, яъне ба он диккат дода шавад, ки ранг ба қадом андоза ба хосагӣ (тип), сол ва навъи ишшоқӣ

мувофикат мекунад. Агар шароби бакуввату нихоят фаъол ранги нозуки равшани коҳмонанд дошта бошад. он тоҳ ба чунин ранг чун гайритилий баҳо дода мешавад.

Шароби сурхи колексионий ранги норавшани ба ранги «ҳаста» монанд дорад, ки ин далели туршишавии моддаҳои рангдор дар раванди нигоҳдорӣ мебошад.

Бӯй, маза ва накҳат мағҳумхое мебошанд, ки фарқияти муайян доранд

Бӯй дилҳоҳ шуда метавонад, накҳат танҳо форам аст, ки барои бা�ъзе навъҳо ҳос аст, букет-накҳати мураккаб дар раванди нигоҳдории шароб ҳосил шуда, инишиофт мёбад.

Бӯй из моддаҳои бухоршавандай се гурӯҳ таркиб мёбад:

- моддаҳои пурнакҳати ангур, ки ба шароб мегузаранд, шарти накҳати навъ ва мазаи шароби навистҳосол мебошанд.
- маҳсулоти гайриасосӣ ва иловагии туршонии спиртӣ
- моддаҳое, ки аз моддаҳои ду гурӯҳи якум дар раванди нигоҳдории шароб ҳосил шудаанд, маҳз онҳо барои бисёр навъҳон шароб накҳати иотакрор таркиб медиҳанд.

Якчанд таснифоти бӯй вучул дорад. Таснифи Крокер ва Гендерсон кабул шудааст, ки дар он ҳамаи бӯйҳо ба 4 гурӯҳи асосӣ чудо мешавад:

1. сафди гул - наздик ба бӯи гули ванилии;
2. кислотаӣ - бӯи туршии ангишт;
3. бӯи сӯҳта - қаҳван обакӣ;
4. талхтаъмӣ - равгани талхтаъм.

Бӯйҳои таснифшавандай дигар иӯҳ гурӯҳро дар бар мегиранд: марҳам (балзамӣ), беша, кимиёвӣ, чордоругӣ, эмпиресоматӣ, гул, мева, набутот.

Накҳати бা�ъзе тамгаҳои бехтарини шароб ба доираи гурӯҳҳои асосӣ намегунҷад ё рост намеояд, аз ин рӯ, бо бӯйҳои гулҳо, чормагзҳо ва гайра ҷудошавии ҷамъи накҳати асосӣ маънилод мегардал. Дар амалияи ҷошинигирӣ

мавридхое пеш меоянд, ки якчанд бүй пуркунандай якдигар накхати нав ба вучуд мөорад.

Дар раванди чошнигирй хелхой накхати шароб, равшанй, сохт, мавчудият тобишдои маҳсуси он муайян мешавад.

Хелхой (типхон) асосии накхати шароб. Барои тавсифи накхат ягон хел стандарт мавҷуд нест, дар айни замон наъъҳои зайлӣ накхат мавҷуд мебошанд:

- *шароб*- накхати оддии шароби натуралий аз наъъҳои бетарафи (нейтралии) ангур. Бонси маҳсулоти дуюмбора ва гайриасосии туршонии спирт, моддаҳои зудпар аз ашёи хом мегардад;

- *накхати ангур*- барои шароби нау тозаи натуралий хосе, ки бо технологияи шароби камтуршониида тайёр карда шудааст ва дар он хусусиятҳои наъъни ангур хуб ифода ёфтаанд;

- *гарди гул*- накхати маҳини гулҳои саҳрой, ки ба шароби хушсифати натуралии чунин наъъҳо хос аст: Рислинг, Сибирковӣ ва г. Баъзе намудҳои шароби десертӣ (масалан, Мускати сафед ва гулгун, Траминер) накхати гули салбарӣ доранд;

- *мева* - ба баъзе шароби натуралий ва маҳсус хос аст. Накхати олуча, олуболии сиёҳ, ё қоти сиёҳ барои шароби сурҳи десертӣ аз наъъҳои Каберне, Бастардо, Магарачи Рубинӣ хос мебошад. Баъзе намудҳои шароби ҷанубии десертӣ бүй бихӣ ва харбуза мекунанд. Накхати ситрусиҳо дар ҷамъи (букети) шароби нимширин ва ширин аз баъзе ноҳияҳои токпарвар ифода мейбад. Накхати мевагии умумӣ сифати хуби намудҳои партвейниро нишон медиҳад;

- *мускат* - аломати асосии накхати гурӯҳи шароби натуралий ва десертӣ аз наъъҳои мускатии ангур;

- *асал* - барои шароби токайӣ ва шаробҳои дигари нимдесертӣ ва десертӣ хос аст. Дар мускатҳои кӯҳни десертӣ аксаран асалмонанди тобишҳои гуногуни гарди гул инкишиф месбад.

- *сершилӣ* - барои намудҳои шароби десертӣ хос аст, ки бо истифодани ширин дар болои оташ ҷӯшонидою гафс

кардашудаи (малага, марсала) сурат мегирал. Дар шароби сафеди натуралий чунин накхат аломати оксидшавии зиёд мебошад;

- *мадерий* - накхати маҳсуси шароби қавиест, ки моддаҳои зиёди фенолӣ дорад ва дар натиҷаи коркарди термикӣ дар сурати дастрасии оксиген пайдо мешавад;

- *хересӣ* - накхати маҳсуси шароби натуралий ва қавӣ, ки натиҷаи мавҷудияти ҳамиргуруши пардамонанд мебошад. Ҳамзамон микдори алдегид ва атсалел дар шароб хеле зиёд мешавад.

- *оксидиаӣ* - накхати номуназзам, ҳавохӯрда, накхати хеле нофорам, ки намудҳои шароби натуралий дар сурати дастрасии зиёди оксигени ҳаво пайдо мекунаанд.

Аз рӯи суръат тартибан накхати хубу басо хуш ва мӯътадил кам дила мешавад. Накхати басо хуш хоси шароби навъҳои Мускат, Траминер, Леанка, Каберне ва гайра, инчунин шароби намудҳои малера, марсала, херес мебонанд. Намудҳои шароби натуралий аз навъҳои нейтралии ангур (Тербаш, Алиготе ва г.), шароби сабуки нимширини десертий накхати нисбатан кам доранд.

Таркибёни накхат ба тобишҳои бӯй мутобикиати умумӣ дорад. Аз рӯи соҳт (таркиб) накхат ба таври зайл аст:

- *мураттаб, мутобик* - агар тобишҳои бӯй эҳсоси ягонаю мукаммалро таркиб дигханд;

- *мураккаб* - накхати бисёрҷабҳа, якчанд тобишро дар бар мегирал. Чун қоида, барон шароби натуралий ва десертий дар шишаҳо нигоҳдошташуда хос аст;

- *инклинофёфта, тамоман расидагӣ* - ии ба итномрасии сикли технологӣ, дарачаи бехтарини (оптимальни) пухтарасии шароб ба хисоб меравад.

- *маҷун* - гарм, накхати начандон зиёд, накхати мутобики шароби сабук ва нимширине, ки ба намудҳои шароб аз навъҳои Рислинг, Кулчинӣ ва гайра хос аст;

- *оддӣ, якхела* (ординарӣ)- накхати тоза, шаробмонанд, валие берангӣ шароби натуралий ва маҳсус аст, оксидшавӣ дорад, шояд ба сифати бавоситай ашёи хом ё вайрон карда шудани амалиёти технологӣ алокамонанд бошад;

- *хотирмон* - одатан, ин накхати ногувор, вале оддй бо тобиши афзалиятноки маҳсус (масалан, тобиши «маккорона» дар шаробе аз навъҳои гибридии ангур);
- *тунду пиз, талх-* накхати херес нофорам, далели он аст, ки ё раванди технологӣ ба охир нарасидааст, ё то охир туршавии қанд, микдори зиёди кислотаҳои зудшар дар натиҷаи ҷараён ёфтани ҳелҳои дигари туршонӣ ба вучӯд омадааст;
- *номунофиқ* - накхати оддй, тобишҳои таркибии он дар алоҳидагӣ, гӯё эҳсос чудо мешаванд;
- *дурушат* - накхати қавии шароби оксидшууда ва аз ҳад зиёд туршшууда, мавҷудияти лавни (тон) аз тилф ё думча (шоҳчай ангур) гузашта;
- *ноҷӯр* - накхати ноҳуши гайри ангури шароби қасал ва ё ҳеле кӯҳна.

Тобишиҳои ҳоси накхат аксаран далели пайдоишӣ шароб ё намуди ангур мебошанд, ки аз он шароб тайёр карда шудааст. Дар накхати базъе навъу намудҳои шароб тобишиҳои маҳсус мавҷуданд, ки ба ҳакиқӣ будани шароб далолат мекунанд, масалан, пӯсти сафянӣ (Каберне), қаймоқи шир (Саперанӣ), ҷормагзи бирён (мадера, херес), пари сӯхта, коҳи ҷавдар (токай, Пино ғри), дорчин (кагор), қаҳва, шоколад (Аликант).

Накхати шароб дар таркиби ҳуд тобишиҳои бӯи барои шароб гайру бегона ба шароби мӯътадили гайрихосро дода метавонад. Оинҳо қасал, дорон նуксонҳо, камбузидҳои гуногуни технологияи тайёр кардан ва нигоҳ доштани шароб мебошанд. Аксар бӯйҳои гайру бегона доранд.

- *сулфид* - бӯи гандидан тухми балбӯй, дар сурати мавҷуд набудани «муолиҷа» бӯи тамоман токатфарсоро ба ҳуд мегирад;
- *пӯпанак* - бӯи ҳосе, ки дар шароб вакти коркарди ангури носолими пӯпанакдор, инчунин дар натиҷаи барҳӯрд бо таҷхизоти магорбаста дар таҳхона пайдо мешавад;
- *кимиёвӣ* - бӯи маҳсуси дорувор вакти коркарди ангуре, ки фунгисид пошида шудааст, дар шароб ошкор мешавад;

- *чалакъо* - бўи заҳ дар шаробе, ки дар зарфи чубини хуб тоза нашуда нигоҳ дошта шудааст;
- *рўкашиҳои доҳилӣ* - бўи устувори ҳалкунандахон органикӣ (атсетон, равгани мөшин ва г.), ки шароб онро вакти рехтан ба зарфҳои нав локзадаи шамолдоданашуда ба худ мегирал;
- *моддиҳои бегона* - бўи керосин, бензин, ранг ва гайраи дар таҳхона нигоҳ дошташудае, ки шароб ба худ ҷаббидавааст;
- *спирти ҳом* - дар сурати истифода гардишдани спирт ректификати пастсифат дар шароб ошкор мешавад;
 - *когаз*-бўи ҳоси устувори филтр-картони пастсифат;
 - *хамиртуруши* - вакти аз ҳад зиёд нигоҳ доштани шароб дар он хамиртурууш пайдо мешавад, аломати оғози автолизи хамиртуруш;
 - *хучикмева, занбўруғ* - аломати касалий аз касси оксидази, дар ин ҳол шароб ранги дорчинӣ (тирагӣ) пайдо мекунад;
 - *сирко, этилатсептам-* касалини шароб аз туришшавии сирко;
 - *кислотнаи пропионий* - бўи тези тулӯғир, аломати касалини шароб аз турш, ки аз гусастагии кислотаи шароб ва глитсерин иборат аст;
 - *карами намакин* - бўи турше дар шароб пайдо мешавад, ки аз туршии шир касал шудааст;
 - *мушҳо* - бўи ахлоти мушҳо дар шароб бо туршии кам, туршии шир пайдо мешавад.

Баҳодихӣ ба маҳсусияти накҳати шароб

Зери мағҳуми маҳсусият мутобикати накҳатро ба навъ, синӣ, гурӯҳи шароб мефаҳманд. Баҳодихии типикии шароб шоммаи хеле қавиро тақазо мекунад. Мутахассис бо ёрии усули чошнгирӣ метавонад накҳати шароберо муайян кунад, ки он барои маҳалли мазкур, соли ҳосил, маҳалли (микроноҳияи) истеҳсол ҳос аст.

Бахои дурустни типикиро киёсан ба талаботи умумӣ ба накҳати категорияю намудҳон шароб бо намунаи чошнгирӣ дода мешавад.

Накҳати шароби натуралии нигоҳдоштапуда оддӣ ва ҳатман аз шароби нау тоза ва бенуксон шуда метавонад. Дар накҳати гании шароби маркагӣ бояд тобишҳои науви возеҳ зохир гарданд, нигоҳдорӣ набояд боиси таҳрифи онҳо шавад.

Шаробҳои маҳсуси бенигоҳдорӣ бояд накҳати шароби мева ё шаробу мева дошта бошанд, тобишҳои сабуки карамелӣ доранд, ки вакти коркарди термиқӣ пайдо мешаванд, ки ин барои хуб омехта шудани (ассимилияция) спирт карда мешавад. Накҳати шароби маркагии десерти бояд ба ифодай алломатҳои науъӣ мутаносиб бошад. Тобишҳои меваю коняқӣ ҷиҳати фарқкунаанди накҳати портвейӣ мебошад. Дар накҳати шароби десерти ва нимдесертии тики токай бӯи асал ва тобиши қабати рӯи ион мавҷуд аст. Мускатҳои десерти бояд дар накҳат ё мазаи маҳини ситронӣ ё накҳати комилу гании чойӣ (Мускати сафед) ё садбарги казалликӣ (Мускати бунафшанг) ва тобишҳои асалӣ ё мавизӣ дошта бошанд. Накҳати малера дар сурати мутобикати карамелкунионии андак бо мазаи ҷормагзи сӯхта науъӣ ҳисобида мешавад, накҳати науъи ҳерес- мутобикати накҳати нозуку сершилм, тобиши бодому ҷомағз ва замини аллагиду атсаталӣ мебошад. Марсала накҳати (бӯи) шилми дар рӯи отаҷ ҷӯшонида пухтаи шираро (сусларо) дорад. Накҳати малагӣ ба накҳати марсала монанд аст, вале бо бӯи хуши ҷордору мебошад. Барои накҳати қагор бӯи (тони) сабуки мевагихо (олуча, коти сиёҳ) ва тобишҳои қаҳваҳо шоколад хос аст.

Мазаи шароб. Ҷаҳор мазаи «асосӣ» вучуд дорад: ширин, турш, шур ва тунд. Пайдоиши ҳамаи мазаи дигарро мутобикати гуногуни онҳо муайян мекунанд.

Науъҳои асосии мазаи шароб ба таври зайл мебошанд:

- **шароб** - бетараф, мазаи оддии шароби аз науъҳои бебӯи ангури тайёркардапуда, ба дарачаи баробар ба шароби нигоҳдоштапудаи натуралӣ ва маҳсус;

- *ангур* - мазаи хос барои намудҳои шароби камоксилшудаи натуралий, хосияти муҳими шароби нимширин ва мускатҳои сабуки десерти;
- *мевагӣ* - мазаи наъни аксар намудҳои шароби маҳсус. Мазаи мевагӣ, чун накҳат барои портвейнҳо низ хос мебошад. Мазаи олуи ҳушк, коти сиёҳ, тамашк, олуча барои шароби сурхӣ қавӣ ва десерти хос аст ва дараҷаи сифати онро муайян мекунад. Тобиши мазаи бихӣ ва ҳарбуза дар шароби сафеди десерти Узбекистон ва Туркманистон вомехӯрад.
- *мазаи ишлӯм* - аломати зиёд оксидшавии шароби натуралий. Дар шароби маҳсус истифодан дар рӯи оташ ҷӯшонида пухтани шира (малага, марсала) нишон дода мешавад, ки ин барои ҳамин намудҳои шароб хос аст;
- *мадерӣ* - мазаи маҳсусе, ки дар вакти коркарди термикии намудҳои қавии шароб аз ҳисоби реаксияи аминокислотаҳо ва пайвастаҳои фенолӣ таркиб меёбад;
- *херес*- мазаи маҳсуси шароби натуралий ва қавӣ, ки дар сурати ҷамъшавии алдегидҳо ва атсетилий аз ҳисоби фаъолии ҳамиртуруши хересӣ таркиб меёбад. Баъзан мазаи хересӣ дар шароб дар сурати муддати дароз нигоҳ доштани он дар зарфиятҳои ним пуркардашуда пайдо мешавад.
- *мазаи асал* - барои шароби сафеди десерти хос, ки аз ангури зиёд пухтарасида, (масалан, токай) тайёр карда шудааст.

Муайян кардани шиддатнокӣ, мӯътадилӣ ва маззаи шароб

Аз рӯи шиддатнокӣ мазаи қавӣ, мӯътадил ва сустро фарқ мекунанд. Мазаи қавӣ аксаран барои шароби қавӣ ва десертии оксидшуда (Мадера, Херес, Марсала, Малага) хос аст. Мазаи суст барои шароби натуралий аз наъъҳон нейтрални ангур (Баян ширеӣ, Тербаш, Плавай, Кулчинӣ ва г.), инчунин барои шароб аз ангури норасида хос аст.

Ҳосилшавии маза нишондиҳандай асосии сифати шароб мебошад. Вакти тавсифи сифати шароб ба ҷунун

унсурхон нихоят тез (пуррагин маза) баҳо медиханд: спиртдорӣ, туршӣ, ширинӣ, (тундӣ) ва ширинӣ ба мазаи асосӣ, туршӣ (кислотадорӣ) мансубанд. Спиртдорӣ бо тобишҳои гуногуни мазаи сӯзон тавсиф меёбад. Қанд ба мазаи тунд наздиқ аст ва аз моддаҳои мазаашон тез ҳосил мешавад.

Аз рӯи спиртдорӣ шароби суст (ё камспирт) ва қавиро аз камию зиёдин микдори спирт фарқ мекунанд. Гилзати спирт худ аз худ аз рӯи таъсир ба маза ва таркибёни он муайянкунаида намебошад. Шароби камспирт метавонад аз рӯи маза сабуку гуворо ва барьакс, обакӣ, камранг мазаи шароби серспирт гуворо ё ногувор, тез, сӯзонаида бошад.

Туршикӣ. Намудҳои гуногуни кислота дар сурати гилзати маҷмӯии он тобишҳои гуногуни мазаи турш дода метавонанд. Микдори зиёд будани туршиҳои озоди шароб ва туршиҳои себ, ки барои шароби ангури нопухта хос аст, боиси ҳисси туршии ногувори ангури сабз (яъне нопухта) мегардад. Зиёдини кислотаи сирко мазаи хоси тез дорад, гӯлуро мекарошад. Кислотаи қаҳрабой, ки дорои мазаи туршу тези маҳсус мебошад, асосан ба хосилшавии мазаи шароби сурх мусоидат мекунад. Мазаи нордони ангури турши ширӣ, ки вакти туршишавии себу шир бо микдори назаррас ҳосил мешавад, мазаи шароби туршиаш зиёдро маҳин (гуворо) месозад.

Фарки намудҳои шароби туршиаш кам ва зиёд. Дар сурати туршии гайрикофӣ мазаи шароб бенамак (фач), нофорам, дар сурати зиёд будани турши-тез, нофорам, турш.

Туршии шароб бояд ба таври зайл бошад:

- нарм, нозук-ин далели микдори зиёде вобаста ба шаклҳои туршӣ;
- латифу начиб-мазаи турши мутаносиби шароби нигоҳдошташудаи марказӣ;
- наува тоза-гуворо, гарчанде туршии шароби нау ба таври кофӣ зиёд аст;
- саҳти «фулӯзӣ»-мазаи турши ногувор дар сурати зиёд будани микдори кислотаи маъданӣ;

- *хориашанда*-дар шароби нав бо микдори зиёл диксили кислота бокт мемонаад;
- *шириний*-хусусияти мухитми маза хангоми баходихин сифати шароби десерттй ва кавй аҳамияти калон дорад. Мазан ширини дар шароб бо моно-ва дисахаридах он муайян карда мешавад, ширини шисбии ондо бо як қатор омилдо мөафзояд: глюкоза (0,7), сахароза (1,0), фруктоза (1,7). Чунончи, дар шароби десерттй фруктоза бештар аст, аз ин рӯ, чунин шароб бештар мазан шириний дорад. Инчунин пентозаҳо, спиртҳои бисератома ва бавъе аминокислотаҳо мазан ками шириний доранд. Дар сурати гигзати беш аз 4 мг/дм³ глитсерин ба мазан шароб гуворой ва андаке шириний медиҳад-ни барои шароби токай ва сотерний хос мебошад.

Тобишҳон зерини ширини дар накҳати шароб ба назар мерасанд:

- *сабук* - ширини форами шароби натуралии нимноб;
- *мутаносиб* - мазан комили ширини шароби баландсифати десерттй;
- *латиф, асаздор* - мазан хос, мутаносиби ширини шароби натуралии десерттй (токай, сотерий);
- *аз ҳад зиёд ширин* - шилкин, мазан яктарафаи ширини шароби оддии десерттй, ки далели набудан ё нотамомии туршонӣ мебошад;
- *соҳта* - ширини дамида баромада, гайримутаносиби шароби микдори канҷаш зиёл, вале камчавҳар.

Тундмаза (ландмаза) вакти баходихин сифати шароби сурх, ки тундмаза аст, пайвастаҳои фенолӣ, асосан танин, аҳамияти маҳсус дорад. Онҳо аз омехтаи полимерҳо, аз 2-10 молекулаи flavonoidҳо (катехин ва лейкоантосиан) иборатанд. Норасони тундмаза боиси эҳсоси мазан камранг ва холӣ метардад. Зиёдии тундмаза ба шароб дуруштӣ медиҳад. Дар шароби сурх, назар ба гигзати сафед, пайвастаҳои фенолӣ 3-7 баробар зиёданд. Ин пайвастаҳо навъи мазан шароби сурх ва бавъе шароби сурҳро (кахетинӣ, мадерий) муайян мекунанд.

Талхай унсурин мустакили мазаи шароб намебошад. Аз маводхой гайрифенолий дар шароб намаки магний, байзэ аминокислотаю, маводи карамелизатсия, карбогидратх, спирти алифатикй, алдегидх, кетонх ва кислотахо мавчуданд. Барои шароби навъи (тиши) мадера, херес, марсала мазаи талх мукаррарӣ мебошад. Дар шароби натуралӣ мазаи талх, бо байзэ истисно (масалан, тундии хоси сабуки рислинг) аломати туршавӣ, тундии зиёд далолати нуқсон ё касалии шароб мебошад.

Комиллии маза бо карбонати таркиби шароб, спирти бисёратома, кислотахони органикӣ, пайвастаҳои фенолӣ, моддаҳои азотдор ва маъданӣ ба даст меояд.

Дар аксари намудҳои шароби сафед мазаи харошандай моддаҳои фенолӣ фахмида намешавад, вале бе тобишҳои талхӣ мазаи шароб осеб мебинад. Дар намудҳои шароби қаҳстаний талхӣ унсурин муайянкунандай мазаи маҳсуси онҳо мебошад.

Тундмазагӣ дар ҷунни навъи шаробҳо мушоҳдода мешавад:

- *баҳмалин* (*форам*) - часпаки (тундмазани) басо фораме, ки шароби серҷавхар бо туршӣ мӯътадили нигоҳдошташудааст;
- *маҳши* - шароби гуворо, тундмазагии мутаносиби шароби нигоҳдошташудаи сурҳ;
- *тундмазагӣ*, (*тундмаза*) - мазаи мӯътадили часпаки шароби сафед, сурҳ, натуралӣ ва маҳсус, вакте ки заминани умумӣ ба таври коғӣ мутаносиби маза тобии тундмазагӣ зохир мегардад;
- *дуруши* - номутаносиб, часпаке, ки аз миклори зиёди моддаҳои фенолии пӯст, тухм ва маҳсусан хӯшаш ангуру ба вучуд меояд;
- *хеле тундмаза* - мазаи ногувори часпандаи дорон моддаҳои барзиёди фенолии шароби туршнокиаш баланд.

Пуррагӣ ё, инҳоят, тези маза аз самараи ҷамъулҷамъии (умумии) тактилии мазагӣ аз ширинӣ, туршӣ ва тундмазагии шароб иборат аст.

Шароби хушсифат ба даҳон гуворою маҳинӣ бахшад.

Шароб бо пуррагии маза чунин тавсиф карда мешавад:

- *холӣ* - микдори хеле ками моддаҳои экстрактӣ;
- *обдор, сероб, бечисм* - микдори экстракт (чавхар) гайрикофӣ;
- *сабук, маҳун* - чандон чавхари (экстракти) зиёд надолад, вале мазааш пурра буда, ба навъу класси мазкури шароб мувофиқат мекунад;
- *пурра, чавҳардор* - микдори моддаҳои чавҳардор ба таври коғӣ зиёд аст, ки он барои шароби чанубии сафед ва сурҳи натуралий, инчунин барои шароби десертий ва қавии сифаташ хуб ва баланд хос аст;
- *равғандор* - шароби серҷавҳари мазааш гуворо ва мутаносиб, ки барои машруботи десертий ва ликёри хос аст;
- *гафс* - мутаносиб, вале байзан мазаи вазнини шароби кӯҳнаи десертиро дорад;
- *вазнин* - ҷамъшавии хеле зиёди моддаҳои чавҳардоре, ки бо шароби таркибёфта ё навъи он мувофик намоянд;
- *нофорам* - чавҳардориаш ниҳоят зиёд, ки ба байзе ҷузъҳои (компонентҳои) чавҳар возех ба назар мерасад, мувофик намояд.

Вакти тавсифи чавҳардории шароби десертий муҳим аст, ки пуррагие фарқ карда шавад, ки ин аз қандзорӣ, умуман аз пуррагии маза хосил мегардад ва ин фарқиятро ҷошигирӣ ботаҷриба дуруст хис мекунад.

Хосилшавии мазаи шароб ба мувофиқати нишондиҳаңдаҳои баррасии сифат вобаста мебошад. Вобаста ба он, ки спиртдорӣ, туршикӣ, дандмазагӣ ва мукаммалӣ то чи андоза мутаносибанд, тобишҳои зерини хосилшавии мазаро чудо мекунад:

- *маҳун* - мазаи багоят маҳни, таносуби беҳтарини ҷузъҳое, ки бониси эҳсоси мазаи хеле холиси гуворо мегарданд;
- *мутаносиб* - мазаи гуворо, соз, мутобикати хуби ҷузъҳои маза;
- *оддӣ* - мазаи ординарӣ, оддии шароби миёнасифат, андаке барзиёдӣ ё норасии байзе ҷузъҳо;

- *намутаносиб* - фаркяни бештаре дар мазаи чузъҳои таркибёфтаи он, маза гӯё ба қисмҳо чудо мешавад;
- *ногувор* - бӯи нофорам, тезии як ё якчанд чузъҳос, ки сабаби он роҳ лодани хатогӣ дар раванли тайёр кардани шароб аст;
- *вайрон* - мазаи вайрони ногувор, натиҷаи нокисиҳо ё қасалиҳои шароб.

Мазаи баянина - унсури муҳими сифати мазаи шароб аст, ки байди фурӯ бурдани намунаи шароб дар даҳон як муддат мазаи он ҳис карда мешавад. Гумшавии чузъҳои маза дар натиҷаи бартарии чузъҳои нисбатан устувор ба чузъҳои камустувор (асосан моддаҳои напаранд ва зиёдчӯшанд) ба амал меояд. Мазаи чузъҳои талҳ дергоҳ бокӣ мемонад. Мазаи баянина кӯтоҳ ва дурулароз, форам ва ногувор мешавад. Шароби мутаносиб ва таркибаш хуб мазаи худро дер тоҳиғи медорад. Навъҳои хушбуи шароб мазаи дуруларози баянидорад. Шароби оддӣ ин хосиятҳоро надорад. Ииро ба осонӣ муайян кардан (фаҳмидан) мумкин аст. Дар мазаи шароб тобишҳои онро низ муайян мекунанд. Барои шароби сурҳи десергӣ тобишҳои қаҳва, шоколад, какао, дар шароби сафеди десергӣ тобишҳои кабати рӯи нон, садбарг, ҳарбуза, ананас бештар мебошад.

Бинобар он ки дар мазаи шароби натуралий барои ҳамаи намудҳои шароб, умуман чузъҳои хушбӯй ва мазагии туршиёнӣ афзалият доранд, дар онҳо муайян кардани тобишҳои маҳсуси мураккаб душвор аст. Дар шароб, гайр аз тобишҳои гуворою форам, тобишҳои дигари (бегона)- мазаи номатлуб шуда мествонад, ки аломати камбудӣ, қасалий, нуксони шароб, вайрон гардиданни технология мебошад.

Мазаи номатлубро ба таври тайл муайян мекунанд:

- *шамолхӯрда* - бемаза, туршиаш зиёд, бӯи алдегиди сирко дорад. Сабаби пайдоиш-дар зарфҳои пурнакарда нигоҳ доштани шароб;
- *қислотаи сулфат*- хеле турш, мазаи басо ногувор дорад. Сабаб- истиғодан микдори зиёди оксиди сулфат;

- *магор-* ҳангоми истифодаи ангур ба мушохида мерасад, ки он аз занбӯргҳои микроскопӣ иллат ёфтааст, инҷунин аз зарфињатҳои магорбаста, пӯкҳо, кубурҳо;
 - *ҷӯб-* дар сурати нигоҳдории шароб дар ҷалакҳои (бочкаҳои) навъи хуб коркардишуда пайдо мегардал;
 - *ҳамиртуруш* - дар мавриди дурудароз нигоҳ доштани шароб дар таҳшини ҳамиртуруш пайдо мешавад. Мазаю бӯяш ҳамиртуруши вайроншударо ба ёд меорад, шаффофию рангаш таѓиър намёбад;
 - *хӯша- (ангур)-* мазаи ҷӯб, кабудӣ, нофорам. Сабаб-туришавии ангури резакардан хӯшааш ҷудо карданашуда, сари вакт ангом надодани сулфиткунонӣ, ба таври кофӣ соғи нақарданни шираи ангур;
 - *фулӯзӣ (металӣ)-* мазаи ногувор ва талҳ, бӯи маҳсус. Дар сурати зиёд ҷамъшавии фулӯз вакти истифодаи таҷхизот бо вайрон карданни қондан антикоррозии пӯшиши шароб дар шароб пайдо мешавад;
 - *ангури анҷаке яхқунонидашуда* - ҳангоми коркарди ангури хоми анҷаке яхқунонидашуда пайдо мешавад;
 - *сангпахта (асбест), картони полоши* - мазаи когази тар, сангпахта. Сабаб- истифодаи маводҳои ёрирасони хуб тайёркарданашуда ё пастсифат;
 - *лок (лак), қатрон (қир), керосин* - ҳангоми нигоҳ доштани шароб дар зарфињат бо сарпӯши ҳифзкунандаши бесифат ва ба он тасодуфан афтодани моддаҳои бегона;
 - *спирти ҳам* - мазаи маҳсуси арак ё равғани сивушӣ аз истифодаи спирти бесифат барои тақвияти шароб далолат мекунад;
 - *ион (хлеб)* - мазаи пушти иони қокро дорад. аломати қасалшавии шароб бо кассаи оксидазӣ;
 - *кислотаҳои парон* - мазаи тези ҳарошандан гулӯ, ногувор, туршии сиркӣ;
 - *қарами намакин* - мазаи маҳсуси нордон, ба шароб хос, ки ба туршии ширӣ мубтало шудааст.
- Истифодаи ангури аз пӯпанак (магор) заарлида, ба монанди милд ва ондиум, дар навбати аввал боиси

пайдоинши мазаи пўсидаи моҳӣ, дар навбати дуюм боиси бӯи тунд ва хеле ногувор мегардал.

Тавсифи дигари маза типӣ будани он аст, ки аз бисёр ҷиҳат ба типӣ (маҳсус) будани хушбӯни (накҳати) шароб монанд аст. Ҷошнигир (дегустатор) бояд ба мувофиқати аломатҳои мазаи наъву класс ё гурӯҳи шароб баҳо дихад. Барои шароби табии нигоҳдорӣ кирдашуда, мазаи шароби соф бе ягон иуксон хос аст, дар шароби натуралии маркагӣ бошад, бояд аломатҳои наъви ангур ва минтакаи парваришӣ он мавҷуд бошанд. Шароби минтакаҳои миёна ва шимолӣ-сабук, камчавҳар, бо туршии гуворои тоза, минтакаҳои ҷанубӣ-бо микдори нисбатан зиёди спирт, пуррагии маза, туршии мӯътадили хосанд. Аломати хоси шароби сурхӣ натуралий мутаносиб буда, вале микдори моддаҳои фенолӣ дар он ин қадар зиёд нест. Барои шароби бенгитоҳдории маҳсус мазаи соф шароб ё шаробу мева, барои шароби маҳсуси маркагӣ, пуррагӣ, мутаносибӣ, бо аломатҳои наъвӣ (тип) ва ҷои тайёркунӣ хос мебошад. Мазаи рӯҳафзою далерибаҳш ба шароби қавӣ, маҳину нозуқ, ба шароби десертий хос аст. Навъи (типи) намудҳои бисёри шароби маркагии маҳсус асосан бо ҳусусиятҳои технологияи онҳо муайян карда мешаванд. Мадера ширинии каме қарамелӣ, нерӯбаҳш бе ширинии зиёдатию мазаи формами талҳ ва мазаи ҷормагз ё ҷормагзу бодом дорад. Дар ҳерес мазаи шӯру талҳ ва тези барангезанд, вале мутаносиби мадера ба ҳам омезиш ёғтааст. Барои шароби наъви токай мазаи пурра ва мутаносиби мавизу асал бо тобиши ноипораи ҷав хос аст. Мазаи қагор-нозуку маҳин пурра бо тобиши меваю шоколад хос аст. Портвейи мазаи нерӯбаҳш, ширини мӯътадили тобиши мева ва ё меваю коняқ дорад, тобиши сабуки мадерӣ ҳам дошта метавонад.

Ҳусусияти умумӣ – мувофиқати мачмӯи аломатҳои намуди беруни, накҳат ва мазаи нисбати хосиятҳои таркибиёфтӣ органолептиկӣ, ки наъвӣ, ҷой ва усули тайёркардани шаробро тавсиф медиҳанд.

Таркибёбии умумӣ ё мутаносибин шароб – мутаносибӣ, мувофиқати байниҳам/дигарии унсурҳон сифат мебошад.

Баходихй ба таркибёй ва хусусияти умумий дар масъалаҳои тавсиф ва ҳаммонандии шароб аҳамияти калон дорад.

Мувофиқи хусусияти умумий якчанд навъҳои асосии шаробро муайян кардан мумкин аст:

- *сабук* - шароби афзалан натуралий, ноб, нимноб ва нимшириин аст, ранги равшан, накхати тозаи шароби ангур, мазаи тозаи навро дорост, барои ин турӯҳ микдори мӯътадили спирт ва моддаҳои экстрактивӣ хос аст;
- *маҳин*, *хеле гуворо*- турӯҳи шароби хушсифати нигоҳ дошташуда, ки бо маҳинию ороишни зебо ва маза, умуман бо ин ё он дараҷаи мукаммалии ҳуд фарқ меқунад;
- *шӯҳиқавӣ* - шароби маҳсуси спиртдусти натуралий, барои ин шароб накхати равшан, муқаввӣ, мазаи рӯҳафзо кувватбахш хос аст;
- *десертий*- мазааш ба қадри кофӣ пурра, сабук, бо микдори зиёди қанд. Дар он аломатҳои навъниокӣ дар замини тарзи нигоҳдорӣ афзалият доранд;
- *вазнин*- турӯҳи шароби натуралий ва маҳсус, ба таври зиёдатии спирт, туршинокии мӯътадил ё кам ва андаке накхат дорад.

Катъи назар аз тип хусусияти умумии шароб ба таври зайл тавсиф карда мешавад:

- *мутаносиб*- танисуби дуруст, мутобикиати унсурҳои сифати шароб, накхат ва маза ба тип, навъ ва солҳои нигоҳдошгашавии шароб, ки бо ҳам мувофиқат меқунанд;
- *зинда* - маънии нигоҳдории кувва, равшании ранг, накхат ва мазаро дорад;
- *муқаррарӣ*, *ординарий*- шароби миёнсифат, тоза, бе нуқсон ва афзалияти маҳсус, назарногир:
 - *ҳаста*, *кӯфта*- шароби равшаниаш, тару тозагиаш, накхату мазааш гумшууда, шароб будани он шӯбханок аст;
 - *номутаносиб* - ранги бенур, набудани накхату маза;
 - *вайронишиуда* - умуман мавҷуд набудани сифат ва ба шароб монаанд набудани он.

Чошнингир бъди санҷиши шароб ба сифати он ба хисоби баллҳо баҳо медихад. Дуруст (вокей) будани балли

чошнигирй ба муносибати ягона ва баходихй ба шароб вобаста аст.

Система ягонаи 10-баллаи баходихий шароби ангур кабул карда шудааст.

Чадвали 1.

Нишонди-хандай сифат	Тавсифномаи шароб	Баходий ба хисоби балл
Шаффофф	Чун булур соф Соф Софи бе чило Кафкдор Тирарант	0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
Ранг	Мувофикати пурра ба навъ (тип) ва сол Андаке фаркият аз шароби мӯътадил Фаркияти зиёд аз шароби мӯътадил Мувофикат накардан ба навъу сол Ифлосӣ дар рангу тобииш	0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
Накҳат (букет)	Хеле маҳин ва расида, ба навъ ва сол мувофиқ аст Хуб расида ва ба навъ мувофиқ Суст расида, вале ба навъ мувофиқ Ба навъни шароб мувофиқ нест Накҳат бо тобишҳои бегона	3,0 2,5 2,0 1,5 0,6
Маза	Махину гуворо, мутаносиб, ба навъу сол мувофиқ аст Мутаносиб Мутаносиб, вале ба навъ кам мувофиқ аст Ординарий Тобишҳои бегона	5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
Мукаррарӣ	Мувофикати пурра ба навъ Андаке фаркият аз навъ Шароби камаҳамият Шароби тамоман ногувор	1,0 0,7 0,4 0,1
Баҳои умумӣ	Шароби бенстиҷно хушсифат Анқариб мукаммал	10 9

	Шароби аъло	8
	Шароби хуб	7
	Шароби миёнасифат	6
	Аз хар чихат нуксондор	5-0

Системаи тавсифномаи сифатӣ шаробро аз рӯи панҷ унсури асосӣ

Системаи тавсифномаи сифатӣ шаробро аз рӯи панҷ унсури асосӣ пешбинӣ менамояд: шаффоффӣ, ранг, накҳат, маза ва навъинӣ. Дар зер таксимоти баллҳои баландтарин аз рӯи унсурҳои сифат дода мешавад.

Ҷадвали 2

Нишондихандан сифат	Тавсифнома	Баҳодиҳӣ ба хисоби балл
1	2	3
Шароби хушсифат (баҳои умумӣ -8,6-10 балл)		
Шаффоффӣ	Бенуқсон, чун булӯр соғ, шароб дар кадаҳ ҷило медиҳал, яънс медурахшад	0,5
Ранг	Зебо, тоза (соғ), равшан, ба навъу тарзи тайёркуни мувофиқат мекунад	0,5
Накҳат	Тоза, маҳин, равшан, расида ба навъ, чой, сол ва тарзи тайёркуни пурра мувофиқат мекунад	2,5-3,0
Маза	Мутаносиб, мукаммал, ба навъ, чой, сол ва тарзи тайёркуни мувофиқат мекунад.	4,2-5,0
Мукаррарӣ (типӣ будан)	Шароби мутаносиб, мудаввар, ба навъ, чой сол ва тарзи тайёркуни пурра мувофиқат мекунад.	0,9-1,0
Шароби хушсифат- баҳои умумӣ (7,8-9,1 балл)		

Шаффофф	Шароби тоза, чилодор, вале бе дурахш	0,4-0,5
Ранг	Тоза, ба навъу тарзи тайёркунй мувофикат мекунад	0,4-0,5
Накхат (букет)	Тоза, расила, ба навъ, синиу сол ва тарзи тайёркунй мувофикат мекунад	2,3-2,7
Маза	Тоза, мутаносиб, ба навъ, сол ва тарзи тайёркунй мувофикат мекунад	4,0-4,5
Мукаррарӣ (типӣ будан)	Шароби мутаносиб ба навъ, тарзи тайёркунй мувофикат мекунад	0,8-0,9

Шароби сифаташ қаноатбахш (баҳон умумӣ 7,4-8,8 балл)

Шаффофф	Шаффофф, вале бе дурахш-чило	0,4-0,5
Ранг	Тоза (соф), равшаниаш кам, вале ба навъ ва тарзи тайёркунй мувофикат мекунад	0,4-0,5
Накхат	Нокифоя расидагӣ, вале соф, ба навъ мувофикат мекунад	2,1-2,6
Маза	Соф, андаке оддӣ, мутаносиби нокифоя, вале ба навъ мувофикат мекунад	3,8-4,4
Мукаррарӣ (типӣ будан)	Шароби оддӣ, андаке нуксондор дар хосилшавӣ, вале умуман ба навъ мувофикат мекунад	0,7-0,8

Шароби пастсифат (баҳон умумӣ 7,0-8,4 балл)

Шаффофф	Кафк мекунад	0,3-0,4
Ранг	Фаркият аз мӯътадилии рафти тайёршавӣ ва тозагии (софии) ранг	0,3-0,4
Накхат (букет)	Суст расидагӣ, оддӣ, ба навъи шароб кам мувофикат мекунад	1,8-2,4
Маза	Оддӣ, каммутаносиб, фаркият аз навъи шароб зиёд аст	3,6-4,1
Мукаррарӣ (типӣ будан)	Шароби оддии мутаносиби нокифоя, ба навъ ва тарзи	0,6-0,7

	тайёркүй кам мувофиқат намекунад	
Шароби сифати гайриканоатбахш (баҳои умуми 6,0-8,0)		
Шаффоғӣ	Тираранг ё тира	0,1-0,3
Ранг	Аз рӯи тобиш ва соғии ранг фаркияти зиёл дорад, ба тип мувофиқат намекунад	0,1-0,3
Накхат	Суст расидагӣ, ифлос, ба навъ мувофиқат намекунад	1,5-2,1
Маза	Номуганосиб, дурушт, ба навъи шароб мувофиқат намекунад	2,9-3,8
Мукаррарӣ (типӣ будан)	Номутаносиб, ба навъ ва тарзи тайёркүй мувофиқат намекунад	0,4-0,6

Таҳлили органолентикии шароб

Ба сифати маҳсулоти шаробкашӣ чунон ки дар боло нишон дода шуд, аз рӯи системаи 10-балла баҳо лода мешавад. Балли миёна чун баҳодихии миёнаи арифметикӣ аз тарафи аъзойни комиссия бо саҳехӣ то аломати даҳни дуюм хисоб карда мешавад.

Намунаҳои маҳсулоти шаробкашӣ барои ҷошинигирӣ ба микдори на кам аз 3 шишаи андозааш $0,5 \text{ дм}^3$ ё на кам аз 3 шишаи андозааш $0,7 \text{ дм}^3$ ва зиёдтар аз он пешниҳод карда мешавад.

Намунаҳои маҳсулоти ватаний бо ҳуҷҷатҳои зайл якҷоя фиристода мешаванд:


- номаи ирсолӣ аз тайёркунанда (ичроқунанда) ба нишон додани максади таҳлил;
- ҳуҷҷати ҷории меърӣ ба маҳсулоти санҷилашаванда;
- санади интиҳоби намунаҳо бо нишон додани санаи интиҳоб, ки онро шаҳсони ваколатдор имзо кардаанд.
- шаҳодатномаи сифат (сертификати мувофиқат) ба намуна ё партини маҳсулот;
- тавсифи муҳтасари иловагии маҳсулот (соли омехта (купаж), ҳусусиятҳои технология, ретсептураҳо ва г.).

Вақти чошнигирии маҳсулоти нав барои додани он барои истеҳсоли як миқдор намунаҳо, ба миқдори ду баробар пешниҳод мекунанд ва ҳӯҷатҳои зеринро манзур мегардонанд:

- сертификати беҳдоштӣ (гигиени);
- ангораи (эскизи) ороиши зохирӣ ва баставандии маҳсулот;
- лоиҳаи дастуралми технологӣ;
- лоиҳаи шартҳои техники (агар талаботи техникий ба маҳсулоти зерин дар НТД-и амалкунанда пепбинӣ нашуда бошад).


Меъёри сарфи маҳсулоти шаробкашӣ барои ҳар як узви иштироккунандаи комиссияи чошнигирий аз ҳар намуна 50 см^3 -ро ташкил месидҳад.

Дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон техникаи баҳодиҳии органолептикийи шароб гуногуни аст, аз аньанаю ҳусусиятҳои мислий сарчашма мегирад. Дар айни замон, талабати ягонае мавҷуданд, ки ишебат ба зарф, тартиби манзури шароб барои чошнигирий ва гайра пешниҳод шудаанд.



Расми 1. Қадаҳҳо барои чошнигирии шароб:

1. қадаҳи маҳсуси дорои ду марҳила барои шароби сурҳ;
2. қадаҳи лолашакӣ мувоғики стандарти ИСО; 3. қадаҳи баландтаро барои шароби сафед.



**Расми 2. Қадаҳ мувоғики стандартти
АНФОР, индекс N.F.V. 09.110**

Қадаҳхос мавҷудаанд, ки барои баҳодихии органолептикӣ шароб истифода мешаванд. Қадаҳи ассотсиатсия аз рӯи стандартҳо (АНФОР), зарфиятшон $210\text{--}220\text{ см}^2$, ки он дар расмҳои 1 ва 2 нишон дода шудааст, ба сифати намуна қабул гардидааст. Қадаҳҳои ҷошинигирӣ аз шишон берангӣ булурии бе ягон нақлии нигор тайёр карда мешаванд, онҳо бояд аз рӯи андоза ва шакл як хел бошанд ва ҷошинигирон аз онҳо истифода баранд. Пуркунин қадаҳҳо набояд аз сеъки андозаи он зиёд бошад. Чунин микдор, инчунин холигии қисми болои қадаҳ ба ҷамъшавии бухори шароб дар ҳамон қисми холӣ мусондат карда, барои пурратар шудани баҳодихии бӯй, хушбӯй ва букеи шароит фароҳам меоварад.

Пеш аз ҳама шароби спиртдориаш кам, андак ширинӣ ва андак экстрактивӣ медиҳанд. Баъд дар сурати ширинииаш якхела шароби нисбатан қавӣ, дар сурати қувваи якхела бошад, шароби нисбатан ширинро манзур мекунанд.

Вақти баҳодихии шароби категорияи якуми сифат аввало шароби нав, баъд кӯҳна, аввал шароби сафед, сипас шароби гулгун ва сурҳро ҷоший мегиранд, яъне намудҳон шароб ба таври зайнӣ ҷой мегиранд:

- шароби сафеди натуралии ноб, сурҳи ноб; сафеди натуралии нимноб; сурҳи натуралии нимширии, сафеди қавӣ, сурҳи қавӣ; сафеди десертии нимширии, сурҳи десертии нимширии; сурҳи десертии ширин, сафеди ликёрий, сурҳи ликёрий.

— шароби пурчӯш, шампаний, газдор ва хушбӯй (бо накхат) дар чошнигирин алохида ва ё баъди танаффуси кофӣ нас аз баҳодихӣ ба дигар намудҳои шароб таҳлил карда (санҷида) мешаванд. Аз шароби пурчӯш ва шампаний ба қадри афзуншавии канҷдорӣ брют, иnob, нимниоб, нимширин, ширин чошӣ гирифта мешавад. Мускати пурчӯши дар оҳири чошнигирӣ, шароби хушбӯй ба қадри афзуншавии хушбӯй.

Шароб ба қаллаҳҳо бояд боэҳтиёт, бисомехтакунӣ, бевосита пеш аз чошнигирӣ рехта шавад. Хуб мешуд, ки инро кормандони маҳсус дар хонаи тайёр кардани намунаҳо иҷро кунанд.

Баъди таҳлили як навъи (типи) шароб ва дар сурати гузариши ба навъҳои дигар ё баъди санҷиши шароби қисал ва вайроншула қадаҳ бояд ба қадаҳи тоза иваз карда ё бо об хуб шуста ва бо шароби чошӣ гирифташаванда обгардон карда шавад. Шароб пеш аз баҳодиҳии органолептиկӣ, вобаста ба навъ (тип), то ҳарорати муайян расонида мешавад:

- сафеди натуралӣ-12-14°C;
- сурҳи натуралӣ-14-16°C;
- пурчӯш-10-12°C;
- шароби бокимонда- дар ҳарорати хона.

Ба нишондихандаҳо бо чунин тартиб баҳо медиҳанд:

Намуди зоҳирӣ. Шаффоғӣ, обу ранг, таҳшин, сайлоният.

Шаффоғӣ. Қадаҳро байни манбаи равшаний ва ҷашм нигоҳ медоранд, вале на дар як ҳат, ҷунки ин нишондиханда на бо гузаштани нурҳо аз шароб, балки бо инъикоси хиссани пурраи онҳо муайян карда мешавад.

Шароби сурҳ. Дар шароити мукаррарӣ шаффоғ нест, бинобар ин вакти таҳлили он манбаи иловагии равшаний: шамъ, фурӯзонакҳои барқиро истифода мекунанд.

Таҳшини даруни шина ва тавсифи онро бо ҷашм муайян мекунанд. Дар мавриди пайдо шудани шӯбҳа ё ҳал кардани масъалаҳои баҳснок таҳлили микроскопӣ ё кимнёвӣ гузаронида мешавад.

Сайлоният. Онро бо рохи аз нау рехтани шароб ё давр занондани кадаҳи шаробдор меомӯзанд.

Обуранг, ранг дар равшани табий дар замини чизи сафед муайян карда мешавад. Лампаҳои рӯшиони рӯз обурангӣ намунаро таҳриф месозанд, яъне бо тамоми нозукиҳояш нишон намедиханд. Кадаҳи ҷошинигириро андаке ҳам карда ба рӯи дастарҳон ё когази сафед мегузранд. Рӯшиёнӣ бояд аз тараф афтад, чунки обу ранги нурҳои ињикосшударо аз рӯи ранг муайян мекунанд. Нигоҳ кардан зарур аст, ки обу ранг аз ранги ашёҳон дар наздиқ ва рӯи миз буда тагйир наёбад.

Шаффоғии обу ранг бе категория, науъ, синну сол, науъи шароб баҳо дода шуданаш мумкин нест. Обу ранги равшани заррину зардоб шоҳд зебо тобад, вали он барои шароби туршониаш ками натуралий мукаррарӣ нест ва аз ин рӯ бо балли кам баҳо дода мешавад. Обу ранги равшан бо мазаи пурраи равғандори шароби серэкстракт мутаносиб намешавад. Обу ранги хуби шароби сурх бояд ба таври коғӣ экстрактивӣ ва мазааш пурра бошад.

Барои муайян кардани бӯй, накҳат ва букет кадаҳро ба даст гирифта барои тар шудани деворони он ва зиёд шудани сатҳи бухоршавии мосъ 2-3 бор оҳиста гирд мегардонад. Ҳачми холии кадаҳ бо бухори деворони шароб пур карда мешавад. Кадаҳ набояд бо кафи даст пӯшонда шавад, зеро дар он пайдо шудани бӯи бегона аз эҳтимол дур нест. Кадаҳро ба бинӣ наздиқ оварда, бо қанд-қандида қашидани нафас аз ҳаво хушбӯии шаробро муайян мекунанд. Дар сурати нафасбарории якхелai давомдор молдаҳои сабук ба шомма намерасанд ва хушбӯй хеле суст хис карда мешавад. Хушбӯии шароб дар кадаҳи кӯшод дар натиҷаи бухоршавӣ ва туршшавӣ, махсусан дар шароби навъҳои хушбӯи ангур (Мускат, Леанка ва г.), зуд тагйир месёбад. Дар ин маврид аз пайдаршани умумии қабулшудаи баҳодиҳии органолептикий-шаффоғӣ, ранг, хушбӯй, маза, даст қашидан аз таассуроти умумӣ ба мақсад мувоғиқ аст ва ҷошинигириро аз таҳдиили накҳат, чун нишондиханди нопойдори сифати шароб, оғоз кардан лозим аст. Базъди холӣ шудани кадаҳ дар борони хушбӯии шароб маълумоти илова гирифтани мумкин аст.

Моддахон хүшбүй дар деворахои плёнка бокй монда якбора нест намешаванд, ин бүи хисшаванда бо гузашти вакт тагийр мсёбалд. Дар айни замон, тобишхон наве ошкор шуда метавонаал, ки дар вакти асосий аз назари чошнигирхо пинхон мондаанд. Барои баходиҳии микдории хүшбүй аз усули тунуккунӣ (суюккунӣ) истифода мекунанд. Шароби хеле хүшбүй дар сурати 100-150- каратаи тунуккунӣ хүшбүйни хуб ҳосилшударо нигоҳ медорад, шароби дорон хүшбүй кам бопшад, дар сурати 50-каратаи тунуккунӣ бӯяшро тум мекунад. Баъдан пайдошавии хүшбүйни шаробро муайян мекунанд, ки то чанд дар он тобишхон бўй мутаносибан мутобик мешаванд.

Вакти таҳлили мазаи шароб сифат, ҳосилшавӣ, суръатёбии мазаи баъдина, мавҷудияти тобишҳо ва навъӣ (типӣ) будани онро муайян мекунанд. Микдори начандон зиёди шаробро ($6\text{-}7 \text{ см}^3$) ба даҳон мегиранд, аввал дар пеши даҳон нигоҳ медоранд, ҳамзамон бо забон мазаи онро фахмиданӣ мешаванд. Баъд шаробро дар даҳон барои бехтар шудани робита бо саросари рӯи забон омехта мекунанд. Баъди таассуроти аввалин дар бораи маза ҳаворо каме ба даҳон кашида, бухоршавии зиёди шаробро хис карда ва мазаи шаробро ба таври илова мефахманд. Вакти дар даҳон будани шароб набояд аз 5-8 сония зиёд бошад. Агар зарур шавад, онро такроран иҷро мекунанд.

Баъди чошнигирӣ микдори начандон зиёди шароб фурӯ бурда ва ё ба зарфи маҳсус, вобаста ба коидҳои маъмул ва микдори намунаҳо, аз даҳон партофта мешавад. Ба таври илова мазаи баъдина, ки баъди фурӯбарии нӯшокӣ ё дур кардани он аз даҳон мемонал, баҳо дода мешавад.

Мазаи баъдина аз 2 то 15 сония бокй мемонал, вай афзалияти камбузии шаробро пурра (ошкор) мекунад.

Маҳсулот барои истехсол ва фурӯш баъди баҳодиҳии чошнигирӣ (ба хисоби баллҳо) камаш ба таври зайл иҷозат дода мешавад.

Шароб ва шароби нимтайёри коркарлашуда:

- шароби нав ва бе нигоҳдории мукарраркардашуда-
8,0;

- нигохдошташуда-8,6;
- маркагүй-8,8;
- коллекционий-9,2;
- шароби шампаный ва пурчүш-8,6;

Аз чумла:

- номгүйхон махсус-8,8;
- нигохдошташуда-9,0;
- шароби газдор-8,2;
- шароб ва шароби интимтайёр аз мева;
- омехташавандан ҳамаи типхо-8,0;
- навъхон ҳамаи типхо-8,4;
- спирти шароб барон шароби шампаный ва пурчүш-8,6

Намунаи варакаи чошнигирӣ пешниҳод мегардад, ки дар амалиёти гузаронидани баходихии органолептикий шароб қабул шудааст.

ВАРАҚАИ ЧОШНИГИРИИ №_____

Ному наасаби чошнигир_____

№	Номгуи намунаи шароб (навъ, тип, хотагӣ, сол, ҳосн.)	Шаффофи	Ранг	Накҳат (букет)	Маза	Тип ё мусс	Балли умумӣ	Тағсифӣ	наҷӯнаҳо
	0,1-0,5	0,1-0,5	0,1-3,0	0,1-5,0	0,1-1,0	10,0			

«___» с.20_ с.

Имзои чошнигир_____

Махсулоте, ки аз меъёри баллҳои нишондодашуда кам баҳо гирифтааст (вале аз 7 паст не), бо ин номгӯй имконияти фурӯхта шудан надорад. Онро (махсулотро) то расонидан ба талаботи ҳуччати меъёрий, дар омехтакунии маҳсулоти купажи сифаташ нисбатан паст истифода мекунанд, ё барои коркарди саноатӣ тайёр кардани маҳсулот, аз ҷумла, спирти шароб ё мева месупоранд.

Маҳсулоти баҳояш аз 7 балл паст дар истифода ба сифати ашёи хом ва иловахои ҳӯрокворӣ роҳ дода намешавад, ба максадҳои техникий истифода (утилизатсия) мегардад.

Нишондихандаи физикию кимиёй

Шароби ангур аз рӯи нишондихандаҳои физикию кимиёй бояд ба талаботи СД 7208-93 (чадвали 3.) мувофиқат кунад.

Чадвали 3

Гурӯҳи намудҳон шароб	Микдори спирт этилий (СД 13191-73), %	Ҷамъшавии саросари қанд (СД 13192-73 г/дм ³)
1	2	3
Натуралий:		
ноб	9-13	Зиёдаш 3
ноби маҳсус	14-16	Зиёдаш 3
нимноб	9-13	5-25
нимшириин	9-12	30-80
Маҳсус:		
ноб	14-20	Зиёдаш 15
кавӣ	17-20	30-120
нимдесертий	14-16	50-120
десертий	15-17	140-200
ликёрий	12-16	210-300

Ҷамъшавии саросари кислотаҳои титршаванда (СД 14252-73) бояд дар доираи 3-8 г/дм³ бошад.

Барои номгӯи мушаххаси шароб бо дастурҳои технологӣ титршаванда муқаррар карда мешавад.

Аз рӯи микдори спирти этилӣ ба фаркияти мезъерҳо барои номгӯи мушаххас $\pm 0,5\%$, гилзати саросари канӣ (ба истиснои шароби натуралии ноб ва ноби маҳсус) $\pm 5,0$ г/дм³, гилзати кислотаи титршаванд $\pm 1,0$ г/дм³роҳ дода мешавад. Агар барои шароби номгӯи мушаххас доираи мезъерҳо оид ба микдори спирти этилӣ, канӣ ва кислотаи титршаванд мукаррар карда шуда бошад, пас фаркияти мазкур роҳ дода намешавад.

Микдори кислотаи сабук ба ҳисоби кислотаи сиркӣ набоҷд зиёд бошад, г/дм³:

а) барои шароби нав ва шароби бе нигоҳдорӣ, ки дар бозори доҳилий фурӯҳта мешавад:

1,3- барои шароби гулгуни натуралий;

1,5- барои шароби сурхи натуралий;

1,2- барои ҳамаи наਮудҳои дигари шароб.

б) шароби нигоҳдошташуда, марказӣ, коллексионӣ ва номгӯйҳои назоратшаванд аз рӯи пайдоиш, ки дар бозори доҳилий фурӯҳта мешаванд:

1,2-барои шароби сафед ва гулгуни ноби натуралий ва маҳсуси сурҳ;

1,3- барои шароби сурхи ноби натуралий;

1,0- барои ҳамаи шароби дигари бокимонда.

в) барои шароб дар шишаҳо, ки содирот мешавад:

1,2- барои шароби сурхи натуралий;

1,0- барои ҳамаи шаробҳои дигари бокимонда.

Гилзати умумии кислотаи сулфит дар шароб набоҷд аз 200 мг/дм³, аз ҷумла озод -20 мг/дм³, барои шароби нимноб ва нимшириин мувоғикиан 250 ва 30 мг/дм³ зиёд бошад.

Гилзати саросари чавҳари номбурда бояд камаши г/дм³ бошад:

- 16- барои шароби сафели натуралий;
- 17- барои шароби ноби маҳсус;
- 18- барои дигар шароби бокимонда.

Микдори оҳан бояд дар доираи 3-20 мг/дм³ барои шароби нав ва бе нигоҳдорӣ, 3-10 мг/дм³ барои шароби

нігохдоштапшуда, марказай, номгүйхой назаршаванда аз рүи пайдоиш ва хамаи шароб барон содирот бошад.

Філзати саросари мис набояд аз 5 мг/дм³, сурб аз 0,3 мг/дм³ зиёд бошад.

Намудхон шароби мевагй

Шароби мевагй ба навъхо ва омехта (купажай) чудо мешавад. Шароби навъи мевагй аз шарбати як намуди мева истехсол карда мешавад. Истифодан то 20% шарбати меваҳои дигар ба шарти нігохдории хосиятҳон органолентгикии намуди асосии ашёи хом роҳ дода мешавад.

Шароби омехта аз омехтаи мурагабблудаи шарбати меваҳои гуногун хосил карда мешавад.

Шаробро вобаста ба технологияи тайёркуни ба гурӯҳҳои зайл чудо мекунанд:

- *ноб* - шарбати бо туршонии пурра тайёр кардашуда;
- *нимноб, нимширип ва ширип-* бо роҳи канцлеркуни иловай шароби нимтайёри ноб;
- *десертию навъй* - бо роҳи туршонии шарбати як намуди мева (гайр аз себ) ва минбайд бо иловай спирти этилий ва шакар расонидан то кондитсияи тайёркардашуда;
- *технологияи маҳсус* - бо истифодан усулҳои технологий тайёркардашуда, ки ба шароб хосиятҳон характериёнкӣ органолентгикӣ медиҳанд;
- *газдор* - бо роҳи физикий серкунии шароби нимтайёр бо дуоксидаи карбон, ки аз туршонидани шарбати мева хосил шудааст;
- *пурҷӯш-* бо роҳи серкунии биологии шароби нимтайёр, ки бо туршонии шарбати мева, дуоксидаи карбони эндогенӣ ба даст омадааст.

Шароби мевагй бо роҳи туршонии спиртии шарбати канцлеркардашудаи меван тару тоза ё пеппакӣ туршонидашудаи тилфи мева тайёр карда мешавад.

Мархилаҳои асосии шаробкашӣ аз мева: хосил карданни ширин мева, туршишавии шир, коркард ва нігохдошташавии шароб, рехтан ба зарфҳо иборат аст.

Ашёи хоми асосӣ барои истехсоли шароби мевагй: мева ва гучуммевахои тару тоза: зардолу, бихӣ, олуча,

майдамева ва калонимева, анбарборис, брусника, олуболу, кабудмева, нок, мармаруигчак (марминчон), кулфинай, меван иргай (кизил), клоква, бектоний, тамашик, анатат, шафттолу, губайрои оддӣ, губайрои сиёҳмева, олу, коти сафед, сиёҳ ва сурх, гелос, себ ба хисоб мераванд.

Ашён хоме, ки барои истехсоли шароб истифода мегарлад, бояд дар мархилаи пухтарасии техникӣ бошад. Ашён хоме, ки ба завод ифлос (бо барг, шохча, алаф, хокреза) дохил шудааст, тилф бошад, ба микдори зиёд меван пӯсида дорад. Барои тоза кардани мева аз ифлосиҳо онро мешӯянд. Ашён хомро бъяди шустан ба бозрасӣ (инспексия) ва коркард медиҳанд. Бъяд зарур аст, ки меван зарарёфта, бесифат, баргҳо, алафҳо чудо карда гирифта шаванд.

Яке аз амалиётҳои асосии коркард майдакунин ашён хом мебошад. Ба дарачаи майдакунӣ микдори шарбат ва молдаҳои муаллаки он вобастагӣ дорад. Дар сурати хеле майда резакуниӣ бо ҷон шарбатчудокунӣ маводи ҳамирмонанд с бо хосиятҳои бади заҳ (дренажӣ) дохил мешавад. Ин маҳсусан вакти коркарди меван ҳил-ҳил пухта ва маҳин ба назар намоён аст. Тилфи калон-калон дорони хосиятҳои хуби дренажӣ мебошад, вале дар ин мавриди бинобар вайроншавии гайрикофии бофтаҳои мева микдори баромадани шарбат кам мешавад, яъне дарачаи майдашавӣ ба ҳолати бофтаи мева вобаста буда, ба тарзи зайл аст: хиссачаҳои мева бо бофтаи зич дар мавриди пухтарасии техникӣ бояд андозаи 2-5 мм (камаш 70% хиссачаҳо) дошта бошад, дар мавридиҳои дигар тавсия мекунанд, ки андозаи хиссачаҳо то 6-10 мм зиёд карда шавад.

Дар натиҷаи майдакунини мева тилфи якхела хосил мешавад. Барои нигоҳдорӣ аз туршишавӣ ва таъсири микроорганизмҳои бегона тилфро аз хисоби то 100 мг SO₂ ба 1 кг сулфитӣ мекунанд. Барои беҳтар гирифтани шарбат аз чунин меваҳо, монанди олу, зардолу, олуча, коти сиёҳ пеш аз чудо кардани шарбат тавсия дода мешавад, ки тилф бо ферментҳо ва гармӣ ба таври илова кор карда ё ба туршонидан хобонда (киём карда) шавад. Ферментҳоро ба резакунак (дробилка) ё тилфчамъунак (мезгосборник) ба

шакли суспензия (заррахой майда) дар оби нүшокй ё шарбати наув тоза равон мекунанд.

Барои чудошавии шарбат тилфро ба ҷои шарбат мешоридагӣ равон ва баъд онро шибба мекунанд. Шарбати ҳосилишударо бо таҳшинкуниӣ, коркард бо моддаҳои соғкорӣ ва ферментҳо соғ мекунанд ва баъд аз декантасия, ва септрифут (фурсоғфунақ) ё аз филтр мегузаронанд. Хуб мешуд, ки таҳшинкуниӣ дар ҳарорати паст дар муддати 18-24 соат анҷом дода шавад. Шарбати мева хеле бад соғ мешавад, бинобар ин тавсия дода мешавад, ки таҳшинкуниӣ бо андохтани моддаҳои соғкорӣ, масалан, бентонит, ки ба шакли заррахой майда (суспензия) ба микдори 20-40 г/дал ҳамоно баъди филтрӯнидоҳил карда мешавад, якҷоя карда шавад.

Шарбати соғкарда пеш аз туршионӣ, агар зарур бошад, бо ширин қанд ё шакар қанддор карда мешавад. Ширин гилзаташ 70-75%-ро шарбат ё шароби нимтайёр омода месозанд, туршиониро бо роҳи илова кардани об (барои тунукшавӣ) кам мекунанд.

Давомдории туршионидани интенсивӣ 10-15 шабонарӯз мебошад. Ба қадри ҷамъшавии спирт туршионӣ суст метардал. Давраи туршионӣ 15-20 шабонарӯзо ташкил мединад.

Барои соғ кардани шароби нау, онро 10-12 рӯз нигоҳ медоранд. Баъди ин шаробро аз таҳшон ҷудою полоиш мекунанд ва ба зарфҳо мерезанд. Агар шароб хуб соғ нашавад, ширешкуниро анҷом медиҳанд, барои ин желатин, бентонит, ЖКС (барои деметализатсия истифода метардал), ширешни моҳигиро истифода мебаранд.

Дар раванди истеҳсол кардани шароби ноб микдори қанди бокимонда набояд аз 0,3% зиёд бошад. Давомнокии умумии протsesси истеҳсоли шароби ноб ба тарики зайл аст: туршишавии шарбат - 30-45 шабонарӯз; соғкуниӣ - 3,7 шабонарӯз; аз таҳшон ҷудокуниӣ 1 шабонарӯз, коркарди шароби нимтайёр - 5-18 шабонарӯз; дамгирий - 10 шабонарӯз; полоиш ва рехтан ба зарфҳо 1 шабонарӯз;

Хусусияти технологияи шароби десертӣ дар он аст, ки баъди туршионӣ шираро муддати 5-8 шабонарӯз соғ карда,

баъди он аз тахшин чудо мекунанд. Фигзати спирт зиёд нест, бинобар ин дар шароб бактерияхон туршии шир ва туршии спирко батезий инкишоф ёфта метавонад. То пурра тайёр шудани шароби ноб бо назардошли кувваи шира ва миклори бокимондаи канц ба он спирти ректификат ва канц илова мекунанд. Ҳангоми аз меъри мукарраршуда кам шудани спиртдорӣ дар вакти коркарди технологи шароб боз 0,3% спирт илова карда мешавад. Купажро хуб омехта мекунанд. Баъди омехта шароби нимтайёро то кондитсии шароби тайёр полоиш (фильтр) мекунанд. Агар софкуни шаффофони шаробро таъмин накунад, он тоҳиши ширеш (оклейка) мекунанд. Баъди коркарди технологи шароби нимтайёро 10 рӯз нигоҳ дошта, устувории онро ба резиш месанҷанд, фильтр мекунанд ва ба зарфҳо мерезанд.

Ба мақсади таизими равандҳои биокимиёй, ки вакти тахияи шароби себ ҷараён меёбад, шароби қувваташ 17%-ро зери плёнкai ҳересӣ дар зарфи дорон камераи ҳавой нигоҳ медоранд ва коркардро бо гармӣ дар ҳарорати 16°C муддати 12 соат анҷом медиҳанд. Шароби ҳосилишуда ҳушбӯни ҳоси ҳересӣ ва мазан мутаносибро доро мешавад.

Шароби газдори мевагӣ бо роҳи туршонии пурраи шарбати нави мева ва илова кардани канц ва ба таври сунгӣ серкунни CO_2 тайёр карда мешавад. Вобаста ба ашёи ҳоми аввали шароби газдори мевагӣ сафед (аз себ ва меваи бектошӣ), гулгун ва сурх (аз клюква, коти сурх, олуболу, губайро) шуда метавонанд.

Ба шарбати ҳосилишуда неш аз туршонии он ба микдори зарурӣ канц илова мекунанд. Туршони на зиёда аз 0,3% шудани канделдорӣ давом лода мешавад.

Шароби туршонидаро аз тахшини хамиртуруши гирифта, то ба $120 \text{ mg}/\text{dm}^3$ расидани микдори кислотаи умумии сулфитдор сулфитӣ ва ширеш мекунанд. Баъди аз тахшини ҷудокуни шаробро полоиш мекунанд, кислотаи умумии ба ҳисоби сулфитилор, ки аз $200 \text{ mg}/\text{dm}^3$ зиёд набошад, сулфитӣ мекунанд ва барон нигоҳдорӣ месупуранд. Шароби нимтайёро бо сарпӯш дар зарфи ҳавоногузар нигоҳ медоранд.

Пеш аз хал кардани газ дар мөсөй (сатуратсия) (серкүнни CO_2) шароби коркардшударо омехта мекунанд, баялд ба омехта бо ликёри экспедитсионий то кондитсияи зарурй андаке канделдор мекунанд, то харорати $0^{\circ}\text{-}2^{\circ}\text{C}$ хүнүк ва CO_2 дар сатуратор бо фишори 300-400 кПа сер карда, ба шиншахо мерезанд.

Калвадос яке аз нүшокихои кавии васеъ пахшигуда мебошад. Вай нүшокии кавии мевагии дорон накхат ва мазан махсус, кувватнокиаш 40-44% мебошад. Онро аз спирти себи дар чалаки булутай нигоходошташуда, ки бо рохи тақтири шарбати туршонидай натуралай хосил шудааст, ба даст меоранд. Спирти себ накам аз ним сол нигох дошта мешавад. Спирти тайёри себ боял 62-70% кувват дошта бошад. Ин моси шаффофи рангаш тиллогууну харабой буда, бүй хоси себ дорад. Омехта, коркарди омехта, нигохдорий ва рехтан ба зарфхо мархилихон хотимавий мебошад.

Ба омехта, гайр аз спирти себ, оби нарм (мулоим), ширин қанд ва колер дохил мешавад. Вакги омехтакунуй аввал спирт, баял ширин қанд, колер ва оби нарм меандозанд. Баяли хуб омехтакуний намуна мегирэнд ва агар спиртдорий ва қанднокий ба талаботи зарурй мувофикат кунад, омехта тайёр хисоб мейбад.

Вакги зарурй омехтаро бо желатин ё бентонит ширеш мекунанд. Ин амалро дар сурати дар маза мавчуд будани дурууштии нофорам ва талхин булут ангчом медиханд. Якчоя бо ширешкуний нүшокиро бо хүнүкй дар харорати $-5\text{-}10^{\circ}\text{C}$ муддати 10 шабонарүз коркарл мекунанд. Барои бехтар шудани хушбүй ва устуворшавии маза омехтаро на кам аз 3 моях нигох медоранд. Махсулоти тайёро полица, барои ба зарфҳо рехтан интиқол медиханд.

Кувватнокии калвадоси хосилшуда 40% ва қандориаш 1,5% аст. Ранги равшану дорчинии зарингун дорад. Маза ва накхати он мулоим аст, мутаносиб бо бүй себ дорад.

Қабули шароби мевагий ва интихоби намунаи он ба шароби ангур монанд буда, мувофики СД Р 51144-98 ба ҷо оварда мешавад.

Шароби мевагий боял резиши устувор дошта шаффоф, бе таҳшин ва омехтаҳои бегона бошад, маза ва хушбүй

дошта бошад, ки тибки талаботи ластури технологий он ба номгүй шароби мушаххас хос бошад.

Мувофики нишондихандахон физикию кимнёвий шароби мевагй бояд ба талаботи дар чалвали 4 нишондодашуда мувофиқат наможд.

Чадвали 4

Гурӯхи шароб	Микдори спирти этилий, %	Гилзати саросари канл ба хисоби инвертӣ, г/дм ³	Гилзати саросари кислотаҳои титршаванд ба хисоби туршии себ, г/дм ³ .
Ноб	10-12	Зиёдаш 3	5-7
Нимноб	10-12	10-20	5-7
Нимширин	10-12	30-50	5-7
Ширин	13-14	140-150	5-7
Десергӣ	15-17	70-16	5-7
Технологияи маҳсус	16-19	5-80	5-7
Газдор	10-12	5-80	5-7
Пурҷӯш	11-13	5-80	5-7

Барои номгүй мушаххаси шароб чунин фарқият бо меъёри муайян роҳ дода мешавад: онд ба микдори спирти этилий аз минус 0,5 то плюс 0,3%; гилзати саросари канл (ба истиснои шароби ноб) ± 3 г/дм³, гилзати саросари кислотаҳои титршаванд ± 1 г/дм³. Гилзати саросари кислотаҳои зуднар ба хисоби сирко бояд аз 1,4 г/дм³- барои шароби ширин, аз 1,3 г/дм³ барои дигар намудҳои шароб зиёд набошад.

Гилзати саросари кислотаи умумии сулфитдор бояд на зиёд аз 200 мг/дм³, аз чумла озод – на зиёд аз 20 мг/дм³, барои шароби нимноб ва нимширин мутаносибан 250 ва 30 мг/дм³ бошад. Гилзати саросари оҳан бояд на зиёд аз 20 мг/дм³, мис 5 мг/дм³, сурб 0,3 мг/дм³, микдори дигар унсурҳои заҳрдор (токсикӣ) мувофики СанПиН 2. 3.2.560-96 бошад.

Фишори карбони дуоксида дар шишаҳои шароби пурҷӯши мевагӣ рехта, бояд камаш 200 кПа дар ҳарорати 20°C бошад. Усулҳои таҳлили шароби мевагӣ ба шароби ангур монанд аст.

Мӯҳдати кафолати шароби мевагӣ аз рӯзи рехтани он ҷунин мукаррар карда мешавад: 1 моҳ- барои шароби нимноб ва нимшириин; 2 моҳ- барои шароби ноб ва газдор, 3 моҳ- барои шароби пурҷӯш, 4 моҳ- барои гурӯҳи дигари шароб.

Бастабандӣ ва тамғазани шароби ноб, нимноб, нимшириин десертий ва шароби технологияи маҳсус мувофики СД Р 51149-98, шароби пурҷӯш ва газдор мувофики СД Р 51158-98, СД Р 510774-97.

Кашонидан ва нигоҳдории шароби мевагӣ ҳамчунин мувофики СД Р 51149-98 ба анҷом расонида мешавад.

Шароби пурҷӯш, газдор. Ба ин гурӯҳ ишӯшоҳоҳое доҳил мешаванд, ки миклори барзиёди карбони дуоксида ва хосиятҳои пурҷӯши доранд. Шароби пурҷӯшро бо усули шампаникуйӣ аз шароби нимтайёри нимшириини коркарда шудаи ноб ва десертий, то ба охир туршонидашуда ё шароби ангур бо роҳи туршонӣ дар зарфҳои герметикий, таҳти фишори карбони дуоксида вакти туршонӣ хосил мекунанд.

Дар шароби пурҷӯш се шакли карбони дуоксида ба вучуд меояд: газшакл, маҳлулкардашуда ва алоқаманд, ки дар баробарвазни мутахаррик карор доранд. Барои ба вучуд овардани сифатҳои наъянин шароби пурҷӯш (кобилияти вакти давомдор чудо карданӣ CO_2 , мавҷуд будани хосиятҳои кафкорӣ) танҳо шаклҳои алоқаманди ангидриди карбон аҳамият дорад.

Шампан – наъянин шароби пурҷӯш аст, ки технология ва ресептураи онро беш аз сесад сол пеш, дар соли 1670 монахи хонавода Перинийон дар музофоти Шампан дар шимоли Фаронса кор карда баромадааст. Дар миёнаҳои аспи 20-ум олимону мутахассисони советӣ технологияи принципӣ на вро кор карда баромаданд, ки он усули фаронсавии шампануникунсозиро бомувоффакият иваз кард.

Холо технологияи русӣ дар мамлакатҳои бисёри ҷаҳон, аз ҷумла дар Фаронса ва дар мамлакати мо, ҳусусан дар

комбинати шароббарории Шахринав истифода бурда мешавад. Дар коркарди чунин навъи шароб саҳми олимни советий Фролов-Багреев зиёд аст, ки раванди технологияи коркарди шампанро 30 маротиба кӯтоҳ кард.

Асосҳои илмии истеҳсоли шароби пурҷӯш дар СССР таҳия карда шудаанд.

Назарияи пешинҳод кардан Г.Г. Агабалянс, конуниятҳои равандҳои физикию қимиёвӣ (Г.Г.Агабалянс, А.А.Мержанин ва ходимон), биокимиёвӣ (А.И.Опарин Н.М. Сисакян, И.А.Егоров, А.К.Родополо, Е.Н. Датунашвили, С.П.Авакянс ва диг.) ва микробиологӣ (Н.Ф. Сасико, Е.И.Квасников, Н.Г.Саришвили, Н.И.Бурян ва диг.) барои асоснок кардани илмии роҳҳои такмилдииҳии технология ва бехтар кардани сифати шароби пурҷӯш заминиа фироҳам овардаанд.

Шароби пурҷӯш бо роҳи гилзати сунъии шароб бо карбони дуоксиди газмонанд ба воситаи фишори баланд ба ласт оварда мешавад. Шароби газлор назар ба шароби шампан ва газдор ба микдори кам дуоксиди омехтаи карбон дорад, барои он танҳо ду шакли CO_2 хос аст, ки дар баробарвазии мухаррик газмонанд ва ҳалишуда карор дорад. Бинобар ин ҳосиятҳои пурҷӯшии ва газдори ин шароб, ки назар ба шароби пурҷӯш камтар зохир метардал. ҳубобчаҳои газ вакти «ҷӯшиш» нисбатан калон мешаванд, ҳуди «ҷӯшиш» бошад, дуру дароз давом намекунад.

Шароби газдор- чун шампан ҳосиятҳои ҳоси кафккунӣ ва пурҷӯшии дорад, вале бо накҳату мазаи маҳсус фарқ мекунад, ки ин бо ҳусусиятҳои навънокии ангуру алокаманд аст, ки аз он барои намудҳои шароб маводи (шароби) нимтайёр гирифта шудааст.

Тасниф. Шароби пурҷӯшро аз рӯи ранг (сафед, гулгун, сурх); гилзати саросари канӣ (брют, ноб, нимноб, нимширин, ширин); давомнокии нигоҳдорӣ (бе нигоҳдорӣ, нигоҳ доштапушда-мӯҳлати нигоҳдорӣ баяди ба охир расидани шампаникуной камаш б моҳ; коллекционӣ - бо нишон додани соли шампаникуной баяди нигоҳдорӣ дар шишаҳо камаш 2 сол ба фурӯш мебароранд), фишори дуоксиди карбонро дар даруни шиша (бутилка) муайян мекунанд.

Агар шароби пурчүш бо истифодал таңдо қанди табиии ангур тайёр карда шавад, пас онро «табй», яъне натуралий меномайд.

Барои беморони қанд шароби пурчүшро бо истифодал ивазкунандаҳои қанд истеҳсол мекунанд.

Шароби пурчуш бе ном ва бо ном (бо хусусиятҳои аслии органолептикӣ ё хусусиятҳои технологӣ фарқ мекунад), «марворидӣ» (бо фишори кам кардашудаи карбони дуоксида) мешавад.

Баҳодиҳии органолептикӣ. Баҳодиҳии чошнигирии шароб бо CO_2 сер тавре сурат мегирад, чунон ки дар мавриди шароби ангур, аммо он хусусиятҳои худро низ дорад.

Нишондихандаҳои органолептикии шароби пурчүш бояд ба талаботи СД Р 51158-98 мувофиқат кунад.

Вакти рехтани шароби пурчүш, аз ҷумла шампани, хоссиятҳои пурчӯши ҷо зохир мегардад. Шароби пурчӯш бо тартиби ҷудошавии гази шароб тавсиф дода мешавад. «Бозӣ»-ро баҳо дода, дар бораи ҳаҷми ҳубобчаҳои пайдошавандан карбони дуоксида (майда, миёна, калон), микдори онҳо («бозӣ»-и саҳт, бо фаввораи катраҳо дар рӯи шароб, суръатнок, миёна, суст, хеле суст, шароби қарӣ начӯшанд) ва давомнокии ҷудошавӣ («бозӣ»-и давомдор, миёна, тез гузаранда баъзи рехтани шароб ба қадаҳҳо) сухан меронанд. Хоссиятҳои кафкдорӣ бо тарзи пайдошавии кафк, намуди зохирини он ва раванди вайроншавӣ муайян карда мешавад. Вакти тавсифдии хоссиятҳои кафк, пайдошавӣ ба кафк (майдаю миёна, калон), суръати зҳӯи он («зинда», «мӯътадил», «мурда») ва пӯшидашавии сатҳи болон шароб дар қадаҳ (саросар, давродаvr, ҷазирavӣ, мавҷуд нест.)-ро ба хисоб мегиранд. Дар вакти ба қадаҳ рехтан бояд қабати начандон зиёди каммасомаи зигчи кафк ба вучӯд ояд, ки аз хисоби ҷудошавии микдори зиёди бардавоми ҳубобчаҳои хурди CO_2 (карбони дуоксида) пайларнай баркарор мегардад.

Пеш аз чошнигирий дар давоми накам аз ду соат шароби пурчӯш ва газдорро барои нигоҳ доштани хоссиятҳои маҳсуси онҳо то $8\text{-}10^\circ\text{C}$ хунук кардан лозим аст. Ҳарорати хона

ба хеле зиёд чудо шудани CO_2 мусондат карда, боиси талаф ёфтани пайвастахои бисёри пуркимати осоншари хушбӯй мегардал. Хунукшавии шароб инз имконнозазир аст, чунки дар ин маврид баходихии хушбӯни он душвор мегардад ва вакти санҷиш эҳсоси нохуши хунукӣ пайдо мешавад. Шишаҳои шаробдори пурҷӯш то ҷошинигирӣ бояд дар ҳолати горизонталӣ нигоҳ дошта шаванд. Дар раванди ҷошинигирӣ сариӯши шиша бояд бевоз ва «тирпаронӣ» бо даст дошта оҳиста кӯшода шавад. «Тирпаронӣ» диккати таҳлилгаронро ба тарафи дигар ҷалб карда, боиси тез вайроншавии шаклҳои алокаманди CO_2 , зиёд ҷудошавии газ, тез ҳомӯшшавии «бозихо» мегардад, шишаи пуршароби бо CO_2 серро бевоситга пеш аз ҷошинигирӣ мекушоянд. Қадаҳҳои стандартиро барои ҷошинигирӣ ин шароб ва шаробҳои хели дигар истифода мебаранд. Ба тозагии қадаҳҳо диккати маҳсус додани зарур аст, зеро ҷойҳои инфлоси зарф ва мӯяжҳои сачоқ ба зиёд чудо шудани CO_2 мусондат карда, ба дуруст баҳо додани шароб ҳалал мегарданд. Вакти ба қадаҳ рехтани шароб бодиккат будан даркор аст, то ки ҷараёни шароб ба деворан қадаҳ равона шавад, дар ин ҳол қадаҳро андаке ба шиша наздик (моил) мекунаанд. Чунин усул талафи карбони дуоксидаро кам карда, сифати шароби пурҷӯшро нигоҳ медорад. Нишондихандаҳои органолептикийи шароб дар ҷадвалҳои 5 ва 6 оварда шудаанд.

Ҷадвали 5

Номгуи нишондиханда	Тавсиф
Шаффофф	Шаффофф, бе таҳшин ва иловаҳои бегона
Ранги шароб Сафед	Равшани пахолии сабзтоб, тилизун, қаҳрабой
Гулобӣ	Ағлабан (преимущественно) гулобии туногуни бо тобиашҳои хоси ба гулобӣ наздик (тамашӣ, бруслика).
Сурҳ	Аз тобиши равшан то сурҳи тираи мушаххас (олуча, анор, лъялғом)
Накҳат (буке)	Расида, мутаносибан барои шароби

	номгүй мазкур хос бо назардошти таркиби навъни ангури истифодашаванда, инчунин пурра мутобики соли никох дошта шудани он ва тарзи истехсол
Маза	Пурра, мутаносибии накхат (буке) бе мазаи бетонае, ки барои шароби тобишаш ба навъи ампелографии ангур мувофик, ки барои тайёр кардани шароб; сол ва усули истехсол истифода мешавад.

Чадвали 6

Номгүй ишиондиханда	Тавсиф
Шаффофф	Шаффофф, бе таҳшин ва иловаҳои бегона.
Ранг	Равшани пахолии сабзтоб, тиллогун.
Накхат	Расила, мутаносиб, ки ба никоҳдории давомдор мувофикат мекунад.
Маза	Ба шароби шампанӣ мувофикат мекунад, ба таври кофӣ пурра, бо накхат мутаносиб, бе мавҷудияти турӣ.

Ба шаробе, ки бо карбони дуоксида сер аст, аз рӯи шкалаи 10 -балла, аз рӯи он ишиондихандаҳо, ки чунин шароб дорад (шароби ангур), баҳо медиханд. Вақти ҷошнигирӣ шампанӣ ва шароби дигари пурҷӯш ба ҷои типӣ будани он ба мусс (яъне маҷмӯи сифатҳои типии барои шароби мазкур хос: кафкдорӣ, пурҷӯши, серӣ аз карбони дуоксида, фишор дар шиша) бо ҳисоби зерини баллҳо: кафки зиёд дар қадаҳ ва мураттаб ҷудо шудани ҳубобчаҳои хурд-1,0; шароб бо ҳубобчаҳои хурд дар сурати анадаке пайдошавии кафк-0,8; ҳубобҳои калон ва «бозӣ»-и давомдор- 0,6; ҳубобҳои калон ва «ҷӯшиш»-и суст-0,3; тез нест шудани «бозӣ»-0,2) баҳо медиханд. Пайдарҳам барои ҷошнигирӣ додани шароберо, ки бо карбони дуоксида сер мебошад, оид ба афзудани ширинӣ: бояд аз тамғаи «брют»

(шароби аз ҳама ноб) сар карда бо тамгаи «ширин» ба охир расонидан лозим аст. Микдори намунахо бояд аз 12-15 кам набошад. Чошнитирхо вакти баходихии шароби бо карбони дуоксида сер бояд лахзахои зеринро ба хисоб гирифта шавад. Чунки ҳарорати шароб аз ҳарорати хона пасттар ва бухоршавии моддаҳои хушбӯй дар қадаҳ душвор аст, вакти баходихии накҳати шароб маҳсусан боликкат будан зарур аст. Баъди фурӯ буддани намуна барои таҳлили хушбӯни ҳавои бо нафаси бароянида таваҷҷӯҳ кардан лозим аст, ки ин ба дастоварии аҳбороти иисбатан пурра имкон медихад.

Шароби пурҷӯш ва шампан аз рӯи нишондихандаҳои физикию қимиёвӣ бояд ба талаботи намунаи СД Р 51165-98 ва СД Р 51158-98 мувоғикат кунад. Микдори спирти этилий, гилзати саросари қанд ва кислотаи титршаванд ба ҳар як номгӯи шароби пурҷӯш бояд бо дастурамали мушаххаси технологӣ мукаррар карда шаванд. Шароби пурҷӯшро, ки ном дода шудааст, бо гилзати инфириодии қанд аз 0 то 100 г/дм³ бе нишон додани тамгаҳо оид ба ширинӣ ба ҳар шароби мушаххас коркард кардан мумкин аст. Гилзати саросари қанд дар шароб ба меъёр дароварда ва беморони қасалии қанд, ки аз маводҳои ширинтар истифода кардаанд, назорат карда намешаванд. Чунин фарқият тибки меъёрҳои ба ҳар шароби пурҷӯш мукаррар карда шудаи номгӯи мушаххас роҳ дода мешавад: миклори спирти этилий - ±1,0%; гилзати саросари қанд - ± 5,0 г/дм³ (ба ҳар шароби натуралий - ±10,0 г/дм³); гилзати саросари кислотаи титршаванд - ± 1,0 г/дм³.

Ликёру арак. Ликёру арак аз омехтаи шарбату морс ва накеъҳои спиртҳои накҳатӣ (хушбӯй), ки аз меваю гутуммева ва ашёи ҳоми хушбӯй бо иловай шарбати қанд, равғани эфирдор, коняк, шароб, ҷавҳари лимӯ ва маҳсулоти дигари ҳурокворӣ, инҷунии спирт ва об иборатанд, ба даст оварда мешаванд.

Вобаста ба қувват, гилзати саросари ҷавҳари (экстракти) умумӣ ва қанди ликёру арак намудҳои маҳсулотро ба 15 гурӯҳ чудо мекунаанд:

- ликёрҳои қавӣ, ликёрҳои десертӣ, ликёрҳои эмулсиядор, крем, пунш, шароб, накен ширин, накен

нимширин, накеи нимширинни камдарача, накеи талх, накеи талхи камдарача, нүшокихон десерттій, аперитив, марҳам (балзам), коктейл.

• ликёру аракро, чун коида, дар хамон корхонахон аракбарор истехсол мекунаңд, аммо ба истиснои хатхон аракрезій тақхизоти андаке дигар истифода мегардал.

Спирти ректификати ба дараачаи олій тоза ва оби мулоим кардашуда ашени хоми асосай барои истехсоли ликёру арак мебошанд. Об бояд ба месъёрхон СД 2874-82 чун нүшокий ва талаботи иловагӣ мувофиқат дошта бошад.

Намудҳон гуногуни гиёхҳо моддаҳои мазадор ва накҳатдор мебошанд. Дар истехсолот беш аз 100 номгӯи онҳо истифода мегардал. Мувофики таснифоти дар соҳа қабулгардида ашени хомро аз рӯи қисмҳои истеммолшавандай он ба 5 гурӯҳ ҷудо мекунаңд: алафу барг, решаш асосай, гулҳо, пӯстлоҳи дарахт ва меваҳо. Барои мухайё кардани ҳусусиятҳои мазагии ликёру арак чунин маводҳоро истифода мекунаңд: қанд, асал, кислота, рангкунандаҳо, равғани эфирдор, эссенсияҳои ҳӯрокӣ, шароб, коняк.

Гиёхҳо ба шакли нимфабрикатҳо, шарбат, морс, накеи спиртдоркардашуда, спирти хушбӯй истифода мегарданд.

Шарбати спиртдор кардашудаи меваю гучуммева чун коида, чунин шарбат дар корхонаҳои маҳсусгардонидашудаи коркарди мева ва гучуммева тайёр карда мешавад. Дар истехсоли шарбат ашени хомро резаю майдана шарбатро шибба, мекунаңд, сипас онро бо спирти ректификати дараачаи олій, тозаи то 26% қувватнокӣ консерв, таҳшин ва полоиш мекунаңд. Шарбати спиртдоркардашуда дар ин намуд то як сол нигоҳ доштан мумкин аст.

Морс ва накеи спиртдор, одатан, дар корхонаҳои ликёру аракбарор истехсол карла мешавад. Морси спиртдоркардаро бо обу спирти меваю гучуммеван тару тоза ва ё хушк дафъаи дуюм таҳшин мекунаңд. Накеи спиртдорро бо технологияи монанди хобонидани гиёхҳо (алафҳо), решаш ва пӯстлоҳи ситрусхо, дарахти чормагз ва гайра истехсол мекунаңд. Масалан, барои тайёр кардани накеи марҳам (балзам) чи як намуди ашени хом ва чи

омехтаи компонентҳои гуногуиро экстрагатсия (чавхар) мекунанд. Равандҳои умумии давомот вобаста ба намуди маҳсулоти нимтайёри таҷхизоти истифодашаванда аз 4-8 то 10-20 шабонарӯзро ташкил медиҳад. Нақеъ ё морси резиши якум ё дуюмро якҷоя карда, полоиш мекунанд.

Спирти хушбӯй маҳсули тақтири бо бухори обу спирти моддаҳои сабуки хушбӯй аз ашёи ҳоми равғани эфирдор ё меваю гучуммева, инчунин аз маҳсулоти нимтайёре мебошад, ки дар асоси ин ашёи ҳом гирифта шудааст. Спирти хушбӯй накҳати нарм дорад, сифати нӯшокиҳое, ки аз истифодай он ба даст оварда шудааст, назар ба накъе ва морс, баланд аст. Вактҳои охир спирти хушбӯйро ба арак илова мекунанд.

Дар корхонаҳои истехсоли лиқёру арак барои ҳосил кардани спирти хушбӯй аппаратҳои тақтирикунни (аламбикан) соҳташон гуногуиро истифода мекунанд. Ба даруни зарфи аппарати тақтирикӯй ашёи ҳомро аидохта, омехтаи обу спирти кувваташ 45-60%-ро мерезанд ва байди парваридани начандон давомдор онро тақтири мекунанд, дар ин ҳол, чун қоида, се фраксияро ҷудо мекунанд: аввалин, мобайни ва охиринашро.

Шираи қанд, колер ба маҳсулоти нимтайёри истехсоли лиқёру арак мансубанд. Онҳоро низ бевосита дар истехсолот тайёр мекунанд. Шираи қанд 65,8% гилзати моддаҳои хушк барои аксари лиқёру арак, 73,2% барои лиқёрҳоро дорад, ки барои онҳо сарфи қанд ба таври кофӣ зиёд аст. Колер бо гармкунни қанд ва микдори начандон зиёди об то ҳарорати 160-180°C ҳосил карда мешавад, дар ин ҳол маҳсулоти вайроншавии термикии ранти дорчинӣ (кахваранг) ба даст меояд. Колер чун рангубор истифода метарлад. Ҷузъиёти лиқёру аракро бо таносуби муайянкардан рецептураҳо омехта мекунанд. Рецептураҳо ҳуччати расмии месъёри мебошанд ва риояи онҳо, чун СД (Стандарти давлатӣ) - хо ва СС (Стандарти соҳавӣ)-ҳо хатмишт.

Арзини хӯрокворӣ бо омехтаи карбогидрадҳо, витамиинҳо, пайвастаҳои маъданӣ, моддаҳои дигари аз ҷиҳати биологӣ фаъоле муайян карда мешавад, ки дар мева, гучуммева, гиёҳҳо, решашо, мутча ва ашёи дигари ҳом

мавчуданд. Микдори бештари чунин пайваста дар марҳам мавҷуд аст. Бо назардошти фаъолии фармакалогии нутриентҳои эссеңсиалии ҳӯрокӣ, баяз ҳарору аракро барои пешгирий ва табобати баяз ҳайронкуниҳои табдили моддаҳо ва ба қасалиҳои ба онҳо мусоидаткунанда истифода мекунанд.

Арзиши энергетикии баяз ҳӯшоқиҳо хеле зиёд аст, маҳсусан онҳос, ки ба ресептураи онҳо микдори зиёди қанд доҳил аст ва онҳо куввати зиёд доранд: ҳарор, кремҳо, нақси ширин ва гайра.

Таҳлили органолептикий. Мувоғики талаботи ҳуччатҳои мсьерӣ ҳарору арак бояд шаффофт ва бе омехтаҳои бегона бошанд. Ҳарори эмулсионӣ, ки моси яххелаи гайришаффофи бе иловагӣ бегона дорад, истиносно мебошад.

Пайдошавии қатраи тирае, ки вакти ин тараф ва он тараф гардонидани шиша мушоҳидӣ мегардад ва вакти ҷунбонда омехтан нест мешавад, имконпазир аст.

Баҳодихии органолептикий аз рӯи системаи 10-балла гузаронидӣ мешавад. Дар ҷадвали 7 нишондиганҳои органолептикийи сифат, тавсиф ва баҳои онҳо пешниҳод шудаанд. Дар ҷадвали 8 ба сифати ҳарору арак баҳодихии умумӣ бо балл оварда шудааст.

Ҷадвали 7

Баҳодихӣ ба сифати ҳарору арак

Нишонди-хандани сифат	Тавсифи органолептикий	Баҳодихӣ бо балл
Шаффофт ва ранг	Шаффофи моеъ ва дураҳш ранги равишан дорад, ки баҳои намуд ҳос аст	2,0 («аъло»)
	Шаффофи моеъ, бе дураҳши ранг баҳои намуди мазкур ҳос мебошад	1,8 («хуб»)
	Моси шаффофт, бе дураҳш, ранги гайрикофт ифодашаванда дорад	1,5 («каноатбахш»)
	Рангти тира дорад, рангаш ба	АЗ 1,5 кам

	намуди зикршуда мувофиқат намекунад	(«гайриканоат -бахш»)
Накхат	Хеле равшани барон намуди зикршуда хос	3,5-4,0(«аъло»)
	Хуб, барон намуди мазкур хос	3,0-3,5(«хуб»)
	Суст, барон намуди мазкур хос нест	2,5-2,9 («ка-ноатбахш»)
	Тобиши бегонас, ки барон намуди зикршуда хос нест	Аз 2,5 кам («гайриканоат -бахш»)
Маза	Мутаносиб, туворо, барон намуди мазкур хос	3,6-4,0(«аъло»)
	Хуб, тоза, барон намуди мазкур хос	3,0-3,5(«хуб»)
	Барон намуди мазкур гайрикофӣ, пурра мувофиқ нест	2,5-2,9 («каноат-бахш»)
	Мазаи бегона дорад, барон намуди мазкур хос нест.	Аз 2,5 кам («гайриканоат -бахш»)

Чадвали 8

Баҳодихӣ	Балли умумӣ		Шароите, ки дар он маҳсулот баҳои мазкурро метирад
	Барон арак	Барон ликёру арак	
«Аъло»	9,2-10,0		Мувофики ҳамаи нишондихандаҳо баҳои «аъло» дорад
«Хуб»	8,0-9,1	7,8-9,1	Нишондихандаҳои «хуб» ва «аъло» дорад
«Каноат-бахш»	6,5-7,9	6,5-7,7	Баҳои «каноатбахш» «хуб» ва «аъло» дорад
«Гайриканоат-бахш»	Аз 6,5 кам	Аз 6,5 кам	Гарчанде, ки бо яке аз нишондихандаҳо баҳои «гайриканоат-бахш» дорад

Ба маҳсулоти тайёри баставандшуда интихобан на камду карат дар бости (сменаи) озмоишгоҳи корхона бо роҳи азизазаргузоронӣ бо ҷашм ба намуни зоҳирӣ, шаффоғӣ, ҳавоногузарни сарпӯши он баҳо дода мешавад.

Қайд кардан лозим аст, ки мувоғики нишондиҳандаҳои органолептиқӣ ҳар лиқёру арак бояд ранг, маза, накхате дошта бошанд, ки бо ретсентура пешбинӣ шудааст.

Кори комиссияи ҷошнигирӣ дар шароити муайян ва тартиби мукарраргардила амалӣ карда мешавад.

Таҳлили ҷошнигирӣ дар қалаҳҳои маҳсуси ҷошнигирӣ гузаронида мешавад. Дар баробари баҳодиҳӣ ба шаффоғӣ, ранг, накхат ва маза, инчунин мазаи бегона: дандмаза, часпак, тез, тароватбахшӣ, сӯзонанд, равғандор муайян карда мешавад.

Баъд накхати умумии иӯшокиро муайян мекунанд. Андаке даҳонро кушода ҳаво мегиранд ва онро ба воситаи бинӣ мебароранд. Аз иӯшокии дар даҳон гармишуда моддаҳои ҳушбӯй бо ҳаво фаро гирифта мешаванд ва узви шомма онро хис мекунад. Ба ҳамин тарик, ҳамзамон ба маза ва ҳисси шомма баҳо дода мешавад.

Ҳачми бехтарини (оптимальни) намуна кариб 5 см³, вакти иғоҳдорӣ дар даҳон 10-15 сония. Намунаи иӯшокиҳоро фурӯ намебаранд, балки аз даҳон мепартоянд, сипас даҳонро бо оби дистилӣ ва қалаҳҳоро бо маҳлули сусти этилӣ обгардон мекунанд. Вакти ҷошнигирин якчанд намунаҳо аввало иӯшокиҳои накҳаташон кам, баъд дорон накхату мазаи зиёдро баҳо мелиҳанд.

Баъди иӯшиданӣ иӯшокиҳои қавӣ ҳлеби сафед, панир, ҳасиби ҷӯшонида, баъди иӯшокиҳои ширин кулҷаканд (печенье), мева (гайр аз ситрусиҳо)-ро газак мекунанд. Газак аз моҳӣ истисно мегардад. Вакти баҳодиҳӣ ба ранги лиқёру арак ба ғаъъолӣ ва мувоғикати ранги ашёи аввалия: мева, гучуммева ва амсоли инҳо диккат медиҳанд. Дар вакти як ҷошнигирӣ на зиёд аз 6-10 намуна баҳо дода мешавад, баъди ҳар яки он танаффус мекунанд.

Нишондиҳандаҳои физикию кимиёӣ. Мувоғики нишондиҳандаҳои физикию кимиёӣ номгӯи гурӯҳи лиқёру арак бояд ба мезъерҳое мувоғикат кунед, ки дар ҷадвали 9 манзур

карда шудаанд. Дар айни замон ин нишондиханда барои хар як номгӯй бояд ба бузургие мувофиқат кунад, ки дар ретсептураи он пешбинӣ шудааст.

Чадвали 9

Гурӯҳи маҳсулот	Кувват-нокӣ, %	Филзати саросар, г/дм ³		
		чавхари умумӣ	канд	кислота ба хисоби чавхари лимӯ
Ликёрҳо:				
эмудсионӣ	18-25	15-45	15-35	0-0,2
кавӣ	35-45	25-50	25-50	0-0,05
десерти	25-30	30-50	30-50	0-0,7
Кремҳо	20-23	50-60	49-60	0-0,75
Наливкаҳо	18-20	26-47	25-40	0,2-1,0
Пуниш	15-20	30-43	30-40	0-1,3
Накеъҳо:				
ширии	16-25	9-32	8-30	0-0,9
нимширии	30-40	10-12	9-10	0-0,8
нимшириини камградус	20-28	5-12	4-10	0-0,8
талҳ	30-60	0-8	0-7	0-0,5
талҳи камградус	25-28	-	-	-
Нушоқиҳон десерти	12-16	15-32	14-30	0,2-1,0
Аперативҳо	15-35	5-20	4-18	0,2-0,7
Марҳамҳо (балзамҳо)	40-45	7-30	-	-
Коктейл	20-40	0-25	0-24	0-0,5

Ба фаркиятаҳои ба меъёрҳои дар ҷадвали 10 оварда шуда мувофиқроҳ дода мешавад.

Чадвали 10

Нишондихандах	Фаркиятахон имконназир барои ликёру арак								
	ки дар чавхари умумӣ ва қанд мавҷудаанд г/100см ³			Бо кислота дорни зидди табии масолеҳи ниматӣре, ки ба маҳсулот илони қарри мешавад.	Ликёру араки талк	Марҳам	Коҳтӣ	Ликёри эмулзионӣ	
	беш аз 32	16-32	то 16						
Кувватнокӣ, %	±0,5	±0,5	±0,5	-	±0,2	±0,2	±0,5	±0,5	
Физзати саросари чавхари умумӣ ва қанд, г/100см ³	±0,8	±0,6	±0,3	-	±0,3	±0,5	±0,5	±1,0	
Физзати саросари кислотаҳо ба хисоби чавхари лимӯ, г/дм ³	±0,03	±0,03	±0,03	±0,2	-	-	±0,02	±0,03	

Гурӯҳҳои ликёру араке, ки барои содирот таъин гардидаанд, бояд ба мезӯрҳо мувофиқат намоянд, ки дар ҷадвали 11 нишон дода шудаанд.

Ҷадвали 11

Гурӯхи маҳсулот	Кувватнокӣ, %	Физзати саросар, г/дм ³		
		чавхари умумӣ	қанд	кислотаҳо ба хисоби чавхари лимӯ
Ликёро	15-25	250-500	250-500	0-7,0
Кремҳо	20-23	500-600	490-600	0-7,5
Наливкаҳо	16-20	260-470	20-400	2-10,0

Пуниш	15-20	300-430	300-400	0-1,3
Накеи ширин	16-25	90-320	80-300	0-9,0
Накеи талх	30-60	0-80	0-70	0-5,5
Марҳамҳо	40-45	70-300	-	-

Дар ҷадвали 12 фарқиятҳои имконпазири нишондиҳандаҳои физикию кимиёй нишон дода шудаанд.

Ҷадвали 12

Нишондиҳанда	Фарқиятҳои имконпазир барои ликёру арак ба микдори ҷавҳари умумӣ ва қанд, г/дм ³		
	зиёда аз 320	160-320	то 160
Кувватнокӣ, %	±0,2	±0,2	±0,2
Физзати саросари ҷавҳар ва қанд, г/дм ³	±6,0	±3,0	±8,0

Дар баробари нишондиҳандаҳои СД, сифати ликёру арак бо маҳақҳои бехатарие тавсиф мегардад, ки бо талаботи беҳдоштӣ ба сифат, бехатарии ашёи хоми озукаворӣ ва маҳсулоти ҳӯрокворӣ мукаррар шудааст. Мувоғиқати сифати маҳсулот ба талаботи ҳӯҷҷатҳои меъёрий бо роҳи сертификаткунойӣ ошкор карда мешавад.

Ликёр ва крем. Фаронса ватани ликёр мебошад. «Бенедиктин» ва «Шартрез» дар ҷаҳон аз ликёрҳои нисбатан машҳур ба шумор мераванд. Ликёр қавӣ ва десертӣ мешавад. Аз кремҳо «Касіо»-и коти сиёҳ, «Шоколадный Филип» ва гайраҳо машҳуртарин мебошанд.

Наливка. Факат аз меваю гучуммева тайёр карда мешавад. Рӯихати номгӯйҳои машҳури иӯшокиҳое, ки таърихи қадимии ҳудро доранд («Запеканка», «Сливянка», «Спотикач») олу, олуболу ва гайраро дар бар мегиранд.

Пуниш иӯшокиест бо кувватнокии кам, ки ингредиентҳои зиёдро дар бар мегирад. Ватани пуниш Ҳиндустон аст. Ҳуди номи «пуниш» аз қалимаи ҳиндии «Панч» аст, ки аз рӯи ингрелиентҳо қисмҳои таркибии

иүшокиҳо ҳисоб мешавад: *ром*, *об*, *қанд*, *чой ва шарбати лимӯ*.

Пуниши ватанӣ мазаи нордон, баъзан андак мазаи дигар дорад. Пеш аз истеъмол ба он бо таносуби 1:1 чои гарм, оби ҷӯш, оби газдор илова мекунанд.

Барои расонидан ба туршии зарурӣ ба пуниш шарбати қанд ва ҷавхари лимӯ илова мекунанд.

Накен ширин. Наливка асосан бо микдори ками қанд ва қувватнокии нисбатан бештар фарқ мекунад. Онро асосан аз меваю гучуммева тайёр мекунанд.

Дар Англия ва ИМА иўшокиҳои нави накен ширини бо микдори моддаҳои экстрактӣ ба ликёри қавӣ наздикиро «кордиал» мегӯянд.

Накен нимшинирин. Нўшокиҳои мазкур назар ба накен ширини қувватнокии зиёд, ба микдори кам қанд, ҷавхар (экстракт) доранд.

Накен нимшинирини камградус. Нўшокиҳои ин гурӯҳ аз накеъҳои зикршуда бо қувватнокии кам ва микдори қанд фарқ мекунанд. Пуррагии маза дар сурати чунин камии қувватнокӣ бо моддаҳои экстрактӣ, чун сокҳо, морсҳо, қанд фароҳам оварда мешавад.

Накен талҳ. Гурӯхи мазкури иўшокиҳо номгӯи туногунро дар бар мегирад. Дар аксар маврид чунин накеъро аз равғани эфирдор ва накҳат тайёр мекунанд. Барои туворо шудани маза ба баъзе иўшокӣ қанд илова мекунанд, вале аксарияти накеъҳои талҳ қанд надоранд.

Иўшокиҳои десертий аз ҷиҳати маза ва накҳат накен ширинро ба хотир меоранд, ин ҳам бошад, ба туфайли гилзати камгарини спирт, ки нисбатан сабук ва хушбӯй мебошад. Ба таркиби ҳамаи иўшокиҳо барои то туршии зиёд расонидан он шарбати қанд (сироп) ва ҷавхари лимӯ илова мекунанд.

Аперитивҳо. Нўшокиҳои аз спирт тайёршударо аперитивҳо меноманд, ки иштиҳоовар мебошанд. Доираи чунин иўшокиҳо хеле васеъ мебошад: вермут, арақ, коняк, виски ва гайра. Баъзе иўшокиҳо беспирт: шарбат, чои қабуд ва гайра вазифаҳои аперитивро ба иҷро расонида метавонанд.

Дар мамлакати мо яке аз гурӯҳҳои ликёру арак, ки накъеҳои гиёҳҳои гуногун, ки одатан мазаи талҳ доранд, чун ба таркиби онҳо накъеҳои гиёҳҳои гуногуни талҳмаза (явишон талҳашувок, гармдору, розак, бӯимодарон ва гайраҳо) доҳил мешаванд, аперативҳо мебошанд. Ба туфайли ин аперативҳо узви хозима фаъол мегардад.

Шарбати канӣ ва ҷавҳари лимӯ ба таркиби аперитив барои расонидан ба туршии зарури нӯшокӣ илова карда мешаванд.

Марҳамҳо (балзам). Аз гурӯҳҳои дигари нӯшокӣ бо маҷмӯи зиёди гиёҳҳое фарқ мекунанд, ки ба таркиби онҳо доҳил мешаванд.

Омехтаи марҳамро дар асоси накеи марҳам тайёр мекунанд, ки бо киём кардани омехтаи гиёҳҳо, решоҳо, мутчахо, ҷормагз ва ашёи дигари ҳом ҳосил мешавад. Файр аз накеъ ба марҳам шарбати спиртдор кардашуда, морсҳо, равғани эфирдор, асал, шарбати канӣ, колер (ранг ё тобиши ранг), эссенсияро илова мекунанд. Ба таркиби ресенгураҳои аксарияти марҳамҳои машҳури равғани балзами перуғӣ доҳил мешавад. Истифодан ҷунин мӯддаҳои зиёди табии аз ҷиҳати биологӣ фаъол имконият медиҳад, ки ин нӯшокиҳо дар пешгирий ва муодичаи яккатор қасалиҳо истифода бурда шаванд, ба онҳо ҳосиятҳои рӯҳафзӣ баҳшад. Марҳамҳо ба сифати ароматизатори қоктейлҳо, нӯшокиҳои омехта ба таври вассеъ истифода мегарданд.

Қоктейлҳо ба спиртдор ва гайриспиртӣ ва онҳо дар навбати худ, вобаста ба маҷмӯи ҷузъҳои омодасозӣ, ба гурӯҳу типҳои гуногун ҷудо мешаванд. Қоктейл бо роҳи омехта кардани маҳсулоту ингредиентҳои гуногун: коняқ, ром, ликёр, арак, шароби ангур, шарбат, саршир (каймок) ва гайра ва илова кардани гучуммева, мева, асал, ҷордору ва ингредиентҳои дигар ҳосил карда мешавад. Қоктейл қавӣ ва десертӣ мешавад.

Арак. Вобаста ба истифодаи спирт ва иловагоҳо ҷаҳонӣ ба араки маҳсус ҷудо мешавад (СД 12712-80). Араки содиротиро (СД 27907-88) ба гурӯҳи алоҳида ҷудо мекунанд.

Араки махсус иловаҳои гуногуни маза ва хушбӯй дорад, ки маза, бӯй ва накхатро бехтар мекунад. Аммо ин ингредиентҳо набояд нишондиҳандаҳои органолептико тагӣир диданд, ки бо ҳуччати меъёри муайян карда шудаанд.

Спирги ректификат ва об барои истеҳсоли арак ашёи хоми асосӣ мебошанд. Спирт бояд ба талаботи СД 5962-67 мувофиқат кунад. Об барои истеҳсоли арак ва ликёр бояд ҷавобгӯи талаботи СД 1874-72 «Оби нӯшокӣ» бошад. Об одатан конденсатсия карда мешавад, чунки оби табӣ ба маҳаҳои зарурӣ сифат аҳёнан мувофиқат дорад. Мувофиқи нишондиҳандаҳои органолептикий чунин об бояд беранд, шаффоғу зулол, бе мазаю бӯи бегона бошад. Ба об, гайр аз талаботи СД онд ба нишондиҳандаҳои имконпазари нигоҳдории бъазе ҷузъҳо, талабҳои махсус пешниҳод карда мешаванд.

Схемаи конденсатсияи об вобаста ба сифати оби аввалия як катор амалиёти тозакуниро дар бар мегирад. Об бо воситаи куму лой дар сурати дар об мавҷуд будани моддаҳои муаллаки (халнашуда) гилзаташ зиёда аз 5 мг/дм³ тоза карда мешавад. Агар об тира бошаду он бо филтри кумдор тоза карда напшавад, онро коагулятсия (дурдабандӣ) мекунанд. Намаки органикӣ, оҳан, кислотаи гумусдор, колоидҳои дигтар ба ин сабаб шудан метавонанд. Гилҳоҳ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ ё даҳани фараанг $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ба сифати дурдабанд (коагулянтҳо) истифода бурда мешаванд. Дурдабандии омехтаҳо дар зарфи омехтакунӣ бо иловани оби 5%-и дурдабанд дар ишкор, ки он бо содай калсийдор ё оҳак фароҳам меояд, хосил карда мешавад. Баъд обро 2-3 соат таҳшин ва ба воситаи кум соғ мекунанд. Вакти тайёर кардани об аксар вакт зарурати маҳин кардани он ба миён меояд. Барои ин, аз об иони калсий ва магний, катионҳои дигари ду- ва севалентиро ихроҷ мекунанд, оби дурушт вакти омехтакунӣ бо спирт дар натиҷаи рехтани намак ва моддаҳои саҳт (кальсио магнийдор) тира мегардад, ки онҳо дар маҳлули обу спирт хуб ҳал намешаванд, ин барои барои ошкоршавии оби вайроншуда чун тесте мебошад. Барои хушбӯйкунин об, рафғи моддаҳои органикӣ, аз ҷумла хлор-онро аз колонкан антиштор мегузаронанд. Оби оҳандорро бо ёрини филтрҳои квар-

слор бе охан мекунанд. Ангишти фаял барои коркарди саракунӣ ба мақсади тавсифи органолептикий он истифода бурда мешавад. Асосан ангишти тӯс ё бук (дараҳти шамшодмонанд) (СД 6217-74)-ро истифода мебаранд. Ангиштро бо роҳи коркарди ангишти хом бо бут бе дастрасии оксиген дар ҳарорати баланд ҳосил мекунанд.

Нишондихандаҳон асосии сифати об барои истехсоли арак

Ҷадвали 13

Нишондихандаи месъерӣ	Барои оби нӯшоқӣ бо дуруштии ибтидоии ммоль/дм ³ бальди коркарди технологӣ (микдори бештарин)	
	зиёда аз 1	то 1
1. Дуруштӣ, ммоль/дм ³	0,20	1,0
2. Ишкордзорӣ, см ⁻³ (HCl) 0,1 ммоль/дм ³ ба 100 см ³ , на зиёд	4,0	1,0
3. Туршиноқӣ, мг Оу/дм ³	6,0	6,0
4. pH, на зиёд аз	7,8	7,8
5. Бокимондан модлаҳои хушк, мг/дм ³	500,0	100,0
6. Физзати саросари бальзе ионҳо, мг/дм ³		
6.1. калсий	1,3	7,0
6.2. магнний	1,3	7,0
6.3. охан	0,15	0,10
6.4. натрий+калий	100,0	15,0
6.5. мангани	0,10	0,10
6.6. сулфат	100,0	20,0
6.7. хлорид	80,0	25,0
6.8. гидрокарбонат	244,0	61,0
6.9. силикат	7,0	3,0
6.10. фосфат	0,1	0,1

Мархилаҳои технологияи истехсол

Омодасозии ба навъҳо чудокунӣ. Дар дастгоҳҳои маҳкам ва ҷалакҳои ба навъҳо чудокунӣ обро бо спирт омехта мекунанд. Ин усул бо омехтакунакҳо бо роҳи қашидан «ба ҳуд», яъне бо ҳавои фишурда ва бо дигар усул ба амал бароварда мешавад. Дар ин мархила ба ҷалаки созкунандагӣ ингредиентҳо иловагӣ мекунанд. Дар корҳонаҳои камиктидор дар ҷалакҳои ба навъҳо чудокунӣ бо ангишти фаъол коркардро аинҷом додаи мумкин аст.

Тозакуниш якум дар форғифилтрӯ. Ба навъҳо чудокуниро ба воситаи филтрҳои кумлор бо қуми қварсӣ барои ҷудо кардани омехтаҳои механикӣ тоза мекунанд.

Коркарди ба навъҳо чудокунии ангишти фаъол. Яке аз мархилаҳои иисбатан муҳиммest, ки дар он нишондихандаҳои органолептикий таркиб месбанд. Ба навъҳо чудокунӣ бо суръати муайян ба воситаи қабати ангишти фаъол мегузаронанд. Дар айни замон дар натиҷаи равандҳои (протессҳои) адсорбӣ ва туршонӣ тағйироти миқдорӣ ва сифатии омехтаҳои спирт ба вучуд меояд: миқдори алдегид, спирти аъъодарча кам ва гилзати эфирҳо зиёд мешаванд. Ин тағйирот боиси беҳтар шудани нишондихандаҳои органолептикий ва камшиавии туршишавӣ метарград.

Ба қадри бад шудани кори колонкаи ангиштдор ба буг ё перманганати калий ангиштро регениратсия мекунанд. Ба ҷои коркард бо ангишти фаъол ё ба таври иловагӣ ба ин ба навъҳо чудокунӣ бо қраҳмали модифитсанӣ тоза мекунанд.

Тозакуниш арак. Аракро аз колонкаҳои ангиштдор барои тозакуниш дубора ба воситаи филтрҳои регдор барои дур кардани омехтаҳои имконпазири механикӣ хиссаҳои бурдашудаи ангишт равона мекунанд.

Расонидани арак. Куввати араки тозакардашуда дар ҷалакҳои созкунандагӣ бо роҳи иловагӣ кардани об ва спирт аниқ карда мешавад. Мувоғики ресептура бâъзе ингредиентҳо иловагӣ карда мешавад.

Рехтани арак. Бевосита пеш аз рехтани арак ба зарфҳо одатан тозакуниш назоратӣ мегузаронанд. Арак дар ҳатҳои ҳудкор рехта мешавад, ки ин ҳатҳо аз мошини шиншапӯй, маҳкамкунак, нимхудкор (нимавтоматӣ) брокерӣ, автомати

барчаспоний иборатанд. Баъзан барои баровардан ва гузаштани шишахо ба куттиҳо таҷхизоти даҳлдор гузашта мешавад. Таҳлилҳои санҷишни маҳсулот анҷом додани амалҳои зайлро пешбинӣ менамояд:

Рехтани пурра -миқдори оби даруни шишаро бо истифода аз зарфи ченкунии озмонӣ муайян мекунанд.

Нишондиҳандаҳои органолептикий (ранг, шаффоффӣ, бӯй ва маза)-ранг ва шаффофиро дар равшанӣ вакти киёси араки санҷидашаванд ва оби дистилӣ муайян, маза ва бӯйро ба таври органолептикий мукаррар мекунанд.

Кувватиокӣ-ғилзати спирти этилиро бо ареометр (барои спирт дар маҳлули обу спирт, ки баъди тақтири пешакии арак ҳосил шудааст), ҷен мекунанд.

Ишкордорӣ (миқдори кислотаи наамакдор бо ғилзати $0,1 \text{ мол}/\text{дм}^3$, ки барои титронидани 10 см^3 арак сарф шудааст)-усули кимиёвиро истифода мекунанд, ки барои муайян кардани кислотаи хлорид бо ғилзати $0,1 \text{ мол}/\text{дм}^3$ асос ёфта, барои титронидани 100 см^3 арак сарф шудааст ва ҳам бо усули потенсиометрикӣ, ки бо ин нуктаҳои бетарафшавии араки таҳлилшавандаро бо истифодай маҳлули сусти кислотаи хлорид мукаррар мекунанд.

Ғилзати саросари алдегидҳо. Оиро бо роҳи таассури (реаксияи) алдегидҳои дар арак мавҷуда ва реактиви функцийонсулфитдор I муайян мекунанд.

Ғилзати саросари равғани сивуширо вакти таассури спиртҳои олӣ бо маҳлули алдегиди салитсиловӣ дар мавҷудияти кислотаи сулфит мукаррар мекунанд.

Ғилзати саросарии эфирҳои мураккаб. Эфирҳои мураккабро ба таври титрометрикӣ бо роҳи кафккунонии онҳо бо ишкор баъди бетарафкуни кислотаҳои дар арак мавҷуд буда, муайян мекунанд.

Миқдори спирти метилӣ. Таҳлил ба таассури туришавии спирти метилӣ бо калийи турши мангтан ва кислотаи сулфит бо таркибдихии формалдегид асос ёфтааст, ки он вакти таъсири байнҳамдигарӣ бо реактиви функцийонсулфитдор II ранг карда мешавад.

Баходихин органолентикий

Баходихин органолентикий мувофики системаи 10-балла амалй карда мешавад. Баходи умумий мувофики балл дар чадвали 14 дода шудааст.

Чадвали 14

Нишонди-хандан сифат	Тавсифи органолентикий	Баходихин баллӣ
Шаффоффӣ ва ранг	<p>Шаффоффии беранг бо дурахши моеъ, бе иловахои бегона ва таҳлини.</p> <p>Беранг, шаффофф, вале бе дурахши моеъ.</p> <p>Тира ё моеи ранг кардашуда.</p>	2,0 («аъло», «хуб»)
Накҳат	<p>Барои намуди мазкур хос, бе накҳати ҷандон бегона.</p> <p>Барои намуди мазкур хос, хуб.</p> <p>Барои намуди мазкур хос, суст иғодашуда.</p> <p>Барои намуди мазкур хос нест, накҳати бегонаи дурунгдорад</p>	<p>1,5 («қаноатбахш»)</p> <p>аз 1,5 паст («гайриканоатбахш»)</p> <p>3,6-4,0 («хуб»)</p> <p>3,0-3,5 («хуб»)</p> <p>2,5-2,9 («қаноатбахш»)</p> <p>аз 2,5 паст («гайриканоатбахш»)</p>
Маза	<p>Барои намуди мазкур хос, тоза, гуворо, бе мазаи бегона.</p> <p>Барои намуди мазкур хос, вале андаке тез.</p> <p>Барои намуди мазкур хос, вале тез, сӯзонанда.</p> <p>Барои намуди мазкур хос нест, мазаи дурушти бегона дорад</p>	<p>3,6-4,0 «аъло»</p> <p>3,0-3,5 «хуб»</p> <p>2,5-2,9 «қаноатбахш»</p> <p>Аз 2,5 паст («гайриканоатбахш»)</p>

Баходихин умумий мувофикий балл ба сифати арак

Чадвали 15

Бахо	Балли умумий	Шартхое, ки аз рүи онхо махсулот баходи мазкурро метирал
«Аъло»	9,2-10,0 (барон араке, ки содирот мешавад, назиёла аз 9,5)	Аз рүи хамай нишондихандахо баходи «аъло» дорад
«Хуб»	8,0-9,1	Нишондихандахион «хуб» ва «аъло» дорад
«Қаноат-бахш»	6,5-7,9	Нишондихандахион «қаноатбахш», «хуб» ва «аъло» дорад.
«Ғайри-қаноат-бахш»	Аз 6,5 паст	Гарчанде, ки аз як нишондихандаи баходи «ғайриқаноатбахш» дорад.

То оғози чошнитирӣ намунаи иӯшокихо бояд ҳарорати дохили биноро дошта бошад. Араки намуди «Экстра»-ро хунук карда, чошний гирифта мешавад.

Мувофики СД 5363-93 баҳои органолептико ба тартиби зайл мегузаронанд:

- иӯшокихоро ба қадаҳи чошнитирӣ такрибан 1/3 ҳаҷми он ($40-50 \text{ см}^3$) мерезанд. Қадаҳро аз поёнаш дошта мебардоранд, андаке ҳам карда, бо чашм ба шаффоғӣ ва ранги иӯшкӣ баҳо медиҳанд;
- фарқияти гуногуни ранг ва шаффоғӣ бо роҳи муқониси араки таҳлилшаванди лорон оби дистилӣ маълум кардан мумкини аст, ба шарте, ки онхо дар пробиркаҳои якхелан ҳаҷмашон 10 см^3 ҷой карда шаванд;
- байд ба бӯй ва хушбӯй баҳо дода мешавад, дар ин ҳол қисми поёни калаҳро бо кафи даст гарм карда, он дар ҳолати горизонталӣ ҷарх занонда мешавад, ки ин ба бехтар бухоршавии моддаҳои хушбӯй мусоидат мекунад;
- байди накҳат мазаро муайян мекунанд;

- миқдори андаки нүшокиро ба дахон гирифта, онро дар кисми пеши он (яйнс забон) нигоҳ медоранд, байдан, сарро андаке ба кафо хам карда, дахонро мечайконанд, ҳамин тарик, тафовути мазаро муайян мекунанд.

Маза ва накхат боял мутаносиб, гуворо бошанд мазан сўзонанда ва бўйи спирт мазан бегона ва бўйи чунин маводхое, ба монанди резина, карасин, бўи фулузӣ, зарфиятҳои зоҳирашон зарардида мазаю бўи бегонае, ки дар натиҷа истехсоли арак дар таҷхизоти хуб корношоям надошта бошанд.

Ҳамзамон ҷошнигирин на зиёда аз панҷ намунаи арак роҳ дода мешавад, дар ин ҳол аввало намунаҳои маълуман хушсифатро таҳлил мекунанд, вакти баҳодихин ҳар як намуна танаффус мекунанд. Дар сурати мавчуд будани эталонҳо ҷошнигирин киёсни арак тавсия дода мешавад.

Шакли ҳаритай ҷошнигирӣ дар зер оварда шудааст.

**ХАРИТАИ ҶОШНИГИРӢ
БАҲОДИҲӢ БА СИФАТИ АРАҚ ВА АРАҚУ ЛИКЁР**
Ному насаби ҷошнигир _____
Вазифа _____

№	Номи маҳ- сулот	№ шифр	Нишондихандан сифат ба ҳисоби балл			Ҷамъи раҳо ба ҳисоби балл	Эзоҳ:
			Шаффо- фӣ	Накхат	Маза		

Баҳодихин умумӣ: _____

Сана _____ Имзои ҷошнигир _____

Нишондихандаои физикию кимиёй бояд ба талаботи чадвали 16 (СД 12712-80) мувофикат кунанд.

Чадвали 16

Нишондиханда	Меъёр барон араки мукаррарӣ аз спирт				Меъёр барон араки маҳсус аз спирт	
	Тозон олий	«Экстра» (ба истисон «Посолский»)	«Экстра» (барон «Посолский»)	«Дюксо»	Тозон олий	«Экстра»
Кувватнокӣ	40-45; 50,56	38-45; 50,56	40	40	40-45	40
Микдори кислотаи хлорид бо (HCl) 0,1 мол/ dm^3 , ки барои титронии 100 cm^3 арак сарф шудааст, cm^3 , на зиёд аз	3,5	3	3,5	3,0	3,5	30
Филзати саросари аллегрия ба хисоби сирко дар 1 dm^3 спирти беоб, мг, на зиёд аз	8	3	6	3	8	3
Филзати саросари равғани сивушӣ ба хисоби омехтаи спирти изоамиловӣ ва изобутиловӣ (3:1) дар 1 dm^3 спирти беоб, мг, на зиёд аз	4	3	4	2	4	3
Филзати саросари	30	25	25	18	30	25

эфирхо ба хисоби сиркою этил дар 1 дм ³ спирти беоб, мг, на зиёд аз						
Микдори спирти метил ба хисоби спирти беоб, %, на зиёд аз	0,05	0,03	0,03	0,03	0,05	0,03

Араки содиротй бо истифода аз спирти «Экстра» ва «Люкс», оби нүшокии дуруштиаш то 1ммоль/дм³ барои оби табиии маҳин кардашуда ва то 0,10ммоль/дм³ барои ислохи об коркард мешавад.

Ба араки содиротй талаботи муайянни физикию кимиёвии сифат (чадвали 17, СД 27907-88) пешниҳод карда мешавад, аммо тибки СД истехсоли ин намудҳои арак бо нишондиҳандаҳои дигари органолептикӣ ва физикию кимиёвӣ дар асоси талаботи фармоншгар ва ташкилотҳои берунии иқтисодӣ роҳ дода мешавад.

Чадвали 17

Нишондиҳанда	Меър барои арак аз спирти	
	«Экстра»	«Люкс»
Кувватнокӣ, %	38-56	40
Ишкордорӣ- микдори кислотаи хлорид бо (HCl) 0,1 мол/дм ³ , ки барои титронии 100 см ³ арак сарф шудааст, см ³ , на зиёд	1,5	1,5
Гилзати саросари алдегидҳо ба хисоби омехтаи спирти изоамиловӣ ва изобутиловӣ (3:1) дар 1 дм ³ спирти беоб, мг, на зиёд	3	3
Гилзати саросари равғани сивушӣ ба хисоби омехтаи спирти изоамиловӣ ва изобутиловӣ (3:1) дар 1 дм ³ спирти беоб, мг, на зиёд	3	2
Гилзати саросари эфирҳо ба хисоби	25	18

эфири сиркою этилӣ дар 1 дм ³ спирти беоб, мг, на зиёд		
Микдори спирти метилӣ ба хисоби спирти беоб, %, на зиёд	0,03	0,03

Коняк

Коняк нӯшокии спиртӣ бо иакҳат ва мазаи хосе мебошад, ки аз спирти коняки на кам аз 3 сол дар ҷалакҳои булатӣ ва ё систернаҳои эмалӣ (сирдор) бо иловави шохӯ шохҷаҳои булат нигоҳ дошта шудааст, истехсол карда мешавад.

Истехсоли коняк бори нахуст дар шаҳри Коняки (департаменти Шаранга, Фаронса) оғоз ёғбааст ва номи шаҳрро ба худ гирифтааст. Вобаста ба давоминӣ ва усуљҳои нигоҳдории спирти коняк, конякро ба ординари, марказӣ ва колекционӣ ҷудо мекунанд; онд ба самти истифода- ба намудҳои коняке ҷудо мекунанд, ки дар шишаҳо ба фурӯши бароварда мешаванд, инҷунии коняки коркардашудаас, ки барои рехтӣ дар дигар корхонаҳо ё коркарди саноатӣ фистодада мешавад. Коняки (брэндӣ) содиротшаванд (СД 12494-77)-ро ба гурӯҳи алоҳида ҷудо мекунанд.

Мувофиқи СД -13741-91 конякро ба гӯруҳҳои зерин ҷудо мекунанд:

Коняки ординари. Ба ин гурӯҳ коняки номѓӯйҳои зерин онд ба маркаҳо дохил мешавад:

- «се ситора» (нигоҳдорӣ на кам аз 3 сол);
- «спанҷ ситора» (на кам аз 5 сол);
- коняки номѓӯйҳои маҳсус (на кам аз 4 сол).

Микдори спирт 40-42%, микдори қанд 0,7-1,5%.

Коняки марказӣ. Спирти коняк дар ҷалакҳои булатӣ на кам аз 6 сол нигоҳ дошта мешавад; онро ба гурӯҳҳои зайл ҷудо мекунанд:

- КВ- коняки нигоҳ дошташуда (на кам аз 6 сол);
- КВВК- нигоҳ дошта шудаи аълосифат(на кам аз 8 сол);
- КС-кӯҳна (на кам аз 10 сол).

Коняки маркагай номхон худиро дорад, спиртнокиаш-42-57%, кандинокиаш-0,7-2,5% мухаррар шудааст.

Коняки коллекционий. Коняки маркагии тайёрро ба таври илова на кам аз 3 сол дар чалакхой булатй ё бутхо нигоҳ медоранд.

Конякъо (брэнди), ки содирот мешаванд. Маркахон ординарӣ истехсол мекунанд: «сеситора, чорситора панчитора»; коняки номгӯйхой маҳсус ва маркагай оид ба гурӯҳҳо: КВ; КВВК; КС.

Коняк нӯшокии нисбатан устувор буда, дар сурати нигоҳдории дурудароз тиравашвӣ ва пайдоии таҳшинҳо (коллоидӣ, калсиявӣ ва моддаҳои сафеда) ба назар мерасанд. Барои ноилшавӣ ба шаффоғии устувор омехтакуӣ (купажиро) бо маводҳои часпанда (желатин, ширеши моҳигӣ, сафедаи тухмӣ) ё бо бентонит, деметаллизаторҳо (намаки зарди хундор, фитин), бо хунуқӣ (дар ҳарорати 8-12⁰С муддати 5-10 рӯз) коркард мекунанд. Баъд конякро аз филтр мегузаронанд, дам медиҳанд (ординарӣ ба мӯҳлати на кам аз 3 моҳ, гурӯҳҳои маркагии КВ- на кам аз 6 моҳ, КВВК ва КС - на кам аз як сол), боз филтр мекунанд ва барои рехтан интиқол медиҳанд.

Усулҳои санҷишне мавҷуданд, ки нишондиҳандаҳои зерини сифати коняк: спирти этилий, қанд, спирти метилий, оҳан, мис, пуррагии рехтан ва шишаҳоро муайян мекунанд.

Спирти этилий (СД 13191-73). Ии усул ба тактири пешакии маҳсулот ва минбаъд муайянкунии спирт бо ареометр дар дистиллят аз рӯи СД 3639-79 асос ёфтааст.

Қанд (СД 13192-73). Қандро вобаста ба микдори он дар маҳсулоти таҳтишавандада бо усули Бертран ё титронидани бевосита муайян мекунанд.

Усули Бертран. Усул ба таъсири баркарорсозӣ бо қанди инвертии шакли окиси мис бо ёрии окиси сүлфити оҳан ба туришидан, ба шакли окис бармагардонанд. Туришавии оҳанро бо маҳлули калийи манганду турш титронӣ мекунанд ва аз рӯи ҷадвали маҳсус микдори даҳлдори қанди инвентиро бо грамм дар 100 см³ маҳсулоти тадқиқшавандада ҳисоб мекунад.

Усулни титронидани бевосита. Мөхияти усул ба тарзи зайл мебошад: шакли оксидии мис (махлули Фелинг) бо қанди инвертии қаріб түрш баркарор мешавад. Бө ёрии титронидани махлули Фелинг бо махлули санчидашаванда ва будани индикатор метили нави кабудранг (нилгүн) ба охир расиданы таассур мұайян мекунанд ва бо формулаи махсус гилгзати саросары қанди инвертиро ба хисоб мегиранд. Ии усул барои маҳсулоти қанддориаш зиёда аз 1 г дар 100 см³ истифода мегардад.

Спирти метилий (СД 13194-74). Усули мазкур ба таассури түршонидани спирти метилий ва муҳити түршій бо калий манганин түрш то формаллегид асос ёфтааст. Спирт аз ҷиҳати колориметрикӣ бо намаки динатриёвии кислотаи хромотроповий мұайян карда мешавад.

Оҳан (СД 13195-73). Оҳан дар сурати пайваствшавии комплексӣ ранги кабуди почвардии берлинӣ аз хисоби таъсири байнҳамдигари ионҳои оҳани севалента бо калийи оҳани кабудранг дар соҳаи pH 4,0-4,5, бо ҳосилшавии пайвастан комплексие, ки ранги почвардӣ- сурх доранд (СД 26928-86), бо колометрикӣ мұайян карда мешавад.

Мис (СД 26931-86). Ба тарзи колориметрикӣ ва руҳи дифензилдитиокарбомат мұайян карда мешавад.

Пурраги резин ба шишаҳо (СД 23943-80). Ба роҳи ченкунии маҳсулоти санчидашаванда бо ёрии колбаи ченак мұайян карда мешавад.

Баҳодихин органолептикӣ

Аз рӯи шишондихандаҳои органолептикӣ коняқ, маҳсусан коняке, ки барои содирот аст, бояд ба талаботи зер мувофиқат кунад; маза ва накхати барои коняки навын мазкур ҳос, бе мазаи бегона ва бўй; ранг- аз тобиши равшани тиллогун то равшани дорчини тиллогун; шаффофи-шаффофи дураҳш, бе иловаҳои бегона.

Тахлили ҷошнигирӣ дар бинои ҳароратам 20-25°C, бо истифода аз қалаҳи маҳсус барои иӯшидани коняқ, ки гунҷонишаш 25 см³ аст, ё қадаҳи маҳсуси кўрашакли ҳаҷмаш 100-125 см³, ки аз шишаи берангӣ шаффофт тайёр карда шудааст, гузаронида мешавад.

Ранг ва шакли зарф ба муайянкунин бештари объективонаи гаммаи ранг, маза ва накхати коняк мусоидат менамояд. Ба қадаҳ 15-20 см³ иӯшкӣ мерезанд, баъдан он дар даҳон нигоҳ дошта, ҳамаи гаммаи накхати конякро муайян менамоянд; баъд бо култи хурд мазаашро санчида, самараи баъдимазагиро хис мекунанд.

Ҳарорати намунаҳои конякс, ки бо ҷошнигирӣ омода карда мешавад, бояд 16-18°C бошад. Аввал коняқҳои ординарӣ, баъд маркагиро баҳо медиҳанд.

Ба коняк аз рӯи шаффоғӣ, ранг, накхат, букет, маза баҳо медиҳанд.

Барои коняки хушсифат ранги равшану қаҳрабоӣ, нисбатан тира барои нигоҳдории дуру дароз, шаффоғии ҳақиқӣ, букети мураккаб ва накхат, мазаи мутаносиб, гилгизати равғандор хос мебошанд.

Дар коняки соҳта бӯи зиёди ванилин, эссенсия, мева хис карда мешавад.

Вақти баҳодихии органолептикий ба коняк барои пурратар ошкор кардани тавсифи он баъзан усулҳои иловагиро истифода мебаранд: байни кафҳои даст якчанд катраи конякро молиш медиҳанд ва бо ҳамин нақхати онро муайян мекунанд; бо якчанд катраи иӯшкӣ деворан қадаҳро нам мекунанд, онро бо вараки когаз мепечонанд ва баъди чанде рӯи онро кушода, бӯй мекашанд.

Вақти ҷошнигирӣ якчанд тамғаҳои коняк, баъди ҳар санчиши намуна, даҳонро бо ҷои гарм обгардои мекунанд, мешӯянд.

Ба ишондихандаҳои органолептикий сифати коняк аз рӯи системаи 10- балла бо панҷ унсурҳои иловагӣ: маза, букет, ранг, шаффоғӣ, навънокӣ баҳо медҳанд.

Таксимоти баллҳои зиёд аз рӯи унсурҳои сифат ба таври зайл аст: маза-5,0; букет-3,0; ранг-0,5; шаффоғӣ-0,5; навънокӣ-1,0.

Шакли варакаи ҷошнигирӣ дар зер оварда шудааст.

ВАРАҚАИ ЧОШНИГИРИИ №_____

Ном ва насаби чошнитир_____

№	Номи мак- сулот	Шаф- фоиф	Ранг	Накхат (букет)	Маза	Навъ (тип) ё мусс	Бал ли умумӣ	Тавсифи намуна
		0,1- 0,5	0,1- 0,5	1,0-3,0	1,0- 5,0	0,1- 1,0	10,0	

«____» ____ с. 20 ____ с.

Имзои чошнитир_____

Дар коняк нуксонҳои зерин ошкор шуда метавонад:

- *Мазаи колер* – Ҳангоми истифодани колер дар ҳарорати баланд, дар нӯшоқӣ мазаи колер пайдо мешавад.
- *Тобишҳои сивушӣ ва эфируалдегӣӣ*. Ҳангоми истифодани спирти коняк, ки дар сурати гайрикофӣ хостагирии маводи асосӣ ин нуксоноҳо пайдо мешаванд.
- *Мазаи чӯби булут*. Вакти гузаштган аз ҳучайранӣ булутӣ ба спирти коняк миқдори зиёди моддаҳои даббогии туршиашон кам ҳис мешавад.
- *Тобишҳои дажғолӣ* вакте пайдо мешаванд, ки агар барои тақтири шароб аз шароби омехтааш зиёд истифода баранд, иничунин агар аппаратҳоро сари вакт нашуста бошанд.
- *Касси оҳанӣ*. Пайдоиши тобишҳои кабудранги коняк, ки ранги тираи кабудранг мегирад, ба ин дар нӯшоқӣ мавҷуд будани беш аз 1,5 мг/дм³ оҳан мусоидат меқунад.

Вобаста аз сабабҳо, ки боиси нуксонҳо мегарданд, усулҳои гуногуни рафъи онҳо; деметаллизатсия, ширешкунӣ, купажро истифода мебаранд.

Махсулот барои истеҳсол ва фурӯши баъди баҳодиҳии ҷошнигирӣ (ба ҳисоби баллҳо) тавсия дода мешавад, ки паст набошад:

Барои коняк аз спирти нигоҳдориаш миёна то 5 сол на кам аз 8,4 балл

Барои коняки гурӯҳи КВ на кам аз 8,8 балл

Барои коняки гурӯҳи КВК на кам аз 9,0 балл

Барои коняки гурӯҳи КС на кам аз 9,5 балл

Барои брэнди на кам аз 8,2 балл

Махсулоте, ки аз баллҳои мазкур баҳон паст (вале на аз 7,0 паст) гирифтааст, бо ҳамин номгӯй фурӯхта шуданаш мумкин нест.

Ин маҳсулот то мувофиқат ба талаботи ҳуҷҷати месъёрӣ ба таври илова коркард мешавад, дар омехтаи маҳсулоти нисбати пастсифат истифола, ба коркарди саноатӣ барои тайёр кардани намудҳои дигари маҳсулот, аз ҷумла спирти шаробӣ ё мевагӣ, равона карда шавад.

Ба маҳсулоти баҳояш аз 7,0 балл паст ба сифати ашёи ҳом ва иловакои ҳӯрокворӣ роҳ дода намешавад, танҳо ба мақсадҳои техникий истифола мегардад.

Мувофиқи нишондиҳандаҳои физикию кимиёвӣ коняк бояд ба талаботе мувофиқат қунад, ки онҳо дар ҷадвали 18 оварда шудаанд.

Микдори спирти этилий, гилзати саросарии қанд ва мӯҳлати нигоҳдории спирти коняк, дар коняки ординарии номгӯйҳои маҳсус ва коняки марказӣ бо дастуралҳои технологӣ барои ҳар номгӯи коняк мукаррар карда мешаванд.

Чадвали 18

Нишондиханда	Меъёр барои коняк					
	Ординарӣ			Марказӣ		
	«се- сито- ра»	«шашч- ситора»	Номгӯй- хон максус	КВ	КВВК	КС
Миклори спирти этилий, %	40	42	40	40-42	40-45	40-57
Физзати саросари канд. г/дм ³	15	15	7-15	7-12	7-25	7-20
Физзати саросари спирти метилий, г/дм ³ , на зиёд аз	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Физзати саросари мис, мг/дм ³ , на зиёд аз	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Физзати саросари оҳан, мг/дм ³ , на зиёд аз	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Дар коняк фарки зерин аз меъёрҳо роҳ дода мешавад: онд ба гиззати саросари канд 2,0 г/дм³; онд ба миклори спирти этилий дар шишаҳо 0,3%, дар коняки коркардишуда - 0,2 + 0,3%.

Мувофики талаботи фармонии наряди иттиходияни савдои берунӣ куввати коняк метавонад тагиир дода шавад.

Дар коняке (брэнди), ки ба шишаҳо рехта шудааст, фаркият аз меъёр роҳ дода мешавад: онд ба кувват \pm 0,3%; онд ба гиззати саросари канд \pm 2 г/дм³.

Тахлили микробиологии коняк гузаронида намешавад.

Мӯҳлати кафолати нигоҳдории коняк аз рӯзи рехтан ба шиша -2 сол.

ҚИСМИ ШАШУМ. УСУЛХОИ НАЗОРАТИ КИМИЁВИЙ

Барои муайян кардани сифат ва таркиби кимиёвии ашёи хом, маводҳои ёрирасон, маводҳои нимтайёр ва маҳсулоти тайёр барои тадқиқ имконпазир аст, истифода мебаранд. Бинобар ин аз ҳамаи маҳсулот намунаи миёна мегиранд.

Намунаи миёна аз қисмҳои гуногуни маҳсулот гирифта мешавад, баъд намунаҳои гирифташуда хуб омехта карда мешаванд. Барои ҳар як намуди маҳсулоти таҳлилшаванд коидҳои маҳсус мавҷуданд.

Одатан, намунаҳои маҳсулоти обакӣ (шароб, шарбат, спирт, ликёру арак ва г.) бо ёрини сифон, ливср ё зарфҳои маҳсус тайёркардашуда мегиранд.

Намунаҳои маводҳои гафс ва часпакро (чавхар-экстракт, бекмес ва г.) бо намунагиракҳои маҳсус мегиранд, ки аз стержени металлӣ иборат аст, ки қад-қали он ҷоҳи ҷукур мегузарад.

Дар ин ҷоҳ (ҷуккурча) вакти гирифтани намуна маҳсулоти таҳкиқшавандагӣ нигоҳ дошта мешавад. Чунин пробникҳо-найҷаҳои дарунашон холиро вакти гирифтани намунаҳо аз маводҳои пошӯрандай майлодон (шакар) истифода мекунанд.

Намунаҳои маҳсулоти обакиро ба шишии тозаи шаффофи бо ин мосъ чайкнидашуда, рехта, бо сарпӯши наъ маҳкам мекунанд.

Маҳсулоти саҳт ба банкаҳои тозаи хушк ва шаффофи дорои сарпӯшҳои хуб ҷой карда мешавад. Ҳостагирии дурустӣ намунаи миёна аҳамияти қалон дорад, ҷониши мувофиқати натиҷаи таҳлил ба таркиби аслии маҳсулоти таҳкиқшавандагӣ вобастагӣ дорад. Намунаи подуруст гирифташуда ҳатто дар сурати хеле хуб гузаронидани таҳлил боиси ҳатоӣ мегардал.

Ангур. Вакти назорати пухтарасӣ аз қитъаҳои муайянни якхела намунаҳо гирифта мешаванд. Дар қитъа ба самти урсӣ ё қад-қад ё аз бар қадам монда, сарҳон ангуурро аз тарафҳои соя ва офтоббрӯ аз баландии гуногун аз замин

бурида мегиранд. Аз хар гектари китъя 3-5 килограмм ангур чамъ меоваранд.

Аз ангури барои коркард оварлануда намунаи миёнаро аз тӯдан ангури якхела аз хар мошин ба миклори кариб 1 кг мегиранд. Байди омехтакунии ҳамачониба аз 2-3 кг ангур намунахоро барои тахлил интихоб карда мегиранд ва сипас бо даст дар ҳалтачаи латтагӣ шарбаташро мефишоранд, байд таҳшин мекунад ва аз таҳшини дуруши полоиш карда, фавран аз таҳлил мегузаронанд.

Мева ва гучуммева. Намунаи миёнаи мева ва гучуммева аз 5% ҷои ҳаман тӯдан мева ва гучуммева гирифга мешавад. Ҷойҳои гуногуни қабат (зер, боло, миёна)-ро омехта ва барои тахлил пешниҳод мекунанд. Миклори он бояд аз 2 кг кам набошад. Пеш аз гузаронидани тахлил мевави тухмакдор (себ, нок)-ро дар гӯштқизмакунак ё турбгароши сирдор ё сафедкорикардануда майда мекунанд. Мевави донакдор (олуболу, олу, зардолу ва г), иҷчунин гучуммева дар осиёби озмонишӣ-лабораторӣ майда карда мешавад.

Дар мекани донакдор миклори донакро пешакӣ аз ҷиҳати фоиз муайян кардан зарур аст. Барои ин кариб 0.5 кг намунаи миёна дар тарозуи техникий баркашида мешавад, байди он донакҳоро аз магзи мева ҷудо ва бо ёрии когази филтрӣ ҳушк карда, бармекашанд. Аз рӯи миклори донакҳо, фоизи онҳоро дар мева муайян мекунанд ва барои тахлил аз ашёи хом қисми ҷаспидаашро мегиранд.

Шароб, шира (шарбат). Ҳамондо байди шиббазании тӯдан якхелан ашёи хом 1 кг намунаи миёнаи шароб, шира ё шарбат мегиранд ва омехта мекунанд ва аз хар ҷалак ё зарф 100-200мл намунаи миёна мегиранд. Намунаҳои гирифташударо якҷоя карда, аз қабатҳои гуногун 2-5 л намуна мегиранд.

Спирт. Ба хар систерна ба чукурии гуногун намунағир андохта (боло, поён, миёна), намуна мегиранд. Намунаҳои гирифташударо якҷоя омехта ва тахлил карда мешаванд.

Зарфи шиншагӣ. Аз ҷойҳои гуногуни тӯда ба миклори 1% намуна мегиранд, вале он бояд аз 200 адад (дона) кам набошад.

Кислота. Намунаи чавҳари лимӯ ё кислотаи шаробро аз 10% куттиҳо ё ҷалакҳои тӯдаи мазкур бо найҷаи дарунхолӣ (шуп) мегиранд, вале камаш то 5 воҳид бошад. Дар тӯда, ки камаш аз 5 куттӣ ё ҷалак иборат аст, аз ҳар воҳид намуна гирифта мешавад. Намунаи гирифташударо ба банкаи тозаи хушк андохта, ҳубакак омехта мекунанд.

Моддаҳон частонандо. Аз ҳар тӯда желатинро на кам аз 3 чой (дар сурати то 10 чой будани тӯдаҳо) ва на кам аз 10% дар сурати микдори зиёди онҳо мегиранд. Аз ҳар бастабандӣ як пачкагӣ (пакет) желатин ва аз ҳар пачка ба як ҳел микдор баргҳои желатинро мебароранд, то ки намунаи умумӣ на кам аз 0,5 кг бошад.

Маводҳон полоиши. Аз 100 куттии маводи полоиши на кам аз 5- тоаширо хоста мегиранд. Аз ду-се пакети ҳар куттӣ 50-100 - граммӣ маводи хуб омехта мекунанд.

Барои картонни полоиши 10% микдори умумии пачка (кип) ва аз ҷойҳои гуногуни ҳар пачка на кам аз 3 барг мегиранд.

Қанд. Баъзе намунаҳои шакар (ба микдори баробар) аз таги ҳамаи даҳ ҳалта бо найҷаи дарунхолӣ гирифта мешавад. Микдори намунаи миёна аз ҳар вагон бояд қарӣ 650 грамм бошад.

Намунаи қанд (рафинад) аз 5 чой ба микдори 2 кг гирифта мешавад.

Муайянкунни зичӣ

Зичӣ гуфта нисбати вазни ҷисми (*m*) ба ҳаҷми (*v*) он баробарро меноманд.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Дар системаи СИ зичӣ ба ҳисоби кг/м³ ифода месёбад, вале ба максадҳои амалӣ г/см³-ро чун андоза истифода мебарем. Вазни қиёсиро таносуби вазни модда (G) ба микдори он (V) меноманд:

$$\gamma = \frac{G}{V}$$

Вобастагии байни зичй ва вазни киёсий бо формулаи зайл

$$\gamma = a \cdot p \cdot q$$

ифода метгардал, ки дар он:

q - аҳамияти маҳаллии тезонидани кувваи вазни дар вакти афтиидани озод;

a - коэффициенти мунносиб вобаста ба интихоби воҳиди ченкунӣ.

Ба ҳамин тарик, зичй вобастаи он нест, ки дар кучои кураи Замин ченкунӣ гузаронида шудааст, дар ҳоле ки андозаи вазни киёсий дар ҷунин шароит тағйир ёфта метавонад, ба шарте, ки вазни киёсий ва зичй ба хисоби g/cm^2 ҷондӣ шуда бошанд, пас ракамҳо мувофиқат мекунанд.

Одатан ҷунин зичии нисбие (d) истифода метгардал, ки мунносибати зичии моддаҳои мазкурро ба зичии моддаи дигар (оби дистилӣ) ҳангом шароити муайян нишон медиҳад ва рақами мӯчаррад ифода месбад.

Зичии нисбира метавон бо таносуби вазни модда нисбати вазни ҷунин микдори оби дистилӣ дар шароити доимӣ ифода намуд.

Андозаи зичии нисбии шароб ё шарбат ба микдори моддаҳои таркиби онҳо (канӣ, кислотаҳо, спирт ва г.) вобаста мебошад. Гилзати ин моддаҳо (бо истиснои спирт) ҳар қадар зиёд бошад, зичй зиёд аст ва, баръакс, микдори онҳо ҳар қадар кам бошад, зичй ҳамон қадар кам мешавад. Ҷондӣ зичии нисбии спирт аз зичии воҳид кам аст, пас, баръакс, бо афзоишни гилзати он дар шароб зичии шароб кам мешавад, вале асосан андозаи зичии нисбии шароб ё шарбат ба микдори канӣ онҳо вобаста аст.

Зичии нисбӣ ба ҳарорат вобаста аст: вай дар сурати пастшавии ҳарорат зиёд ва дар сурати баландшавӣ кам мешавад. Ҳарорати 20°C намунавӣ мебошад, бинобар ин зичии нисбии моддаҳоро одатан бо ҳамин ҳарорат муайян ва ифода мекунанд

$$d_4^{20}$$

Бо ёрии зичии нисбӣ вазни шароб (G) ба ҳачми он (V) хисоб карда шавад ва баръакс.

$$V = \frac{G}{d_4^{2/3}}$$

Масалан: Агар 1000 кг шароб бо зичии нисбии 1,013 бошад, пас микдори он дар 20°C мебошад.

$$\frac{1000}{1,013} = 98,72 \quad \text{декалитрро ташкил медиҳал.}$$

Андозаи зичии нисбиро дониста, метавон микдори шароби дар харорати мазкур ченшударо (20°C) тез хисоб карда баромад.

Ареометрро ба шароби санҷидашаванде мегузоранд, ки то он харорат (t) расонида шудааст, вакъте микдори он чен карда шудааст, баяз харорати шаробро то 20°C (t_1) мерасонанд ва боз ба он ареометрро меандозанд. Нишондиҳандаҳои ареометр харорати t-ро бо нишондиҳандаҳо дар 20°C (t) таксим мекунанд ва раками ҳосилшударо ба микдори шароб зарб мезанаанд. Масалан, агар дар 15°C шароб 1000 лекалитр ва нишондиҳандаҳои ареометр дар 15°C 1,013 дар харорати 20°C-1,012, шароб ҳачми

$$\frac{1,013}{1,012} \times 1000 = 1001,0 \text{ дал-ро}$$

доро мешавад.

Аз ҳама усули нахшугудаи аниқ қардани зичии нисбӣ тарзи ареометрӣ ва аниктарали, пикнометрӣ мебошад.

Усули ареометрӣ. Тарзи ин усул дар асоси усули Архимед «чиис ба моеъ то ҳадде мегӯтад, ки вазн микдори муайянни моеъро фишурда мебарорад. Дар ин ҳолат моеъни баровардашуда ба вазни ба об гутонидашуда баробар мебошад». Барои ҳамин ҳам зичии шароб ё ширя чи қадар бисёртар бошад, ҳачму микдори шароб ва моеъе, ки ареометр дар он мегӯтад, ҳамон қадар кам аст, ё барьакс чи қадар зичии шароб ё моеъ камтар бошад, ҳачми он ҳамон қадар бисёртар мебошад.

Усули пикнометрӣ аз мукаррар намудани массаи ҳачми муайянни оби муқаттари харораташ 20°C ва ҳамин қадар

хачми шароб ё шарбати дорон чунин харорат дар колбаи маҳсус – пикнометр иборат мебошад. Ҳосили таксими массан ёфташудан шароб (шира) ба массан об зичии нисбии d_{20}^{20} -и моези тадқикшавандаро нишон медиҳад. Азбаски зичии оби харораташ 20°C ба 0,99823 баробар аст, на ба 1, чи тавре ки зичии оби харораташ 4°C ба ин ракам баробар мешад, пас барои баргардонии массан шароб ба хачми он аз зичии нисбии шароби d_{20}^{20} истифода бурдан мумкун нест. Барои ин d_{20}^{20} -ро ба зичии оби харораташ 20°C , яне ба 0,99823 зарб зада, d_{20}^{20} -ро аз нав ҳисоб кардан мумкун аст.

Масалан. Агар зичии нисбии шароби d_{20}^{20} 1,0118-ро ташкил дихад, пас

$$d_4^{20} \text{ ба } 1,0118 \times 0,99823 = 1,0100 \text{ баробар мешавад.}$$

Муайян кардани микдори спирт (кувватниокӣ).

Кувватниокӣ гуфта, микдори спирти этилии дар шароб вуччудлоштаро меноманд, ки бо фоизҳои микдорӣ (микдори миллилитри спирт дар 100мл шароб) ифода мейбад. Микдори спиртро ба таври нихоят дакик то аломати якуми даҳракама, баъзан то аломати дуюм ифода мескунанд.

Усули дар саноат маъмултарини муайянкунни кувватниокӣ усули ареометрикӣ мебошад.

Усули ареометриӣ ба муайян кардани зичии нисбӣ бо ареометри маҳсус – спиртометри шишагӣ асос ёфтааст. Дар ҷадвали спиртометр ҳатҷаҳон таксиме қашиде шудаанд, ки микдори спиртро дар микдори фоизӣ ҳангоми 20°C будани он нишон медиҳанд. Арзиши хар як ҳатҷаи таксим 0,1% микдорӣ мебошад. Чунин спиртометр аломати шартии «спиртометри класси 01»-ро доро мебошад.

Муайян кардани қанд. Дар таркиби ангур ва шаробҳои ангурӣ асосан қандӣ, ба истилоҳ, инвертӣ (омехтаи глукоза ва фруктоза) вучуд дорад.

Дар ашёи хоми шарбату шаробҳои меваю гучуммевагӣ дар қатори қанди инвертӣ иҷчунин микдори зиёди сахарозаҳо мавҷуданд.

Усулҳои муайян кардани қанд ба ду турӯҳ чудо мешаванд: *физикиӣ*, ки ба вобастагии бузургии зичӣ ё нишондиҳандаро шикасташавии рушноии шароб ё шарбат аз

микдори қанди дар таркиби онҳо мавҷудбуда асос ёфтааст, ва кимиёйӣ. Усулҳои кимиёйӣ дакиқтар буда, ба хусусияти глюкоза ва фруктоза, ки бинобар дар таркиби молекулаи онҳо вучуд доштани гурӯҳҳои оксилишаванд (алдегидӣ ё кетонӣ) онҳо дар муҳити ишкории бо катор пайвастагиҳо (окиси мис, симоб, йод ва г.) окисид мешаванд, асос ёфтаанд.

Дар сахароза ин гурӯҳҳо пайваст мебошанд ва бевосита оксид шуда наметавонанд. Бинобар ин пеш аз муайян кардани қанд сахарозаро таҷзия истилоҳот (инверсия) карда, ба воситан гарм кардан бо кислота (одатан бо кислотаи хлорид) онро ба қанди инвертӣ гузарондан зарур аст.

Ҳангоми таҷзия 1 г сахароза 1,0526 г қанди инвертӣ медиҳад. Дар саноат аз усулҳои кимиёйӣ усули Лейн-Эйон (титронии васеи бевосита) ва усули Берtrand (пермангаметрӣ) истифода бурда мебаранд.

Принципи ин усулҳо аз оксидкунии қанд бо маҳлули ишкории окиси мис (маҳлули фелингӣ) иборат мебошад. Дар ин маврид аз ҷадвалу таснифоте, ки дар асоси маълумотҳои таҷрибавӣ тартиб дода шудаанд, истифода бурда, аз рӯи микдори туршии чудошудаи мис микдори қандро хисоб мекунанд, зоро дар байни микдори туршии баркароршудаи мис ва қанди оксилишуда таносуби бевосита вучуд надорад.

Усули Лейн-Эйон. Ҳангоми муайян кардани қанд титронии бевоситаи маҳлули қанд микдори муайянни моеъи фелингӣ гузаронда мешавад. Дар бораи анҷом ёфтани реаксия аз рӯи тағиیر ёфтани ранги индикатор – қабуди метиленӣ, ки ҳатто дар сурати хеле ноҷиз будани микдори қанд рангашро гум мекунад, ҳукм мебароранд.

Усули Берtrand. Принципи ин усул аз он иборат аст, ки туршии, ки ҳангоми ба якдигар таъсир карданаи моеъи фелингӣ ва маҳлули қанд чудо мешавад, дар маҳлули туршишудаи оҳани оксидии сулфит ҳал мешавад. Микдори оҳани дар ин маврид туршишуда бо титронии маҳлули калийи туршии маргандор муайян карда мешавад.

Муайян кардани туршии титронишуда. Зери мафхуми туршии титронишуда шароб, шарбат ва буттамеваҳо дар

онхо мавчуд будани кислотахои озод ва намакхон турши онхо фахмидат мешавад.

Туршии титронишавандаро бо рохи титронии ишкории микдори муайянни шароб, шарбат ё ширари обакии меваҳо муайян карда мешавад. Ба охир расидани реаксияро бо ёрии индикатор ё бо усуди потенсиометрӣ муайян мекунанд.

Туршии титронишавандаро бо грамм ба лигр (г/л) бо рохи баргардонӣ ба туршии шароб барои шаробкашии ангурий ва ба туршии себӣ барои кислотахои бухоришавандаро бокимонда ифода мекунанд.

Муайян карданни кислотаҳои зудпар. Кислотаҳои зудпар (сиркӣ, мурҷаӣ, пропионӣ, равғаний ва д.) кислотаҳои органикӣ мебошанд, ки ҳангоми гарм кардан ба осонӣ чудо мешаванд.

Дар шароб бештар кислотаи сиркӣ вучуд дорад, кислотаҳои зудпари дигар ба микдори ніҳоят кам мавчуданд.

Микдори кислотаҳои зудпарро бо г/л бо рохи баргардонӣ ба кислотаи сиркӣ то аниқни аломати дуюми даҳракама ифода мекунанд.

Ин усул ба тактири ин кислотаҳо аз шароб бо буги об, ки онро аз шароби ҷӯшилаистода мегузаронанд, ва титронии мишибаъдаи тактир бо ишкор асос ёфтааст. Барои тактири пурра буги обро истифода мебаранд, зоро ҳарорати ҷӯшиши кислотаҳои зудпар аз 100°C зиёд аст ва онхоро бо ҷӯшонидани мукаррарӣ тактир кардан мумкин нест.

Ҳангоми аз шароб гузарондани бути об, кислотаи сиркӣ якҷоя бо он мутаносибан бо ҷаандирин бут дар ҳарорати тактир бухор мешавад.

Дар саноати шаробкашии усулҳои зерини муайянни карданни кислотаҳои зудпар истифода бурда мешаванд: полумикрометод ва усули ҷандон дакик набудаи Матӣ.

Полумикрометод ба тактири кислотаҳои зудпар бо буги об асос ёфтааст. Усули Матӣ, бар хилофи усули пештара, ба тактири кислотаҳои зудпар аз шароб бе бути об асос ёфтааст. Дар ин маврид кислотаҳои зудпар пурра тактир карда намешаванд ва ин усул натиҷаҳои таҳминӣ медихал.

КИСМИ ҲАФТУМ. НАЗОРАТИ АШЁИ ХОМ ВА МАҲСУЛОТИ ЁРИПАСОН

Муайян кардани сифати об

Дар корхонаҳои спирт ва ликёру аракбарорӣ об бо мақсадҳои гуногун сарф карда мешавад, ки асоситаринашон бо мақсадҳои технологӣ мебошад. Об инчунин барои дегҳои бугӣ истифода бурда мешавад. Дар ҳамаи ин мавридиҳо таркиби химиявии об ба равандҳои технологӣ таъсири қалон мерасонад.

Нисбати об ба мақсадҳои технологӣ ҳуди ҳамон талаботе пешниҳод карда мешавад, чунон ки ба оби нӯшкӣ. Дуруштӣ он, яъне об набоҷд аз 7 мг-экв/л зиёд бошад. Оби табииро, ки ин талаботро консъ намегардонад, ислоҳсозӣ мекунанд: аз реги кварсӣ гузаронда ё ба воситаи коагулянтсияи омехтаҳои коллоидӣ соғ мекунанд, дар мавридиҳои зарурӣ бошад, бо содаю оҳак ё бо усули ионитӣ нарм менамоянд.

Барои истеҳсолот истифодаи оби ниҳоят дурушт ҷоиз нест. Барои гузарондани ҳамаи равандҳои технологӣ вокуниши (реаксияи) муҳити камтуршӣ (pH 4,5 - 5,5) талаб карда мешавад. Масалан, pH -и ашёи хоми краҳмалдор ҳар қадар камтар бошад, он ҳамон қадар зудтар ва пурратар мечӯшад.

Ҳангоми pH 4,5 - 5,5 краҳмалро ферментҳои амилозагӣ ба қанд табдил медиҳанд; pH 5 - 5,5 барои чӯшиши спирт мувофигтар аст. Вокунишҳои муҳити бетараф ва камшишкор ба инкишоф ёфтани бактерияҳои кислотазо мусоидат менамоянд.

Интиҳоби намунаи миёна. Намунаи миёнаи обро аз манбаъҳои обгаъминкунӣ бо усули зерин интиҳоб карда мегираанд. Намунаи обро дар шишаш тоза шусташуда ва бо оби мукаттар чайкондашуда гирифтга, даҳонашро бо пӯк маҳкам мекунанд. Ҳангоми гирифтани ӣамуна аввал шишаро бо оби тахкиҷшавандӣ якчанд маротиба чайконда, сипас онро пур мекунанд. Намунаро аз ҳавзҳои кушода бо шишаш начандон

калони дахонтанг мегиранд. Барои ин ба гудби шинча ресмон баста, онро барои пур шуданаш ба об мегутонанд. Микдори оби якчанд шинча, ки аз чукурихи гуногуни хавз гирифта шулааст, намунаи миёнаро ташкил медихад.

Хангоми гирифтани намуна аз водопровод дар давоми 10 дақиқа оби онро сар дода мондан лозим аст, то ки оби дар кубурхо истода ба намуна хамроҳ нашавад. Сипас шишаро чайконда, онро бо об пур мекунанд. Барои гузарондани тахлили кимиёй камаш 3 л об зарур аст. Оби ислоҳсозӣ шударо бъди ластгоҳи обтозакунӣ аз чумак дар давоми 2-3 дақиқа мегиранд. Ба тахлили об дарҳол бъди гирифтани намуна сар мекунанд. Хангоми барои тахлил ба озмоишгоҳ додани об ба шишача тамғакоғаз часпонда, дар он сана ва маҳалли гирифтани намуна, шароити метрологӣ, ҳарорати об, максади тадқиқоти шаҳсони мансабдоре, ки намунаи обро гирифтаанд, имзои онҳо сабт карда мешавад. Якчанд усули муайян кардани сифати об вучуд дорад. Ба ин усуљҳо доҳил мешаванд:

1. муайян кардани хосиятҳои физики;
2. муайян кардани микдори моддаҳои ҳалиншуда;
3. муайян кардани микдори моддаҳои ҳалиншуда;
4. муайян кардани ишкорнокӣ;
5. муайян кардани дуруштӣ;
6. муайян кардани микдори хлоридҳо (бо усули Mор);
7. муайян кардани оксидшавӣ;
8. муайян кардани равғани минералӣ;
9. баҳодиҳӣ ба сифат.

Муайян кардани хосиятҳои физики

Ҳарорати обро ҳамзамон бо гирифтани намуна бо ҳароратсанчи симобии таксимоташ 0,1-0,5 дарача чен мекунанд. Дар он ҷойхое, ки шароит ҳаст, ҳароратсанҷро ба об гӯтонда, ҳарорати оби сатҳи хавз ва оби равонро чен мекунанд (ҳароратсанҷро аз нурҳои рости офтоб панаҳ бояд кард). Агар ченкуни бевосита дар ҳавзҳо имконионазир бошад, ҳарорати оби шишаро дарҳол бъди гирифтани

намуна чен мекунанд. Ҳангоми гирифтани намуна аз чумаки водопровод ҳарорати ҷаравӣ обро чен менамоянд.

Шаффофиӣ. Шаффофиӣ обро дар пробирка муайян мекунанд. Барои ин 10 мл оби талқикпавандаро ба пробирка мерезанд. Обро вобаста ба шаффофиаш ба шаффофи, сустинаестишуда, палестинишида, андаке тира, тира ва тамоман тира чудо мекунанд.

Ранг. Намунаи обро ба силиндр тагаш ҳамвор мерезанд. Баландии сутуни об 10 см мебошад. Намунаро дар силиндр аз боло дар замини сафед дар рӯшини парокандаро рӯзона аз назар мегузаронанд. Ранги обро бо нишон додани тобиш ва ҷилонокии он (баланд, паст) тавсиф мекунанд.

Бӯй. Бӯи оби нӯшокӣ дар ҳарорати 20°C ва 60°C органолептиկ мебошад. Ба колбай конусшакл 250 мл оби ҳарораташ 20°C мерезанд. Даҳони колбаро бо пӯк маҳкам карда, онро якчанд маротиба такон медиҳанд, сипас колбаро кушода, дарҳол бӯй ва муассирии онро муайян мекунанд. Ба колбай дигар 250 мл об андохта, даҳони онро бо шишаи соат мепӯшонанд. Колбаро дар ҳаммоми обӣ таҳминан то 60°C гарм мекунанд, сипас онро якчанд маротиба ларзионда, обашро омехта менамоянд. Баъд аз он даҳони колбаро кушода, бӯи онро муайян мекунанд.

Бӯйро ҷунин тавсиф мекунанд: бебӯй, бӯи сулфид, бӯи ботлок, бӯи пӯсида, бӯи магор ва г.

Муассирии бӯйро ҷунин арзёбӣ мекунанд: ягон хел бӯй надорад, бӯи хеле кам, бӯи кам, бӯи матъум, бӯи ошкоро, бӯи хеле зиёд.

Маза. Факат мазаи оби нӯшокиро муайян мекунанд. Ба ин максал аз обҳои аз ҷиҳати бактериологӣ безараар, ифлоснашуда ва бе моддаҳои заҳрик истифода мебаранд.

Мазаро вакте муайян мекунанд, ки ҳарорати намунаи об дар лаҳзай гирифтани он хонагӣ ё 40°C бошад. Ба даҳон 10-15 мл об гирифта, ҷанд сония нигоҳ медоранд, сипас фурӯ набурда, онро берун туғ мекунанд. Ҷор мазаи асосиро чудо мекунанд: шӯр, ширин, талҳ, турш. Гайр аз инҳо, инчунин баяз мазаҳои дигарро фарқ мекунанд (ишкорӣ, металлий ва г.).

Муайян карданни микдори моддахон муаллак (халишуда)

Моддахоеро муаллак меноманд, ки дар филтр баъди соф кардан бокӣ мемонанд. Онҳоро бевосига баъди полоиш кардан ва хушконидани тахшинҳо дар ҳарорати 105°C муайян мекунанд. Микдори моддахон муаллак (мг/л) бо формулаи зерин хисоб мекунанд:

$$X = \frac{(c-\sigma) \cdot 1000 \cdot 1000}{V}$$

Дар ин ҷо c – массаи буюс бо филтр ва бо моддахон муаллак (баъд аз хушкӣ), г; σ -буюс бо полоиш (бе моддахон муаллак), г; V – ҳачми оби тадқиқшаванда, ки барои муайян кардан гирифта шудааст, мл.

Муайян карданни микдори моддахон ҳалишуда. Моддахоеро ҳалишуда меноманд, ки бо бухор намудани намунаи соф кардашудаи об ва хушконидани тахшин дар ҳарорати 105°C то массаи доимӣ ва муаллакшавӣ муайян карда мешаванд. Моддахон ҳалишударо иҷҷунин моддахон хушк ё тахшини зич низ меноманд ва бо усули рефрактометрӣ муайян мекунанд.

Муайян карданни ишқорнокӣ. Ишқорнокии обро бо микдори кислотас (мг-экв/л), ки барои расондани pH-и маҳлули тақриз ба 7,0 ё қимати дигар мувофиқи нуқтai гузариши индикатори истифодашаванд сарф мешавад, муайян мекунанд. Ишқорнокиро аз рӯи инҳо фарқ мекунонанд: аз рӯи фенолфталеин (pH 8,2-8,3) ва аз рӯи индикатори норанҷии метилий, ки он ишқорнокии умумиро ба вучуд меорад. Ишқорнокин охирӣ аз аввали хамеша зиёдтар аст.

Ишқорнокии умумии обро ($C_{\text{и}}^{\text{и}}$, ба хисоби мг-экв/л) аз рӯи формулаи зерин хисоб мекунанд:

$$C_{\text{и}}^{\text{и}} = V_i \frac{0,1 \cdot 1000}{V} ;$$

Дар ин чо V_1 - хачми 0,1 н махлуди кислотас, ки барои титроний сарф мешавад (бо фенолфталеин ва индикатори норанҷии мегилий ё бо индикатори омехта), мл;

V - хачми оби тадкиқшаванда, ки барои муайянкуй гирифта шудааст, мл;

0,1 - гизолати (консистратсияи) махлуди кислотаи истифодашаванда;

1000 - коэффициент барои азнавҳисобкуй ба 1 л.

Муайян кардани дуруштӣ. Дуруштни об ба он вобаста аст, ки дар таркиби он чи қадар намакҳои халшавандан калсий ва магний вучуд дорад. Дуруштиро ба карбонатӣ ва гидрокарбонатҳои калсий ва магний ба вучуд меоранд. Он ҳангоми то ҷӯшиш гарм кардан қарип пурра бартараф мегардад, бинобар ин онро мувакқатӣ ё бартарафшаванда меноманд. Сабаби дуруштни гайрикарбонатӣ дар об вучуд доштани хлоридҳо, сулфатҳо ва нитратҳои калсий ва магний мебошад, ки онҳо дар вакти ҷӯшидани об дар махлуд бокӣ меноманд; бинобар ин дуруштни гайрикарбонатиро дуруштни доимӣ низ меноманд. Микдори умумии намакҳои халшудаи калсий ва магнийро, сарфи назар аз табииати анионҳо, дуруштни умумӣ меноманд. Дуруштни умумиро аксар вакът бо усули комплекснометрӣ муайян мекунанд.

Муайян кардани дуруштни умумӣ

Дуруштни об, мг -экв/л	Микдори обе, ки онро барои муайянкуй кардан мегиранд, мл
To 5,0	100
5,0 - 9,0	50
9,0 - 15,0	25
15,0 ва зиёдтар	20 ва камтар

Вобаста ба моеъ, микдори дар поён нишондодашудаи намунаи оби тадкиқшавандаро мегиранд, то ки сарфи «Трилони Б» барои титроний таҳминан аз 5 мл зиёд набонад.

Мохияти усул

Ин усул ба хосилшавии пайвастагии устувори комплексии «Трилони Б» бо ионҳои калсий ва магний асос ёфтааст.

Муайянкуй бο титронии намунаи «Трилони Б» дар pH 10 тавассусти индикатор гузаронда мешавад.

Микдори намунаи об барои муайян кардани дуруштии умумӣ бояд на камтар аз 250 мл бошад.

Агар муайянкуни дуруштиро дар рӯзи гирифтани намуна гузарондан муссар нагардал, микдори ченкардашудан обро, ки бо оби мукатттар бо таносуби 1:1 омехта карда шудааст, барои муайянкуй то рӯзи дигар нигоҳ доштан мумкин аст.

Муайян кардани микдори хлоридҳо

Принципи усул. Дар муҳити мӯътадил ё ишқорлор (кимати pH тақрибан 7) хлорид-ионҳое, ки бо маҳлули нитрати нукра титронида шудаанд, ба шакли хлориди нукраи камхалишаванд таҳшин мешаванд. Ба сифати индикатор маҳлули хромати калий истифода бурда мешавад, ки он ба ионҳои барзиёди нукра вокуниш нишон дода, боиси ба ранги зарди норанҷӣ табдил ёфтани ранги зарди лимӯй мегардал.

Ин усулро барои муайян кардани хлоридҳо ҳангоми дар таркиби об вучуд доштани зиёда аз 2 мг/л татбик кардан мумкин аст; бе омехтакунӣ намунаи дорон то 400 мг/л хлоридро титронӣ кардан мумкин аст. Дақикии муайянкуй: ± 1 – 3 мг/л. Барои аниқ муайян кардани хлоридҳо дар сурати гилзати (концентратсияи) он камаш 10 мг/л намунаро пешакӣ бухор кардан зарур аст. Вобаста ба гилзати хлоридҳо дар намуна 0,1; 0,05 ё 0,2 и бо маҳлули нитрати нукра титронида карда мешавад.

Муайян кардани оксидшавӣ

Вобаста ба дарачаи ифлосӣ об дорон микдори зиёди моддаҳое мебошад, ки бо оксидкунандахои пуркуват, масалан, дихромати калий, перманганати калий ва гайра оксид мекунанд. Оксидшавандагӣ гуфта, бузургиро меноманд, ки микдори умумии баркароркунандахои (гайриорганикӣ ва органикӣ) ба оксидкунандахои пуркуват

вокунишнишондиҳандаро тавсиф менамояд. Онро одатан бо миллиграммҳои оксиген, ки барои оксид намудани 1 л об сарф мешавал ($\text{мгO}_2/\text{л}$) ифода мекунанд.

Ду усули асосии муайян кардани оксидшавандагиро истифода мебаранд: перманганатӣ ва диҳроматӣ.

Муайян кардани равғани минерали

Равғани таркиби обро бо усули зерин муайян мекунанд. Ба сатҳи оби тадқикшаванд ба баробари доши гандум кристалҷаи кофур (камфара, п-фенилендиамин) мепартоянд. Агар дар таркиби об равған набошад, он дар рӯи об шино мекунад, агар равған вучуд дошта бошад, дар як чо менстад.

Баҳодиҳӣ ба сифат

Обе, ки барои мақсадҳои технологӣ дар корхонаҳои спирт ва ликёру шароббарорӣ гирифта мешавад, бояд ба талаботи ба оби нӯшоқӣ пешниҳодшаванд ҷавобӣ бошад: бӯй ва маза надошта бошад, беранг ва шаффофт бошад; дуруштии умумиаш аз 7 мг-экв/л зиёд набошад; микдори моддаҳои ҳалшудааш на бештар аз 1000 мг/л ва оксидшавандагиаш на бештар аз 3,0 мгO₂/л бошад.

Дар мавридиҳои истисно бо розигии мақомоти санитарию эпидемиологӣ ба вучуд доштани то 1500 мг/л моддаҳои ҳалшуда роҳ додан мумкун аст, дар ин маврид дуруштии об набояд аз 10 мг-экв/л зиёд бошад.

Барои истехсоли ликёру арак дуруштии умумии об бояд хеле кам бошад – на бештар аз 1 мг-экв/л ҳангоми истифода бурдани оби табиии нимнамр ва 0,36 мг-экв/л ҳангоми истифодаи оби нармкардашуда.

Муайян кардани сифати қанд

Интихоби намунаи миёна. Барои интихоби шакар аз ҳамаи ҳалтаҳо 5%-онро ҷудо мекунанд ва аз онҳо аз ду ҷои гуногуни ҳар як ҳалта ба микдори баробар шакар метиранд; намунаи қанди рафишиадро аз панҷ ҷои ҳалта метиранд. Намунаҳои интихобшударо нағз аралаш намула, ба ду кисми баробар таксим мекунанд. Яке аз онҳо барои таҳлил фиристода мешавад, кисми дигар чун намунаи назоратӣ барои таҳлили арбитражӣ нигоҳ дошта мешавад. Ба намунаҳои интихобшуда тамга частонда, дар он номгуй,

корхонаи тайёркунанда, гиранда, микдори қанд дар баста, аз чумла чой, сана ва маҳалли интихоби намуна, ракдми вагон ва борхат, стансия ва санаи фиристодан, насаби шахси намунаро интихобкарда (имзо) навишта ё имзон он шахс гирифта мешавад.

Муайян кардани ҳолати зоҳирӣ, мазза, бӯй ва шаффоғии маҳлул

Намуди зоҳирӣ, маза ва бӯи қанд бо усули органолептикӣ муайян карда мешавад. Барои муайян кардани маза 25 г қандро дар 100 мл оби мукаттар дар стакани кимиёвии деворҳояш ҳамвор ва шаффоғ лар об ҳал карда, хунук мекунанд, сипас маҳлулро бо қадаҳои начандон қалон муддате лар даҳон нигоҳ дошта, таъми онро аниқ мекунанд. Тозагии маҳлулро низ бо ҳамин усул месанданд.

Муайян кардани намнокӣ

Намнокии қандро бо усули хушконидан то массаи доимӣ ва бо усули хушконидани босуръат муайян мекунанд.

Баҳодихӣ ба сифат

Ба сифати қанд аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин баҳо дода мешавад: ранг, маза, ҳалшавӣ дар об, намнокӣ, микдори сахароза ва редуксиянуанд; ба шакар гайр аз нишондиҳандаҳои номбаршууда, бояд иҷчунин аз ҷиҳати микдори хокистар ва ферроомехтаҳо баҳо дода шавад.

Қанди рафинад ва шакари рафинадшууда бояд ранги сафед дошта, тоза, белог ва бе омехтаҳои бегона бошанд, ширин ва бебӯй бошад (чи қанди хушк ва чи қанди дар об ҳал кардашуда); дар об пурра ҳалшаванд ва шаффоғ бошанд.

Шакар аз кристаллҷаҳои якчиносай кираҳояш намоён иборат бошад; он бояд ширин, бе мазаи бегона ва бебӯй бошад (чи шакари хушк ва чи шакари дар об ҳал кардашуда), чилои сафед дошта, поинхӯранда, бе лундажаҳои қанд ва бе омехтаҳои бегона бошад. Шакар бояд дар об ҳал шавад ва шаффоғ бошад.

Чавхари лимӯ

Интихоби намунаи миёна

Намунаро аз 10% қуттӣ ё ҷалаки (аз боло, миёна ва таг) худи ҳамон даста (партия), вале каманӣ аз 5 воҳид интихоб мекунанд. Аз дастае, ки камтар аз 5 чой иборат аст, намунаро аз ҳар як воҳиди қуттӣ мегиранд.

Муайян карданни миқдори ҷавхари лимӯ. Миқдори ҷавхари лимӯ – НООСС (ОН) $(\text{CH}_2\text{COOH})_2 \text{H}_2\text{O}$ – бо роҳи титронии 0,1н махдули гидроксидаи натрий муайян мекунанд. Ҳамзамон ду санчиш мегузаронанд ва нишондиҳандаҳои миёнаи арифметикии ин санчишҳоро чун натиҷаи охирии қабул мекунанд.

Баҳодиҳӣ ба сифат. Ҷавхари лимӯи ҳӯрокии навъи олӣ ва навъи I-ум бояд дорои 99,5% ҷавхари лимӯ бо роҳи баргардонӣ ба моногидрат, на бештар аз 0,1% ҳокистар дар навъи олӣ ва 0,35% ҳокистар дар навъи I-ум бошад.

Равғани эфир

Интихоби намунаи миёна

Намунаро аз ҳар як даста вобаста ба андозаи он метиранд.

Миқдори воҳиди баставандӣ дар даста	Миқдори воҳиде, ки аз он намуна метиранд, %
1 – 3	1
4 – 10	2
11 – 20	2
зиёда аз 20	10

Намунаро аз ҳар як намуди воҳиди баставандӣ ба миқдори баробар аз қабатҳои болоӣ, миёна ва таг бо найҷаи маҳсуси шишагии кутраш 10 мм мегиранд. Ҳаҷми умумии намунаи миёна бояд 100-300 мл-ро ташкил дихад. Намунаи миёнаро нағз омехта мекунанд ва ба ду кисм ҷудо намуда, ба ду шишашаи пӯқдор меандозанд. Як намунаро барои таҳлил мефиристанд, намунаи дигар чун намунаи назоратӣ барои таҳлил арбитражӣ нигоҳ дошта мешавад.

Муайян кардани нишондиҳандаҳои органолентикий

Намуди зохирӣ ва ранги равғани эфир бо роҳи муоинӣ намунае, ки ба микдори 30-50 мл ба стакани шаффофи шишагии тунҷоишаш 100 мл, кутраш 45 мм ва баландиаш 90 мм анҷоҳта шудааст, муайян карда мешавад. Стаканро дар рӯи когази сафед гузонгта, ранги онро дар рӯшиони гузаранд ва инъикосёфтӣ рӯзона дар ҳарорати $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}$ зери муҳоҳид мегиранд.

Мазай равғани эфирро ин тавр муайян мекунанд: як қатраи онро бо 1 г судаи канӣ аралаш карда, бо нӯғи забон мечашанд.

Барои муайян кардани бӯй аз қогази гафси андозааш 10x160 мм, ки шашяки қисми он ба равғани эфир тар карда шудааст, истифода мебаранд. Бӯйро давра ба давра дар давоми 15 дакика муайян мекунанд.

Муайян кардани маҷаҷӯдияти об. Ба пробирка 0,5 мл равғани эфир, 10 мл эфири беоб кардашудаи петролейӣ мерезанд ва нағз омехта мекунанд; пайдошавии тирагӣ дар равған вучӯл доштани обро нишон медиҳад. Маҷаҷӯд будани обро дар ҳарорати 20°C муайян мекунанд.

Муайян кардани нишондиҳандаҳои шикасташавӣ. Нишондиҳандаи шикасташавиро бо рефрактометри озмоиши ё рефрактометри лиғар муайян мекунанд. Барои ин дар давоми 15-20 дакика аз байнӣ гилофи призмаҳои рефрактометр об сар медиҳанд, ки ҳарорати он 20°C мебошад. Сипас байди санҷидани нуктани сифрии рефрактометр ба сатҳи тозаи призмаи поёни бо ёрии катрарез ё ҷӯбҷаи шишагӣ ба призма нарасила 1-2 катра равғани тадқикишавандаро мечаконанд ва ҳар ду призмаро зуд бо якдигар пайваст карда, нишондиҳандаи шикасташавиро муайян мекунанд (дар қаратӣ 20°C). Ҳудули соярӯшан ва нуктани ҳисобро чор маротиба (ду маротибагӣ аз боло ва аз поён) рост мекунанд ва чун натиҷаи ниҳодӣ ҳисоби миёнаи арифметикиро қабул мекунанд.

Байди анҷом ёфтани таҳлил сатҳи призмаро бо спирти ректификат мешӯянд ва бо сачоқи канабӣ тоза ва хушк мекунанд.

Муайян кардани зичи нисбай. Зичи нисбии равганро бо усули пикнометрӣ муайян мекунанд.

Муайян кардани шумораи кислотавӣ. Шумораи кислотавӣ гуфта, шумораи миллиграммҳои гидроксиди калийро меноманд, ки барои безарағарддонии кислотаҳон озоди дар 1г равган вучудлошта заруранд.

Муайян кардани шумораи эфирӣ. Шумораи эфирӣ гуфта, шумораи миллиграммҳои гидроксиди калийро меноманд, ки барои кафкунонии эфирҳои мураккаби дар 1г равган вучудлошта заруранд. Муайянкуни шумораи эфирӣ ба кафкунонии эфирҳои мураккаб бо маҳдули спирти гидроксиди калий асос ёфтааст.

Баҳодиҳӣ ба сифат. Ба сифати равганҳои эфирӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои органолептӣ, ки мавҷудияти об, нишондиҳандаи шикасташавӣ, зичи нисбай, шумораи кислотавӣ ва эфирӣ баҳо медиҳанд. Талаботи техникӣ ба намудҳои алоҳидай равганҳои эфирӣ дар СД-ҳои даҳлдор дода шудаанд.

Ангишти фъяъл

Интихоби намунаи миёна

Намунаро аз ҳар як куттӣ ё халта бо роҳи гирифтани 1кг аз қабати миёна интихоб мекунанд. Намунаҳои интихобшударо омехта мекунанд ва бо усули лиофавӣ ҳачми онро ба 2 кг мерасонанд. Намунаи миёнаи ҳосилишударо ба ду қисм чудо намуда, ба ду банкаи тозаи хушк ва герметикӣ месандозанд. Яке аз онҳо барои таҳлил фиристода, банкаи дигари мӯҳршуда дар давоми 2 моҳ барои таҳлили арбитражӣ нигоҳ дошта мешавад.

Муайян кардани фъяълии ангишт

Намунаи ангиштро дар шкафи хушккунӣ ё дар зери лампаи инфрасурҳ дар ҳарорати 110-115°C меҳушконанд. Тақрибан 1г ангишти хушкро бармекашанд (натиҷаи баркаширо то аниқии аломати ҷоруми даҳракама сабт мекунанд), дар колбаи конусшакли гузчиишаш 250 см^3 ҷой медиҳанд ва 100 см^3 маҳдули йоди калий Ӣоддор илова мекунанд, бо пӯқ даҳони колбаро маккам карда, дастӣ дар давоми 30 дакика такон медиҳанд. Дар мавриди вучуд доштани такондиҳандаи механикӣ бо суръати камаш 100-125

такондихй дар 1дакика бетанаффус 15дакика таңон медиҳанд. Сипас имкон медиҳанд, ки маҳлул таҳшин шавад. Баъд аз ин бо чакрарез бозхтиёт аз колба 10 см³ маҳлул гирифта, ба колбай конусшакли гулчоишаш 50 см³ мерезанд ва бо маҳлули тиосулфати натрий титроний мекунанд. Дар охири титроний 1 см³ маҳлули крахмал илова намуда, то нест шудани ранги кабуди он титроний мекунанд. Ҳамзамон микдори аввалан йодро дар маҳлул муйян мекунанд, барои ин 10 см³ маҳлули йоди калийи йоддорро бо маҳлули тиосулфати натрий титроний намуда, дар охири титроний маҳлули крахмалро илова мекунанд.

Фаъолии абсорбсионии антиштро аз рӯи йод (X) ба хисоби фонз аз рӯи формулаи зерин хисоб мекунанд:

$$X = \frac{(V_1 - V_2) \cdot 0,0127 \cdot 100 \cdot 100}{10 \cdot m}, \text{ ки}$$

дар ин чо V_1 – микдори маҳлули тиосулфати натриии гилзати аникаш 0,1 мол/дм³ (0,1н), ки барои титронии 10 см³ маҳлули йоди калийи йоддор сарф шудааст, см³;

V_2 – микдори маҳлули тиосулфати натриии гилзати аникаш 0,1 мол/дм³ (0,1н), ки барои титронии 10 см³ маҳлули йоди калийи йоддор, баъди коркард бо антишт, см³;

0,0127 – массаи йод, ки ба 1 см³ маҳлули тиосулфати натрий таҷаммуи аникаш 0,1 мол/дм³ (0,1н) мувофиқат мекунад;

100 – микдори маҳлули йод дар калийи йоддор, ки барои равшан кардан бо антишт гирифта шудааст, см³;

m – вазни антишти барои ташхис гирифташуда, г

Ба сифати натиҷаи таҳдил хисоби миснаи арифметикии ду ташхиси паралел, ки тағовути байни онҳо набояд аз 3% зиёд бошад, гирифта мешавад.

Баҳодиҳӣ ба сифат. Ангишти фаъоли тамгаи БАУ, ки барои истеҳсоли арак истифода бурда мешавад, бояд ба ҳалаботи зерин мувофиқат кунад: намнокиаш аз 1%, хокистараш аз 8% зиёд набошад (бо роҳи баргардондан ба антишти хушк), массаи 1 г антишт аз 220 г зиёд набошад, ковокиаш аз рӯи атсестон - на камтар аз 74%; андозаи

доначао: фраксия аз 3,5 то 5 мм – на бештар аз 2,5%; аз 1 то 3,5 мм – на камтар аз 96,5%; камтар аз 1 мм – на бештар аз 1%.

Фаъолии ангишти нави хушсифат зиёда аз 30 воҳид; ангишти аълодарача бошад – 60 воҳид. Ангиште, ки фаъолиаш аз 15 воҳид камтар аст, регенератсия карда мешавад. Ангиштеро, ки фаъолиаш аз 5 воҳид камтар аст, ангиште доинистан мумкун аст, ки фаъолиаш ба охир расидааст.

САВОЛНОМА БАРОИ ХУДТАКМИЛДИХӢ

1. Назорати техникимишӣ дар кучо гузаронида мешавад?
2. Техникаи бехатарӣ ҳангоми кори озмоишӣ бо кислатагаҳо
3. Микдори талафро ҳангоми кокарди ангур хисоб кунед.
4. Техникаи бехатарӣ ҳангоми кор бо маҳтули ишкор
5. Функцияҳои асосии НТК қадомхоянд?
6. Микдори талафро ҳангоми спиртонидани шира ва шароби нимтайёр хисоб кунед.
7. Назорати процессҳои технологӣ. Назорати шаробкашии аввалия.
8. Вазифаи устуворӣ дар чист?
9. Намудҳои баходихии органолептикий
10. Техникаи бехатарӣ ҳангоми кор дар озмоишгоҳ
11. Техникаи бехатарӣ ҳангоми кор бо зарфҳои шишагӣ
12. Намудҳои раңгҳои шаробро номбар кунед
13. Вазифаи полоиш дар чист?
14. Тасвири маълумотхоро бо таркиби камшавии шаффоғӣ номбар кунед
15. Назорати сифати ашёи хом. Пухтарасии ангур
16. Назорати шустан
17. Намудҳои таҳшинро номбар кунед
18. Назорати рехтан
19. Функцияҳои озмоишгоҳ дар процесси туршонӣ
20. Фарки озмоишгоҳи заводи спирт аз озмоишгоҳи коркарди ангур дар чист?
21. Техникаи бехатарӣ ҳангоми кор бо зарфҳои шишагин
22. Раңги шароби рӯшанро маъниидор кунед
23. Вазифаҳои озмоишгоҳ ҳангоми қабули шароби нимтайёр
24. Назорати шустан ва рехтан
25. Мағҳуми назорати техникии ва кимиёвӣ
26. Сулфиткуниони ва софкуниони шарбати меваю гучуммева
27. Коркарди технологӣ чист?
28. Таҳлили органолептикийи шароб
29. Объекти назорат қадомхоянд?
30. Функцияҳои асосии озмоишгоҳ

31. Панч унсури асосии системаи тавсифномаи сифати шароб
32. Софкории шираи ангур
33. Тансифи бӯйро номбар кунед.
34. Вазифаҳои назорати технокимиёй
35. Вазифаҳои қандҷенкунак ва поляриметрро номбар кунед.
36. Хелҳои пикнометр ва спиртченкунакро номбар кунед
37. Вазифаҳои пикнометр ва спиртченкунакро номбар кунед
38. Қабули ашёи хом
39. Фаркияти байни букет ва бӯйро номбар кунед
40. Функцияҳои асосии саршаробназ дар асоси маълумотҳои назорати кимияӣ
41. Истифодан партовҳои шаробкашӣ
42. Тарз ва усули муайян кардани шаффоғии спирти этилиро номбар кунед.
43. Вазифаҳои озмоишгоҳ ҳангоми кабул шароби нимтайёр
44. Вазифаи фотоколориметрро гӯед.
45. Фаркияти байни букет ва накҳатро номбар кунед.
46. Назорати таҷхизот ва зарфият
47. Функцияҳои асосӣ ҳангоми ворид шудани маҳсулот
48. Бӯй, накҳат ва букетро маъниҳод кунед
49. Соҳтори лабораторияҳои технокимиёвии корхонаро гуфта дихед
50. Майдони бинои озмоишгоҳро номбар кунед
51. Муайян кардани спирти этили дар шароб
52. Меъёрҳои беҳдошти (санитарӣ) корхонаҳо
53. Накша ҷадвали кори озмоишгоҳ
54. Муайян кардани миқдори алдегил дар арақ ва спирт
55. Воситаҳои зидисӯхторро номбар кунед
56. Воситаҳои зидисӯхторро номбар кунед
57. Намудҳои ранги шароби сурҳро номбар кунед
58. Назорати сифати ашёи хом. Пухтарасии ангур
59. Назорати вазъи биноҳо
60. Котегорияҳои широндагиро тасниф дихед.

АДАБИЁТ

1. Зарубин В.А. и др. Технология и техно-химический контроль виноделия 1966г. 480с.
2. Фертман Г.И., Тимошенко В.Я Техно-химический контроль ликеро-водочного производства, 1953г. 455с.
3. Яровенко В.Л. Справочник технолога ликеро-водочного производства 1976г. 256с.
4. Мерджаниан А.А. Лабораторный практикум по курсу технологии вина, 1981г. 215с.
5. Фертман Г.И. Шойхет М.И. Химико-технологический контрол спиртового и ликеро – водочного производства, 1975г. 440с.
6. Полигалина Г.В. Инструкция по технологическому и микробиологическому контролю спиртового производства 1986г. 400с.
7. Бурьян Н.И., Датуашвили Е.Н. Справочник для работников лабораторий вин заводов, 1979г. 280с.
8. Валуйко Г.Г. Методы технохимического и микробиологического контроля в винограднике 1980г. 145с.
9. Позняковский В.М., Помозова В.А. Экспертиза напитков, 2000г.
10. Под ред. д-ра техн. Наук, проф. Яровенко В.Л. Технология спирта.
11. Хушматов А.Т., Парниев З.Т. Учебно-методические пособия по проведению лабораторных работ по дисциплине «Технология отрасли» для студентов по специальности 270500. Технология бродильных производств и виноделие 2003г. 76с.

*А. Хушматов, Ф. Курбонов,
С. Содикова, Н. Пирмахматова*

НАЗОРАТИ ТЕХНОКИМИЁВИИ ИСТЕХСОЛИ ШАРОБ ВА ЛИКЕРУ АРАК

Мұхаррири техникій
Асоев Муртазо

Ба чопаш 05.03.2014 имзо шуд. Айлодын 60x84¹/16. Көгөзи обоект. Чопи оффсет. Гарнитураан Times New Roman Tj. Чүзүү чопши шарты 9,0. Төзөлдли нийр 200 нусхалу. Суворинш №2.

С.И. «Ахмедов Рузий»